

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ  
«ДОНИШКАДАИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ  
ТИЧОРАТИ ТОЧИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ХУЧАНД»**

**ТДУ 336. 2  
ТКБ 65. 9 (5Т) 26  
Б 69**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*



**БОБОЕВ ФАРУХЗОД МАҲКАМОВИЧ**

**ВУСЪАТДИҲИИ ИҚТИДОРИ АНДОЗ ДАР НИЗОМИ  
ОМИЛҲОИ РУШДИ ИҚТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА  
(дар асоси маводҳои вилояти Суғд)**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ  
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси  
5.2.4. Иқтисодиёти ҳудудӣ**

**ХУЧАНД-2026**

Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкории Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар ш. Хучанд» иҷро шудааст.

**Рохбари илмӣ:**

**Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ**, доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори Муассисаи давлатии «Донишкадаи байналмилалӣ Хучанд»-и Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон».

**Муқарризони расмӣ:**

**Нурализода Эмомалӣ Нуралӣ**, доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон;

**Маъмуров Анварҷон Маҳмудҷонович**, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

**Муассисаи пешбар:**

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия санаи «26» сентябри соли 2026, соати 09:00 дар маҷлиси шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-013 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (735700, ш. Хучанд, маҳаллаи 17, хонаи 1, бинои таълимии №5, E-mail: <http://ds.tsulbp.tj>, телефони котиби илмӣ: (+992) 928582212) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферат дар китобхонаи илмӣ Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва тавассути сомонаи <http://ds.tsulbp.tj> шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_соли 2026 фиристода шудааст.

**Котиби илмӣ**

**шӯрои диссертатсионӣ,**  
**номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент**



**Саидҷонов С.Ш.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Дар марҳилаи муосири таҳаввулоти низоми хоҷагидорӣ ва афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои маъмурии он, устувории манбаҳои молиявӣ ба дараҷаи истифодаи самараноки имкониятҳои иқтисодии андозӣ ва нишондиҳандаҳои ниҳии он дар маҳалҳо алоқамандии зиҷ дорад. Воқеан, дар раванди имрӯзаи ташаккули робитаҳои иқтисодӣ воридоти андоз яке аз сарчашмаҳои муҳими таъмини қисми даромади буҷетҳои сатҳҳои мухталиф мебошад, ки аз сатҳу сифати маъмурикунонии андози минтақаҳои алоҳидаи кишвар ва идораи оқилонаи иқтисодии андоз дар минтақаҳо ба миён меояд. Тавре заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва таҳқиқотҳои соҳаи андоз нишон медиҳанд, ислоҳоти низоми андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маъмулан дар ҷаҳорҷӯбаи принсипи «санҷиш ва иштибоҳ» татбиқ мегирад, ки ба нусхабардории таҷрибаи хориҷӣ асос меёбад. Бинобар ин ба мадди назар нагирифтани хусусиятҳои хоси иқтисодиёти миллий дар раванди татбиқи таҷрибаи ҳосилшудаи низоми миллии андоз самаранокии сиёсати андоз коҳиш ёфта, ба рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва минтақаҳои он таъсири назаррас мегузорад.

Маълум аст, ки дар марҳилаи кунунӣ тақвияти имкониятҳои фискалӣ ва вусъатбахшии иқтисодии андозбандӣ ҳамчун меҳвари асосии сиёсати иҷтимоию иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардидааст. Махсусан, дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки амалисозии он аз соли 2016 инҷониб бонизом идома дорад, ҷиҳати ислоҳоти сохтори идоракунии давлатӣ ва таҳкими низоми молияи давлатӣ як силсила тадбирҳои мушаххас муайян шудаанд, аз ҷумла, тақмили равандҳои маъмурикунонии андоз бо мақсади афзун намудани воридоти пардохтҳо, таъмини шаффофияти амалиёт ва афзун намудани сатҳи пешгӯишавандагии низоми андозбандӣ ояндабинӣ гаштаанд. Ин иқдомотро метавон ҳамчун заминаи калидӣ барои тарҳрезӣ ва татбиқи механизми самараноки идораи андозҳо дар сатҳи минтақавӣ истифода бурд, ки дар ниҳоят рушди босифати соҳаҳои иҷтимоию иқтисодиро кафолат медиҳад»[3]. Инчунин, дар стратегияи мазкур нокифоя будани шароит барои фазаи соҳибкорӣ, ки дар танзими барзиёд ва ғайрисамаранок, коррупсия, гаронии аз ҳад зиёди андоз ва душвориҳои маъмурикунонии андоз масъалаҳои ҳалталаб ифода меёбанд. Бинобар ин, имкониятҳои сармоягузорӣ ва иқтисодии содиротии кишвар ҷиҳати афзун намудани истеҳсоли маҳсулот бо арзиши баланди иловашуда, ки сарчашмаи калидии воридоти пардохтҳои андозӣ ба зинаҳои гуногуни низоми буҷетӣ ба шумор мераванд, то ҳанӯз дар сатҳи зарурӣ мавриди истифода қарор нагирифтаанд.

Дар суҳанронии ҳеш бо кормандони соҳа Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати вусъат додани иқтисодии андоз дар кишвар чунин иброз намуданд: «Кумитаи андоз бояд ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар самти маъмурикунонии андоз

ва баланд бардоштани маърифати андозсупорӣ, такмили ихтисоси кормандони худ, ба тариқи озмун интиҳоб ва ҷобачогузорӣ намудани кадрҳои сатҳи касбияташон баланд чораҳои зарурӣ андешад... Роҳбарони Вазорати молия ва раёсату шуъбаҳои минтақавии он, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадоранд, ки ба масъалаҳои банақшагирии дурусти буҷетҳои маҳаллӣ, мутобиқати хароҷот ба меъёрҳои муқарраргардида ва арзёбии имкониятҳои воқеии манбаъҳои андоз эътибори аввалиндараҷа диҳанд» [2].

Масъалаи дигари таъсиррасон буҳронҳои ҷаҳонӣ ва пандемия ба ваъи иқтисодию иҷтимоӣ дар «Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ чунин таъкид карда шуд, ки ба захираҳои молияи давлатию маҳаллӣ мустақиман нуқсонҳо эҷод мекунанд: Пайомадҳои пандемия ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла ба рушди иқтисоди миллӣ, буҷети давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қурби асъори миллӣ, инчунин, ба фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонии мо низ таъсири манфии худро расонида истодаанд»[1].

Дар ин радиф қайд намудан зарур аст, ки барои вусъатдиҳии иқтидори андозии минтақаҳо ва воридоти сифатноку саривактии андозҳо ба буҷет, ки аз пешгирии ҳолатҳои истифодаи пешпардохти андозҳо барои таъмини қисми даромади буҷетҳо ва кам намудани ҳаҷми бақияи қарзи андоз дар минтақаҳо низ вобаста мебошад, чораҳои муфид талаб карда мешавад. Инчунин дар ин самт ташаккули шароити мусоиди андозсупорӣ ва механизми ҳавасмандкунӣ тақозо мегардад, ки он ба коҳиш додани сатҳи иқтисодиёти пасипардагӣ мусоидат менамояд.

Қобили қайд аст, ки дар ояндаи наздик такмили ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ваколатдори соҳаи молияи давлатӣ ҷиҳати васеъ намудани иқтидори андозии минтақаҳо, хосатан дарёфти роҳҳои вусъатдиҳии манбаи андози андозҳои мушаххас, такмили механизми банақшагирӣ, танзим ва назорати андоз масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мемонанд. Таҳлили адабиёти илмӣю иқтисодӣ дар заминаи тавсеаи имкониятҳои фискалӣ ҳамчун омили калидии пешрафти иҷтимоию иқтисодии ҳудудҳои маъмурӣ нишон медиҳад, ки омӯзиши ин масъала ҳанӯз дар марҳилаи ташаккул қарор дорад. Аз ин рӯ, коркарди заминаҳои ташкилию методологии вусъатбахшии иқтидори андозии минтақа, такмили низоми маъмурикунонии андоз ва пешгӯию ҳаддикунонии истифодаи иқтидори андоз дар рушди минтақа аз самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти муосири буҷету андоз маҳсуб ёфта, мубрамияти мавзуи диссертатсияро асоснок менамоянд.

**Дарачаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Пас аз соҳибистиклолии кишвар дар Тоҷикистон тадриҷан ҷиҳати пойдоршавӣ, ташаккулёбӣ ва такмили сиёсати андози мамлакат як қатор корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ анҷом ёфтанд, ки заминаи илмӣю низоми андози миллиро таъмин намуданд. Тайи 30 -соли охир дар Тоҷикистон таҳқиқоти сершумор оид ба ҷанбаҳои назариявӣю методологии инкишофи низоми миллии андоз анҷом дода шудаанд, ки дар

корҳои олимони ватанӣ, аз ҷумла Абдуғафоров А.А. [4], Азизов Ф.Ҳ. [5], Бойматов А.А. [6], Раҳимзода Ш.М. [32], Ризозода Т.Р. [34], Саидмуродов Л.Ҳ [39], Солехзода А.М. [40], Умаров Ҳ.У. [45], ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Байни таҳқиқоти олимони хориҷӣ, ки масъалаҳои вусъатдиҳии иқтидори андозро чун омили низоми иқтимоӣ иқтисодӣ таҳқиқ намудаанд, асарҳои Лаффер А. [23], Смит А. [38], Стиглитс Ч. [37] ва Кейнс Ч.М. [20] пурмаҳсул арзёбӣ мегарданд.

Таҳқиқотҳои олимони рус ки ба масъалаҳои вусъатдиҳии иқтидори андоз бахшида шудаанд, бештар асарҳои муҳаққиқон: Дьякова Е.Б. [12] ва Перонко И.А. [30] - ро зикр намудан лозим мебошад, ки ҷанбаҳои мухталифи тақомули низоми андозро дар самти иқтидори андоз тадқиқ кардаанд.

Муаммоҳои вусъатдиҳии иқтидори андоз дар заминаи тақомули сиёсати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рушди иқтисодиёти миллиро таъмин менамояд дар таълифот ва корҳои илмӣ олимони гуногуни ватанӣ, ба монанди Иброҳимзода И.Р. [14], Исматов Х.Ҳ. [16], Мирпочоев Д.А. [25], Раҳматов Б.Б. [33], Салимова М.М. [36], Тӯхтаев Т.М. [42], Улуғхоҷаева Х.Р. [44] таҳқиқ шудаанд.

Масъалаҳои методологии арзёбии иқтидори андоз дар асарҳои илмӣ олимони зиёди хориҷӣ, ба монанди Зенченко С.В. [13], Калинина О.В. [18], Кусраева Д. Э. [22], Рошупкина В.В. [35], Давыдова Л.В. [10] ва дигарон таҳқиқ карда шудаанд.

Масъалаи вусъатдиҳии иқтидори андозии минтақа дар заминаи тақомули механизми андоз ва маъмурикунонии он, ки рушди иқтисодиёти минтақаро таъмин менамояд, дар таълифот ва корҳои илмӣ олимони ватанӣ ба монанди Нурализода Э.Н.[50], Ҷумъабоев Х.Қ. [11], Маъмуров А.М. [26], Сабуров В.Д. [41], Гулов Ш.М., [9] ва Убайдов Ф. С. [43] мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Боиси қайд аст, ки корҳои илмӣ муҳаққиқони муосири ватанӣ ба муаммоҳои низоми андоз бахшида шудаанд. Вале масъалаи вусъатдиҳии иқтидори андозии минтақа пурра таҳқиқ нагардида, омӯзиши он дар асарҳои илмӣ муҳаққиқон хеле кам ба назар мерасад, аз ин рӯ, нигоҳи ягонаи илман асоснок аз нигоҳи назариявӣ ва услубӣ дар таҳқиқи тақомули иқтидори андозии минтақа мавҷуд намебошад, ки зарурияти баррасии масъаларо ба миён овардааст.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо қисмҳои зерини Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 вобастагӣ дорад: Боби 1. Тоҷикистон дар соли 2030: 3.б. 1.1. Биниш, рисолат, ҳадаф ва вазифаҳо; 3.б. 1.3. Сценарияҳои рушд; 3.б. 1.4. Давраҳои амалисозии СМР – 2030. Боби 2. Таҳдидҳо ва имкониятҳо барои рушд: 3.б. 2.1. Таҳдидҳо; 3.б. 2.2. Имкониятҳо. Боби 3. Таҳкими неруи институтсионалии кишвар: 3.б. 3.1. Низоми самарабахши идоракунии давлатӣ; 3.б. 3.2. Рушди минтақаҳо. Таҳқиқи диссертатсионӣ инчунин бо ҳуҷҷатҳои зерин алоқаманд аст:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоию - иқтисодии вилояти Суғд».

Рисолаи мазкур мутобиқи нақшаи КИТ-и кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкории Муассисаи давлатии таълимии «Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд» омода гардидааст.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба вусъатдиҳии иқтидори андоз дар низоми омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд бахшида шудааст. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди иқтидори андозии вилояти Суғд бо таъсири омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, самаранокии маъмурикунонии андоз, вазъи қарзи андоз ва тафовути имкониятҳои андозии шаҳру ноҳияҳои минтақа муайян мегарданд. Дар таҳқиқот тамоюлҳои тағйирёбии иқтидори андозӣ арзёбӣ гардида, омилҳои таъсиррасон ба вусъатдиҳии он муайян, таснифи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз рӯйи сатҳи иқтидори андозӣ пешниҳод ва самтҳои тақмили механизми идоракунии иқтидори андоз асоснок карда шудаанд. Натиҷаҳои таҳқиқот ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтидори андозии минтақа, тақмили сиёсати андоз ва маъмурикунонии андоз, афзоиши даромадҳои бучет ва таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд нигаронида шудаанд.

**Мақсади таҳқиқот** тақмил ва густариши назарияҳои иқтисодиёти минтақа, концепсияҳои андозбандӣ, коркарди тавсияҳои илмӣ-амалӣ оид ба вусъатдиҳии иқтидори андозӣ дар вилояти Суғд ба ҳисоб меравад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои амалӣ намудани мақсади мазкур, ҳалли вазифаҳои зерин дар таҳқиқот ба асос гирифта шудааст:

- таҳқиқи концепсияҳои илмӣ, моҳияти иҷтимоию иқтисодии иқтидорҳои андозии ҳудудҳо, мушаххассозии асосҳои методӣ – назариявии баҳодихии он дар минтақа;

- таҳлили вазъи муносири иқтидори андозии минтақа, арзёбии таъсири омилҳои гуногун ба ташаккулёбии он дар вилояти Суғд;

- арзёбии вазъи идоракунии иқтидори андоз дар самти вусъатдиҳӣ ва амалисозии он дар низоми рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд;

- тақмили низоми маъмурикунонии андоз, инчунин механизми пешгӯикунӣ ва ҳаддикунонии истифодаи иқтидори андоз дар рушди вилояти Суғд.

**Объекти таҳқиқот** маҷмуи муносибатҳои иқтисодист, ки бо ташаккул ва рушди низоми андозбандӣ дар минтақаҳо ба ҳисоб меравад.

**Мавзӯи (предмет) таҳқиқот** раванди вусъатдиҳии иқтидори андозии минтақа дар низоми рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд мебошад.

**Фарзияи таҳқиқот** дар он инъикос меёбад, ки афзоиши иқтидори андозии минтақа дар оянда ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ, афзоиши шуғли

аҳоли, беҳтар гардонидани сатҳи некӯахлоқии аҳоли мусоидат менамояд.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Асоси назариявии таҳқиқоти мазкурро таълифоти муҳаққиқони пазируфташудаи хориҷиву ватанӣ ташкил мекунанд, ки дар тадқиқи равандҳои ташаккул ва тақомули иқтисодии минтақа саҳми бузург гузоштаанд. Ҳамзамон дар раванди таҳқиқот монографияҳо, маҷмӯи конференсияҳои илмӣ амалӣ дар сатҳи байналхалқӣ ҷумҳуриявӣ ва симпозиумҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки муносибати омиронаи андозро танзим мекунанд ва стратегияи барномаҳои давлатӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Инчунин Паёми Ҳарсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Ҷаноби олий, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барномаҳои давлатӣ, концепсия ва стратегияҳои давлатӣ, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ оид ба танзими муносибатҳои молиявии андозӣ низ заминаи назариявии таҳқиқот ба ҳисоб мераванд.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Дар раванди таҳқиқот усулҳои махсуси зерин истифода шудаанд: гурӯҳбандӣ, фарқият, усули индексӣ, таҳлили нишондиҳандаҳои нисбӣ, таҳлили омилӣ, таҳлили муқоисавӣ, ҷамъбаст ва гурӯҳбандии маълумот, усулҳои иқтисодӣ-риёзӣ ва монографӣ ва амсоли он. Инчунин, заминаи методологии таҳқиқотро робитаи мутақобила миёни субъектҳои хоҷагидор ва мақомоти ваколатдори соҳа дар низомии андози кишвар ва минтақаҳои он, ки бо мақсади вусъатдиҳии воридоти андоз ба буҷетҳо дар заминаи тақомули механизми андозсупорию андозситонӣ ташаккул меёбанд, ташкил мекунанд.

**Сарчашмаи маълумот.** Сарчашмаи маълумоти рисола: таълифоти муҳталиф, инчунин асарҳои илмӣ олимони хориҷию ватанӣ дар соҳаи андоз, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар доираи молияи давлатӣ, маводҳои оморӣ Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, додаҳои оморӣ Раёсати андоз дар вилояти Суғд ва Хадамоти гумруки назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар раванди таҳияи кори диссертатсионӣ манбаъҳои интернетӣ, ҳафтаномаи «Бочу хироч», арзёбии экспертии муаллиф ва дигар манобеъ ба таври фарроҳ истифода шудаанд.

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Диссертатсия дар заминаи кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкорӣ Муассисаи давлатии таълимии «Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд» дар давоми солҳои 2021–2025 анҷом дода шудааст. Ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ бо истифода аз пойгоҳи моддию техникӣ, иқтисодии илмӣ кадрӣ ва захираҳои китобхонаи муассисаи мазкур амалӣ гардида, барои татбиқи ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот заминаи мусоиди илмӣ ва ташкилиро фароҳам овардааст.

**Навгони илмӣ таҳқиқот.** Навоварии илмӣ таҳқиқот дар ғайи гардонидани назарияҳо ва концепсияҳои илмӣ оид ба иқтисодии андозии минтақа, инчунин коркарди тавсияҳои амалӣ баҳри вусъатдиҳии манбаи

андозбандӣ дар ҳудудҳои маъмурӣ, тақмили механизми маъмурикунонии андоз дар рушди низоми иҷтимоию иқтисодии ҳудудҳо ифода меёбад.

Натиҷаҳои асосии илмие, ки мазмун ва моҳияти навгониҳои илмиро инъикос менамояд, аз нуктаҳои зерин иборат аст:

1. Концепсияҳои илмӣ оид ба таҳқиқи иқтисодии андозии минтақа низомбандӣ гардида, ба мундариҷаи он тасҳеҳ ворид карда шудааст. Тибқи он: «иқтисодии андозии минтақа дар худ маҷмуи пардохтҳои андозӣ, ҷаримаву ғоизҳо ва қарзи андозӣ, ки барои пурра намудани буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ равона карда мешаванд, инчунин баъзе асосҳои андозбандишавандае, ки бидуни бақайдгирӣ мондаанд, аз ҷумла дар иқтисодиёти соягии воҳидҳои муайяни маъмурӣ-ҳудудӣ мавҷуданд, инъикос менамояд» [1.М]. Асоснок карда шудааст, ки услубҳои арзёбии иқтисодии андозии минтақаҳо гуногунҷабҳа мебошанд. Исбот гардидааст, ки усулҳои бештар қобили қабули арзёбии иқтисодии андоз дар минтақаҳои кишвар - усули МММ, ислоҳи коэффитсентӣ ва ҳисоби регрессионӣ маҳсуб ёфта, дар амал бояд барои бартарафсозии норасоии яқдигар дар ҳамбастагӣ истифода гарданд.

2. Арзёбӣ карда шудааст, ки вусъатёбии иқтисодии андоз дар вилояти Суғд тамоюлоти гуногун дошта, ҳоло дар сатҳи ду аз се ҳиссаи он истифода гардида истодааст. Гурӯҳбандии шаҳру ноҳияҳо аз рӯи инкишофи иқтисодии андозӣ гузаронида шуд. Гурӯҳи сатҳи миёнаи рушд (ш. Гулистон, ш. Конибодом, н. Мастчоҳ), гурӯҳи сатҳи хуб (н. Шаҳристон, н. Ашт, ш. Хучанд, ш. Бӯстон, ш. Истиклол, ш. Исфара, н. Зафаробод, н. Ҷ.Расулов) гурӯҳи сатҳи баланд (н. Айнӣ, ш. Панҷакент, ш. Истаравшан, н. Кӯҳистони Мастчоҳ, н. Б. Ғафуров, н. Деваштич, н. Спитамен). Омилҳои таъсиррасон ба вусъатёбии иқтисодии андозии минтақа муайян гардида, ба дохила ва беруна гурӯҳбандӣ карда шудааст. Ба мундариҷаи гурӯҳи якуми омилҳо: маърифати андозӣ, демографӣ, таъминнокӣ бо захираҳо, сармоягузорӣ, маъмурикунонии андозӣ, рақамикунонӣ, фаъолияти инноватсионӣ ва иқтисодиёти пинҳонӣ шомиланд. Ба гурӯҳи омилҳои беруна: муътадили макроиқтисодӣ, сатҳи таваррум, сохтори давлатӣ, қонунгузорӣ, устувории сиёсӣ, иқтисодии табию иқлимӣ, назорати давлатии андозӣ ва ҷараёни ҷаҳонишавӣ дохил мегарданд.

3. Асоснок карда шудааст, ки самти асосии фаъолияти роҳбарияти мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баҳри ташаккул ва амалигардонии иқтисодии пурраи андоз мебошад, ки он барои мустаҳкам намудани пойгоҳи молиявӣ мусоидат менамояд. Муайян карда шудааст, ки муаммоҳои идоракунии иқтисодии андозӣ дар ҳудудҳои маъмурӣ мавҷуд буда, аз омилҳои зерин иборат аст: нуқсон дар ҷалби сармоягузорӣ, пурра ба гирдгардиш ворид нагардидани захираҳои истехсолӣ, нобаробарии воридоти андозҳо ва мавҷудияти бақияи қарзи андозӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд. Гурӯҳбандии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тибқи ҳаҷми қарзи андозӣ гузаронида шудааст, ки мувофиқи он муайян гардид, ки дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Хучанд, Исфара, Панҷакент, Истаравшан, Мастчоҳ, Б.Ғафуров ва Зафаробод қарзи андозӣ нисбат ба нишондоди мазкури



умумидавлатӣ назаррас буда, боиси таҳия ва ба амал татбиқ намудани чораҳои зарурӣ мебошад.

4. Асоснок карда шудааст, ки вусъатдиҳии иқтидори андозии минтақа аз самтҳои зерин вобастагии мустақим дорад: ташкили муҳити мусоиди сармоягузорӣ ба бахши воқеии минтақа, мусоидат ба андозсупорандагоне, ки расман ғайриқонуният мекунад, механизми ҳавасмандгардонии корхонаҳои навтаъсис, динамикаи афзоишдаи соҳибкорон, тақвият додани маърифатнокии андозии аҳоли, мукамалгардонии маъмурикунонии андозӣ (банақшагирии воқеии воридоти андоз, рақамикунонии хизматрасонии андозӣ, тақмили идоракунии бақияи андозӣ ва ғайра). Пешбиниҳои афзоиши иқтидори андози вилояти Суғд тавассути амсилаи иқтисодию математикӣ тавассути усули арзёбии МММ гузаронида шудааст. Тибқи он муайян гардидааст, ки да сурати самаранок идоракунии иқтидори иқтисодии минтақа, тақмили маъмурикунонии андозӣ имконияти вусъатдиҳии иқтидори андоз дар вилояти Суғд мавҷуд мебошад.

**Нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд.** Дар чараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ, дар асоси натиҷаҳои илмии бадастомада ва ҳалли вазифаҳои таҳқиқот, нуктаҳои зерини дорои нафъони илмӣ оид ба вусъатдиҳии иқтидори андоз дар низомии омилҳои рушди иқтисодиёти минтақа ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд.

- ба мафҳуми «иқтидори андозии минтақа» саҳеҳӣ ворид карда шудааст, исбот гардидааст, ки услубҳои арзёбии он гуногунҷанба буда, истифодабарии усули МММ, ислоҳи коэффитсентӣ ва ҳисоби регрессионӣ бартарият дорад;

- муқаррар карда шудааст, ки тавсеаи иқтидори андоз дар вилояти Суғд тамоюлоти гуногун дошта, ба он омилҳои дохила ва беруна таъсир мерасонанд, таснифи шахру ноҳияҳо аз рӯи инкишофи иқтидори андозӣ асоснок карда шудааст;

- асоснок карда шудааст, ки дар чараёни идоракунии иқтидори андоз нақши ғайриқонуният роҳбарии мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ назаррас аст, муаммоҳои дар самти идоракунии иқтидори андозӣ мавҷуда, ҳамчунин гурӯҳбандии ҳудудҳои маъмурӣ тибқи қарзи андозӣ муайян гардидааст;

- мудаллал сохта шудааст, ки вусъатдиҳии иқтидори андози минтақа аз як қатор самтҳои ғайриқонуният вобастагии мустақим дорад, дурнамои афзоиши иқтидори андозӣ дар вилояти Суғд бо истифода аз амсилаи иқтисодӣ-математикӣ таҳия карда шуда, тавсияҳои илмӣ оид ба тақмили маъмурикунонии андоз пешниҳод гардидаанд.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки дар қори диссертатсионӣ ҷанбаҳои назариявии вусъатдиҳии иқтидори андоз таҳқиқ гардида, механизми танзими давлатии он қиёсан ба тадқиқоти мавҷуда амиқтар муайян шудааст. Хулоса ва тавсияҳои қори диссертатсионӣ ба фаҳмиши илмӣ вусъатдиҳии иқтидори андоз яке аз омилҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти минтақа асос меёбанд. Механизми дар таҳқиқот таҳияшудаи вусъатдиҳии иқтидори

андоз тавассути такомули манбаи андозбандӣ ва маъмурикунонии андоз дар рушди минтақа тавсия шудааст, ки дар амалия барои татбиқ ба мадди назар гирифта шудааст. Хулоса ва тавсияҳои кори диссертатсионӣ имконияти баланд бардоштани самаранокии иқтисодии молиявии минтақахоро доранд ва аз ҷониби мақомоти минтақавии андоз барои истифода мақбул мебошанд. Ҳамчунин натиҷаҳои кори диссертатсиониро дар раванди гузаронидани курсҳои умумитаълимӣ ва махсус, аз ҷумла иқтисодиёти минтақа, молияи маҳаллӣ, идоракунии молияи давлатӣ, сиёсати андоз, маъмурикунонии андоз ва дигар фанҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан имконпазир мебошад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Натиҷаҳои амалӣ ва методии диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ дар донишгоҳу донишқадаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ, конференсияҳои ҳайати професорону устодони Муассисаи давлатии таълимии «Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлати тичорати Тоҷикистондар шаҳри Хучанд» ироа гаштаанд. Аз ҷумла, натиҷаҳои таҳқиқот дар чараёни таҳияи «Барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2026–2030» ба таври мушаххас ба инобат гирифта мешаванд.

Инчунин, натиҷаҳои кори диссертатсионӣ дар раванди таҳияи барномаҳои омӯзишии фанҳои таълимии иқтисодии андоз ва гаронии андози минтақа, андоз ва андозбандӣ, буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ, менечменти андоз, маъмурияти андоз ва иқтисодиёти корхонаҳо истифода мешаванд.

**Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Бо назардошти таҳлилу арзёбиҳои гузаронидашуда, кофӣ будани ҳаҷми кори диссертатсионӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва таълифоти муаллиф эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо барои тадбиқи натиҷаҳои кори диссертатсионӣ дар амалия дар асоси таҳлили илмӣ ҷанбаҳои назариявӣ таҷрибавӣ бароварда шудааст, ки аз эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот низ дарак медиҳад.

**Мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Таҳқиқоти илмӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 5.2.4. Иқтисодиёти ҳудудӣ мутобикат мекунад: банди 1. Инкишофи назарияҳои иқтисодиёти ҳудудӣ ва минтақавӣ; методҳо ва фишангҳои таҳқиқотҳои иқтисодии ҳудудӣ; проблемаҳои андозагирии иқтисодии минтақавӣ; эконометрикаи ҳудудӣ; таҳлили системавии муаммоҳо ва ҳолатҳои минтақавӣ; банди 11. Фишангҳои муътадилгардонии басташавии маконӣ (трансфертҳои давлатӣ, фондҳои инвеститсионӣ, фондҳои дастгирии минтақавӣ, низомии андоз ва ғайраҳо), самаранокии истифодаи онҳо. Проблемаҳои рушди устувору мутавозини минтақаҳо; мониторинги рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаҳо; банди 21. Хусусиятҳои минтақавии амалигардонии сиёсати буҷетӣ-андозӣ. Инкишофи

муносибатҳои пулиро қарзӣ ва буҷетӣ-андоз дар минтақаҳо (категория, методология, усул, механизм ва фишангҳо).

**Саҳми шахсии доктараби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми шахсии доктараб дар таҳқиқот дар интиҳоби мавзӯ, амалӣ намудани корҳои таҳқиқотӣ дар раванди навиштани рисола, муайян намудани мақсад, объект, предмет, вазифаҳои таҳқиқот, асосноккунии заминаҳои илмӣ, муайянкунии муқаррароти асосии натиҷаҳои таҳқиқот ва интиҳоби усули таҳқиқот зоҳир мегардад. Инчунин, иштироки унвонҷӯ дар раванди таҳқиқот тариқи нашри мақолаҳои илмӣ оид ба мавзӯи таҳқиқот, маърузаҳо дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ аз саҳми доктараб шаходат медиҳад.

**Тасвир ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия** дар имкони истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот аз ҷониби Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, Раёсати рушди иқтисод, савдо ва мониторинг ҳангоми таҳияи «Барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоӣ иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2026-2030» (маълумотнома оид ба татбиқ №202/1 07.05.2025) ифода меёбад. Ҳамчунин барои таҳияи тавсияҳо оид ба вусъатдиҳии иқтисоди андоз дар минтақа тариқи тақдир додани механизми идоракунӣ бо мақсади баланд бардоштани ҳаҷми воридоти андоз бо назардошти иҷрои сифатноки андозҳо мавриди истифода қобили қабул мебошанд.

Инчунин натиҷаҳои кори диссертатсионӣ метавонанд дар раванди таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурий ҳангоми тақмили барномаҳои таълимӣ аз рӯи фанҳои иқтисоди андоз ва гаронии андози минтақа, андоз ва андозбандӣ, буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ, менечменти андоз, маъмурикунонии андоз ва иқтисодиёти корхонаҳо истифода шаванд. (маълумотномаи № 1151 аз 30.12.2024)

**Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия.** Доир ба мавзӯи таҳқиқот 10 мақолаи илмӣ, аз онҳо 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида шудааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Таҳқиқоти илмӣ аз муқаддима, 3 боб, 8 зербоб, хулоса ва тавсияҳо барои татбиқ, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замимаҳо иборат мебошад. Ҳаҷми умумии қор 183 саҳифаи чопи компютерӣ буда, аз ҷумла 24 ҷадвал, 9 расм, 2 диаграмма ва 10 формуларо дар бар мегирад.

## **ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Дар муқаддима** муҳимияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда шуда, ҳадаф, объект, предмет ва вазифаҳои кори диссертатсионӣ нишон дода шудааст, инчунин дар таҳқиқот нағзҳои илмӣ, аҳамияти назариявӣ амалии диссертатсия баён ёфтааст.

**Дар боби якум — «Ҷанбаҳои назариявӣ методии таҳқиқоти иқтисоди андози минтақа»,** табиати иҷтимоӣ иқтисодии иқтисоди андозӣ дар

сатҳи минтақа ҳаматарафа таҳлил гардида, принципҳои методологии баҳодиҳии имкониятҳои фискалии минтақавӣ асоснок шудааст. Манобеи молиявӣ ва устувории онҳо дар сохтори хоҷагидорӣ ҳамчун унсури калидӣ ва пешбарандаи рушди иқтисодӣ муаррифӣ гардидаанд. «Дар шароити бартарӣ доштани муносибатҳои бозорӣ тарақиёти иқтисодии ҳар як минтақа аз манбаҳои молиявии худӣ вобаста аст» [41]. Махсусан пешрафти иқтисодии воҳидҳои маъмурӣ ва ҳудудҳои онҳо ба дараҷаи кофӣ аз сатҳи худтаъминкунии молиявӣ ва фаъолияти мустақили онҳо вобастагӣ дорад.

Дар ин замина, иқтидори андозии минтақа, ки инъикосгари ҳаҷми маблағҳои ҷамъшуда дар буҷетҳои маҳаллӣ мебошад, нақши бунёдиро мебозад. Аз ин нигоҳ, дар ҳар як низоми иҷтимоӣ иқтисодии минтақавӣ дар давраи муайяни тараққиёт таҳқиқи воридоти имконпазири дурбинонаи ҳаҷми даромад ба низоми буҷет, ҳам дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ (маҳаллӣ) мутобиқи мақсад мебошад.

Дар илми иқтисодиёт иқтидори андоз чун сарчашмаи асосии даромади молиявӣ баррасӣ мегардад. Бояд таъкид кард, ки дар байни олимони иқтисодшинос ва мутахассисоне, ки муҳтавои иқтидори андозро таҳқиқ намудаанд, гуногунчӣ ва ё наздикӣ дар мундариҷаи ифшои онҳо оид ба моҳияти иқтидори андоз мавҷуд аст.

Як қатор ифшосозии мафҳуми иқтисодии иқтидори андоз аз ҷониби муаллифони мухталиф дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

**Ҷадвали 1. – Мундариҷаи фаҳмиши «иқтидори андоз» аз нигоҳи олимони хориҷӣ**

| <b>Сарчашма</b>                    | <b>Фаҳмиши иқтидори андоз</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Матрусов Н.Д. [24]                 | Дар фаҳмиши васеъ «иқтидори андоз» - ин ҳаҷми умумии захираҳои андозбандишавандаи минтақа мебошад. Дар фаҳмиши кӯтоҳ «иқтидори андоз» дар худ маблағи ҳадди аксари воридоти андоз ва хирочҳои ҳисобшударо дар шароити қонунгузории амалкунанда ифода мекунад.                                                                                                                                                                  |
| Волошина А.Н. [8]                  | Иқтидори андози минтақа ҳамчун ҳаҷми ҳадди аксари андозҳо, ки имконияти ҷамъ оварданро дар минтақа бе хароб кардани иқтидори истехсолӣ доранд, муайян мегардад.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Петров Ю.В.,<br>Афони́на С.Л. [29] | Иқтидори андоз ҳамчун «воридоти андозии имконпазири ҳисобшуда вобаста ба манбаи андоз бо назардошти меъёрҳои амалкунанда (пешбинишуда), тартиби муқарраршудаи ҳисоб ва пардохти онҳо дар шароити андозии стандартӣ ва тақвиятёбанда муайян карда мешавад»                                                                                                                                                                      |
| Зенченко С.В. [13]                 | Иқтидори андоз – ин манбаи андози минтақа, ки аз ду ҷанба нигаристан имкон дорад. Аввал, ин манбаи андози воқеан мавҷудбуда, ки бо худ маҷмӯи манбаи андозбандии супорандагони андоз ва пардохтҳои шахсони бақайдгирифташударо дар ҳудуди минтақа ифода мекунад. Дуюм, ин иқтидори имконпазири манбаи андози минтақа дар ҳолати истифодабарии оқилонаи кулли омилҳо ва захираҳои табиӣ, демографӣ, истехсолӣ ва ғайра мебошад. |

## Идомаи ҷадвали 1.

| 1                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исрапилов Х.А.,<br>Сулейманов М.М.<br>[15] | Нишонаҳои муҳими иқтидори андозии минтақа дар заминаи мундариҷаи иқтисодии он муайян карда мешавад, ки ҳислати эҳтимолӣ ва такрористеҳсолии шакливазкунии захираҳои андозро ба даромади андозии буҷет дар бар гирифта, бо воситаи ташкили андозбандӣ тариқи шакли институтсионалии мавҷуда ва ба мадди назар гирифтани ҳавфи андозу саъю кӯшиши андозситонӣ ба роҳ монда мешавад. |

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти дастрасишуда

Умуман, аз додаҳои ҷадвали 1, маълум мешавад, ки оид ба масъалаи ифшои моҳияти иқтисодии иқтидори андоз аз ҷониби олимони мутахассисон диқати хоса равона гардидааст. Ин бо он асоснок карда мешавад, ки фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар таъмини устуворӣ, амалигардонии бунёдкориҳо бо мақсади таъмини некӯаҳволии аҳоли дар дараҷаи назаррас аз иқтидори андозии минтақа вобаста мебошад.

Пас аз бадаст овардани истиклолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи мазмуну муҳтаво ва вусъатдиҳии иқтидори андоз як гурӯҳ иқтисодонҳои ватанӣ таҳқиқотҳои илмӣ бурдаан, ки бархе аз онҳоро метавон мавриди муҳокима қарор дод (ниг. ҷадвали 2).

## Ҷадвали 2. – Мундариҷаи фаҳмиши «иқтидори андоз» аз ҷониби олимони ватанӣ

| Сарчашма                               | Фаҳмиши иқтидори андоз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Саидмуродов Л.Х.,<br>Сабуров В.Д. [39] | Иқтидори андози минтақаро бояд дар маънои танг ва васеъ баррасӣ намуд. Дар маънои васеъ он ҳамчун арзёбии қисми захиравии минтақаи муайян фаҳмида мешавад, ки ба истифодаи ҳарчи пурраи имкониятҳои он мусоидат мекунад. Дар маънои танг он имконияти фискалии минтақа барои пур намудани буҷети давлатиро ифода мекунад.                                            |
| Иброҳимзода И. Р. [14]                 | Нишондиҳандаи иқтидори андозӣ на танҳо чун қисми ҷудонашавандаи иқтидори молиявии минтақа, балки чун нишондиҳандаи мустақил низ муҳокима карда мешавад ва усули баҳодихии иқтидори андозии минтақа бояд ба таҳлили сохт ва ҳаҷми манбаҳои андоз таъяс намояд. Иқтидори андозӣ асосан дар самти танзими муносибатҳои байнибуҷетӣ мавриди истифода қарор дораду ҳалос. |
| Улугходжаева, Х.Р. [44]                | Иқтидори андозӣ имкониятҳои минтақаҳоро дар ташаккули пардохтҳои андоз ба системаи буҷет муайян мекунад, он метавонад барои пешгӯии воридоти андоз ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ асос бошад                                                                                                                                                                        |
| Воҳидов У.М.,<br>Баротов А.Х. [7]      | Иқтидори андози минтақа аз ҷиҳати функционалӣ аз мавҷудияти омилҳои истеҳсолот вобаста мебошад, ки он дар доираи низоми муайяни андоз аз нигоҳи сифатӣ ва миқдорӣ муайян карда мешавад                                                                                                                                                                               |

## Идомаи ҷадвали 2.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Файзуллоева С.Ҷ. [46]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Иқтидори андозии минтақавӣ ин ҳадди имконпазири даромади андозии бучет аз андозсупорандагоне мебошад, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаълият мекунад. |
| Пешниҳоди муаллиф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| Иқтидори андозии минтақа дар худ маҷмуи пардохтҳои андозӣ, ҷаримаву ғоизҳо ва қарзи андозӣ, ки барои пурра намудани бучети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ равона карда мешаванд, инчунин баъзе асосҳои андозбандишавандае, ки бидуни бақайдгирӣ мондаанд, аз ҷумла дар иқтисодиёти соягии воҳидҳои муайяни маъмурӣ - ҳудудӣ мавҷуданд, инъикос менамояд |                                                                                                                                                          |

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти дастрасшуда

Хулосаи таҳқиқоти гузаронидашуда ва нишондиҳандаҳои ҷадвалҳои 1 ва 2 собит менамоянд, ки иқтидори андозии минтақа бо як силсила омилҳои калидӣ робитаи зич дорад, аз ҷумла, сатҳи иқтидори андозӣ аз тамоюлҳои қоҳиши ҳаҷми истеҳсолот, тағйирёбии нархҳои истеъмолӣ, ҷараёни сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ, механизми низоми андозбандӣ ва дигаргуншавии сиёсату қонунгузориҳои андоз вобастагии мустақим дорад. Инчунин, сифати идоракунии маблағҳои бучетӣ, равандҳои муҳоҷирати аҳоли ва тағйирёбии шумораи қувваи қориҳои ғайол аз ҷумлаи нишондиҳандаҳои муассире мебошанд, ки вазъи иқтидори андозии минтақахоро муайян менамоянд.

Дар заминаи таҳқиқи анҷомдодашуда аз ҷониби мо чунин муайянкунии таърифи муаллифӣ оид ба моҳияти иқтисодии иқтидори андоз пешниҳод мегардад: «Иқтидори андозии минтақа дар худ маҷмуи пардохтҳои андозӣ, ҷаримаву ғоизҳо ва қарзи андозӣ, ки барои пурра намудани бучети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ равона карда мешаванд, инчунин баъзе асосҳои андозбандишавандае, ки бидуни бақайдгирӣ мондаанд, аз ҷумла дар иқтисодиёти соягии воҳидҳои муайяни маъмурӣ - ҳудудӣ мавҷуданд, инъикос менамояд».

Чунин хусусиятҳои хоси ин таърифи пешниҳодгардида мавҷуд аст, ки дар таҳқиқи дигар донандаҳои соҳа дида намешаванд:

1. Муайян карда шудааст, ки ба иқтидори андоз ҷамъи пардохтҳои воридшуда ва дар оянда имконияти воридшавӣ дошта мансубанд.

2. Дар таъриф муайян мегардад, ки иқтидори андозии минтақа ба таъмини ҳам бучети ҷумҳуриявӣ ва ҳам маҳаллӣ нигаронида мешавад.

3. Муайян мегардад, ки дар таркиби иқтидори андоз воридоти андозии аз манбаи андозии ноаён вобаста буда мавҷуд аст, ки дар заминаи гузаронидани қорҳои назоратӣ ситонида мешавад.

4. Муайян мегардад, ки қулли манбаи андоз наметавонад иқтидори андозии минтақаро ифода намояд, зеро қисме аз захираҳои андозбандишаванда бо ҷой доштани баҳши иқтисодиёти пинҳонӣ аз андозбандӣ дар қанор мемонанд.

Аз ин ҷо метавон хулоса кард, ки иқтидори андозии минтақа дар худ ҳам воридоти андозии воқеан амалишуда ва ҳам иқтидоран имконпазирро,

ки имкони ғун кардан аз ҳудуди муайян, яъне минтақаи аниқ мавҷуд аст, дарбар мегирад.

Дар ин замина иқтидори андозро метавон ҳамчун индикатори арзёбикунанда баррасӣ нумуд, ки дар як вақт ҳам ҳолати воқеӣ ва ҳам ҳаҷми ояндаи имконпазири воридоти андозро тавсиф мекунад. Танҳо дар ин ҷабҳа иқтидори андоз метавонад арзёбии миқдории имкониятҳои молиявии минтақаро дар давраи оянда тавсиф намояд.

Арзёбии дилхоҳ категорияи иқтисодӣ равиши методологиро тақозо менамояд, ки он ба мундариҷаи ин категория мутобикат намояд. Бинобар ин, барои таҳқиқи иқтидори андозии минтақа, ба низом даровардани усулҳои арзёбии онро ба миён мегузоранд. Аз ин лиҳоз, таҳқиқи нуктаи назар ва усулҳои арзёбии иқтидори андоз дар шароити муносири тараққиёти иқтисодиёти миллии Тоҷикистон арзиши баланди илмию амалӣ дорад.

Вобаста ба ин нуктаи назар бояд баён намуд, ки дар илми муносири иқтисодиёт тарз ва усулҳои гуногуни арзёбии иқтидори андозии минтақа мавҷуд аст. Мундариҷаи бархе аз усулҳои арзёбӣ дар шакли фишурда дар ҷадвали 3, оварда шудааст.

**Ҷадвали 3. – Усулҳои арзёбии иқтидори андоз**

| <b>Формула</b>                                            | <b>Мундариҷа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                  | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Усули воқеӣ ё маблағи андозҳои воқеӣ ҷамъоваришуда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $НПР = \Phi + З + Л$                                      | Дар ин ҷо: НПР – иқтидори андозии минтақа, воҳиди пулӣ; $\Phi$ – воридоти воқеии андозҳо, воҳиди пулӣ; $З$ – афзоиши қарздорӣ дар давраи ҳисоботӣ, воҳиди пулӣ; $Л$ – маҷмӯи маблағи андозӣ ба имтиёзҳои минтақа ва маҳал рост омада, воҳиди пулӣ.                                                               |
| <b>Усули маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (МММ)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $НП_i = РС * ВРП_i$                                       | Дар ин ҷо: $НП_i$ – иқтидори андозии минтақа, МММ $i$ – маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар минтақа; РС – меъёри миёнаи андоз                                                                                                                                                                                         |
| <b>Усули репрезентативии системаи андоз (РСА)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $НП = НБ_i * РС_i * К$                                    | Дар ин ҷо: НП – иқтидори андоз, $НБ_i$ – манбаи андоз $i$ – юми андоз дар давраи таҳқиқотӣ; $РС_i$ – меъёри миёнаи репрезентативии андози $i$ -юм; $К$ – коэффитсиенти ҷамъоварии $i$ -юм андоз аз субъекти андозсупор                                                                                           |
| <b>Усули ислоҳи коэффитсентӣ</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $НПР = \sum НБ_i * РС_i * k_n$                            | Дар ин ҷо: НПР – иқтидори андозии минтақа, $НБ_i$ – манбаи андози $i$ -юми минтақа дар соли ояндабинишаванд; $РС_i$ – меъёри миёнаи репрезентативии андоз оид ба андози $i$ -юм дар минтақа; $k_n$ – коэффитсиенти самаранокии иҷтимоию иқтисодии минтақа дар минтақаи баррасишаванда дар соли ояндабинишаванда. |

## Идомаи ҷадвали 3.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Усули маҷмуии иқтидори андоз                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| СНП= Р (НП)*НО,<br>ин ҷо Р (НП) дар асоси<br>формулаи зерин ҳисоб<br>карда мешавад:<br>$P_{\text{налог}}(\text{НП}) = 1 - \frac{\text{НЕД}_1}{100}$                                                                                                                                                                      | Дар ин ҷо: СНП – маҷмӯи иқтидори андозии минтақа, бо<br>воҳиди пулӣ; Р(НП) – маҷмӯи иқтидори иҷроии<br>ухдадорихоӣ андоз дар давраи таҳқиқ;<br>НО – ухдадорихоӣ андоз дар давраи таҳқиқ бо воҳиди<br>пулӣ; НЕД <sub>1</sub> – қарздорӣ андоз оид ба ҳар як намуди андоз<br>дар давраи таҳқиқ бо %                                                                                                             |
| Амсилаи занҷирии матритсавӣ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\text{НПР} = \sum C_{nij}$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ин система нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои муттаҳид<br>кардашуда ва дар шакли матритса пешниҳодгардида<br>мебошад. Матритсаи $C_{nij}$ дар худ ҷадвалелро ифода<br>мекунад, ки дар сатри он соҳаҳои иқтисодиёт ҷойгиранд ва<br>дар сутунҳо бошанд намуди алоҳидаи андоз. Хотима<br>метавонад системаи бисёрченакии вобастагии миқдории<br>иқтидори андозии минтақаи аниқ аз омилҳои рушд<br>соҳаҳои минтақа бошад. |
| Усули арзбӣ дар асоси даромад ба ҳар сари аҳоли                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $BPI_i^* = \frac{BPI_i}{N_i^{\text{зор}} + N_i^{\text{сел}}}$                                                                                                                                                                                                                                                            | Дар ин ҷо: $BPI_i$ – Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ; $N_i^{\text{зор}}$ –<br>шумораи умумии аҳолии шаҳрҳои минтақа; $N_i^{\text{сел}}$ –<br>шумораи умумии аҳолии деҳоти минта.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Усули таҳлили регрессионӣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Барои арзбӣи иқтидори<br>андозии минтақа дар<br>асоси усули таҳлили<br>регрессионӣ истифода аз<br>ҳисоби оптималии<br>омилҳои тасодуфии<br>$b_1, b_2, \dots, b_m$ чунин<br>шакли баробарӣ<br>истифода мегардад:<br>$\text{НП} = \text{НБ}_{0j} \times b_1 + \text{НБ}_{2j} \times b_2 + \text{НБ}_{mj} \times b_m + E_j$ | Дар ин ҷо: НП – иқтидори андоз; НБ <sub>1</sub> – нишондиҳандаи<br>манбаи андоз, ки мустақиман ва ё ғайримустақиман<br>андозаи манбаи маҷмӯии андозро дар минтақаи аниқ ё<br>ҷузъиёти алоҳидаи он ифода мекунад;<br>$m$ – шумораи минтақаҳои баррасишаванда; $E_j$ – саҳви<br>тасодуфии ченак.                                                                                                                |

Ҷадвал аз ҷониби муаллиф бо истифода аз сарчашмаҳои зерин таҳия гардидааст: [12]; [19]; [21]; [17]; [49]; [35]; [30].

Тавре аз ҷадвали дар боло овардашуда маълум аст, ҳар як усули арзбӣи иқтидори андоз дар худ ҷиҳати мусбӣ ва норасогиҳо дорад. Дар адабиётҳои иқтисодӣ ва таҳқиқотҳо кулли усулҳои арзбӣи иқтидори андозро ба ду гурӯҳ тасниф мекунанд, ҷумла «...ба гурӯҳи аввал усулҳои дар асоси нишондиҳандаҳои воқеӣ мансуб гардида ба гурӯҳи дуюм усулҳо дар асоси нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ мансуб ҳисобида мешаванд» [18].

Усули воқеии арзбӣи иқтидори андоз аз маҷмӯи усулҳои мазкур, дар таҳқиқоти иқтисодии олимони ватанӣ бештар мавриди истифода қарор мегирад. Ин усул пеш аз ҳама назар ба дигар усулҳои арзбӣ басо тарзи содаи ҳисоб дошта, ба маълумотҳои воқеии аз ҷониби мақомоти андоз ба нашр расида ё чун нишондиҳандаҳои ҳисоботӣ пазируфташуда, ки баҳси зиёдро баёни муҳаққон ба миён намеорад, асос меёбад. Барои иқтисодиёти



Тоҷикистон дар маҷмуъ арзёбии иқтидори андозии минтақа бо усули воқеии арзёбии иқтидори андоз мушкilotи истифодабарӣ дар дастрас набудани маълумотҳои воқеӣ мебошад.

Ба ақидаи мо яке аз норасогии ҷиддии ин равиши методӣ дар он ифода меёбад, ки арзёбӣ дар ҷаҳорҷубаи иқтисодиёти расмӣ (бе назардошти иқтисодиёти пасипардагӣ) амалӣ мегардад. Яъне, дар чунин ҳолат дар ҳалқа афтидани танҳо субъектони хоҷагидорӣ дар минтақа дар қайди давлатӣ буда, ба назар мерасад. Гуфтан зарур аст, ки бахши иқтисодиёти пинҳонӣ, ки дар давраи пойдоршавии иқтисодиёти Тоҷикистон ҳаҷми назаррасро соҳиб гардида аст, дар канор мемонад. Тавре дар заминаи таҳқиқ муайян карда шуд, дар таркиби иқтидори андоз бояд манбаи андозии пинҳоншуда (имконияти муайян кардан дар раванди санҷиши андоз дошта) низ ба назар гирифта шавад, ки дар шароити ҷой доштани бахши иқтисодиёти пинҳонӣ басо муҳим мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи бахши иқтисодиёти пинҳонӣ дар байни давлатҳои ИДМ дар ҷойҳои аввал муайян шуда, ҳиссаи он ба ҳисоби миёна бо ҳисоби ХБА дар 25 соли охир ба 42,9 фоиз мерасад, ки дар байни 158 давлати таҳқиқшуда дар раддабандӣ дар ҷойи 31- ум қарор дорад.

Дар ҷараёни омӯзиши иқтидори андозии ҳудудҳои ҷумҳурӣ, истифодаи усули маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) шароите фароҳам меорад, ки баҳодиҳии дақиқтари иқтидори андозӣ амалӣ карда шавад. Ин равиш дар муқоиса бо усули ҳисоби даромад ба ҳар сари аҳоли, ки дар бархе аз пажӯҳишҳои иқтисодӣ истифода мешавад, афзалияти бештар дорад. Зеро дар модели мазкур ҳаҷми куллии захираҳои мавҷудаи андозбандӣ фаро гирифта мешаванд. Бархурди усули МММ аз он ҷиҳат фарқ мекунад, ки бархилофи усули арзёбии воқеии иқтидори андоз ва усули даромад ба ҳар сари аҳоли, дар он тамоми манбаҳои андозбандӣ, аз ҷумла захираҳои ояндадор ва қисмати иқтисодиёти ғайрирасмӣ, мавриди баҳисобгирӣ қарор мегиранд. Баробари ин бартарии дигари ин усул дар он мебошад, ки кулли даромади резидентҳо ва ғайррезидентҳо дар мадди назари муҳаққиқ қарор мегиранд.

Ба мадди назар нагирифтани дигар андозҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ яке аз норасоии муҳим дар вақти истифодаи ин усул мебошад. Инчунин, таъсири як қатор андозҳои ҷумҳуриявӣ ва трансфертҳои давлатӣ ба иқтидори андозии минтақа, ҳангоми арзёбӣ тариқи усули МММ баҳисоб гирифта намешаванд. Аз ин ҷо бармеояд, ки ин усул гарчанде аз усули арзёбии воқеӣ ва ҳисоби даромад ба ҳар сари аҳоли бартарӣ дошта бошад, ҳам баъзе аз ҷанбаҳои фаъолияти хоҷагидориро фарогир намебошад.

Усули репрезентативии низомии андоз яке аз усулҳои мебошад, ки дар таҳқиқоти олимони ватанӣ ва мақомоти давлатӣ дар мавриди арзёбии иқтидори андоз истифода намегардад. Бештар ин усул дар вақти арзёбии иқтидори андоз дар давлатҳои рушдёфтаи бозор, ки ба иқтисодиёти рақамӣ омадаанд ва ё иттилооти дақиқ оид ба манбаи андозии андозҳои бучетташкилкунанда мавҷуд мебошад, истифода мегардад.

Усули ислоҳи коэффитсентӣ дар таҷриба васеъ истифода мегардад. Дар раванди ояндабинии иқтидори андоз аксари мамлакатҳои ҷаҳон ин усулро васеъ истифода менамоянд. Бартарии ин усул дар он мебошад, ки вобаста ба талаботи нави дар мадди назар будаи қонунгузори андоз барои ислоҳ намудан бо мақсади мутобиқ кардани нишондиҳандаҳои ҳисоботӣ ба шароити соли банақшагиришаванда коэффисиентҳои мухталифи ояндабиникунанда (масалан, афзоиши манбаи андоз, афзоиши воридоти андоз, сатҳи рушди истеҳсолот, коэффисиенти афзоиши даромад), истифода мегардад.

Усули маҷмуии иқтидори андоз як аз усулҳои арзёбии нишондиҳандаҳои воқеӣ мебошад, ки дар таҷрибаи аксар давлатҳои ҷаҳон мавриди истифода қарор мегирад. Бояд иброз намуд, ки ин усул назар ба усули арзёбии МММ ҳаҷми воқеии захираҳои андозро дақиқтар муайян менамояд. Зеро дар раванди арзёбӣ, агар таҳриф дар нишондиҳандаҳои иқтисодии минтақа дида шавад, усулии МММ метавонад натиҷаи дилхоҳ надихад. Вале чунин ҳолат наметавонад ба усули маҷмуии иқтидори андоз таъсири манфӣ расонад. Аҳамияти дигари ин усул дар он аст, ки ба концепсияи амудии ҳокимият дар самти тақсими даромади буҷет ва қонунгузори андоз мутобиқат менамояд.

Усули таҳлили регрессионӣ яке аз усулҳои арзёбии иқтидори андоз мебошад, ки дар раванди истифода эҳтиёҷи зиёд ба мавҷудияти нишондиҳандаҳо барои ҳисобу китоб ба монанди дигар усулҳои нишондинандаҳои воқеӣ ба миён намеояд. Воқеан, ҳангоми татбиқи равиши мазкур танҳо маълумот оид ба ҳаҷми умумии даромадҳои минтақавӣ ва маҷмӯи нишондиҳандаҳои тағйирёбанда ҳамчун ченкунандаҳои ғайримустақими манбаи андозбандӣ зарур мебошанд. «...Бартарии дигари усули таҳлили регрессионӣ дар он аст, ки ҳангоми истифодаи ин усул зарурияти гурӯҳбандии моддаҳои даромад оид ба компонентҳои андоз ва бунёди манбаи андозӣ хусусӣ барои ҳар як компоненти системаи андоз аз байн меравад. Аммо, ворид кардани миқдори зиёди тағйирёбандаҳо дар раванди ҳисоб сатҳи дақиқии арзёбиро бо воситаи таҳлили самараноки нишондиҳандаҳо баланд мебардорад»[4], аммо истифодаи шумораи маҳдуди тағйирёбандаҳо ба натиҷаи баръакс оварда мерасонад.

Усули арзёбӣ дар асоси даромад ба ҳар сари аҳоли тӯли солҳои зиёд дар таҷрибаи ИМА ва як қатор давлатҳои дигар, хусусан мамлакатҳои Аврупо ба сифати ченаки қиёсии иқтидори андоз васеъ истифода мегардад. Ҳатто дар баъзе аз таҳқиқотҳои муҳаққиқони ватанӣ хосатан Сабуров В.Д. [41] таҳлилҳо дар асоси ин усул ба ҷашм мерасанд.

Бартарии асосии истифодаи усули арзёбӣ дар асоси даромад ба ҳар сари аҳоли чун воситаи арзёбии иқтидори андозии минтақа дар он аст, ки маълумот оид ба нишондиҳандаҳои истифодашаванда ба ҳамагон дастрас мебошад ва расман аз ҷониби мақомоти ваколатдор ба нашр расонида мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти омор маълумотро оид ба даромадҳо ба ҳар сари аҳоли чи дар сатҳи ҷумҳурӣ ва чи минтақаҳо,

инчунин бо назардошти аҳолии дар шахр ва деҳот истиқоматкунанда расман нашр менамояд. Ин имкон медиҳад, ки иқтидори андозии тамоми шахру ноҳияҳои минтақа дар алоҳидагӣ арзёбӣ гардад.

Ба назари мо дар оянда хангоми арзёбии иқтидори андозии минтақа ба ҷойи усули воқеии арзёбӣ муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаи андоз аз усулҳои дигар бартаридошта истифода намоянд. Дар ин радиф истифодаи усули МММ, усули РСА ва усули ислоҳи коэффисиентӣ қобили истифода мегарданд. Дар байни ин усулҳо қиёсан муносибтар барои истифодабарӣ метавонад усули ислоҳи коэффисиентӣ бошад. Зеро дар манбаи ҳисоби ин усул чунин коэффисиентҳо, ба монанди коэффисиенти иқтисодии пинҳонӣ, таваррум, бекорӣ, сатҳи муфлисшавии субъектони иқтисодиёт ва ғайра ба мадди назар гирифта мешаванд.

Вале қайд намудан зарур аст, ки дар раванди арзёбӣ ҳар як таҳқиқотчӣ метавонад ба якқатор муаммоҳо рӯ ба рӯ гардад, ки ҳалли он дар муҳлати кӯтоҳ тақозо мегардад. Ба назари мо ин масъалаҳо бештар чи дар иқтисодиёти миллӣ ва чи дар иқтисодиёти минтақа амиқтар ба вучуд меоянд. Ба ин муаммоҳои ҳалталаб мансуб доништа мешаванд:

- дастрасии пасти манбаи маълумотҳои оморӣ ҳар як намуди андоз дар шахру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сифат ва зудамалии муайян кардани нишондиҳандаи иқтидори андозии минтақасоҳро коста мегардонад;

- гуногун будани арзиши нишондиҳандаҳои пешниҳодгардида дар маводҳо ва ё ҳисоботҳои ба нашр расидаи идораҳои мухталиф, ки муҳаққиқ ва ҳатто бархе аз мутахассисони соҳаро ба гумроҳӣ ҷиҳати муайян кардани дуруст будани ин ё он нишондиҳандаи дар иттилооти идораҳо мавҷуда оварда мерасонад. Ин тақозо менамояд, ки муҳаққиқ ба манбаи ягона тақия намояд ё маълумотҳоро мутобиқи манбаи иттилоотии андозӣ ба низом дарорад;

- дар ҳисоботҳои мақомоти андоз дастрас набудани маълумот оид ба чунин нишондиҳандаҳо ба монанди бақияпулиҳои андоз, андозҳои пардохтнашуда дар давоми сол ва ғайраҳо;

- дараҷаи нокифояи автоматикунории ҳисоботҳои мақомоти андоз, ки ба вазъи зудамалии иттилооти нашршаванда оид ба андозҳо дар шахру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфӣ мерасонад.

Ҳалли ин муаммоҳои баёнгардида ҳиссаи назаррасро оид ба тақомули арзёбии иқтидори андозии минтақа мегузорад. Инчунин, имкон медиҳад, ки арзиши қиёсан дақиқи иқтидори андозии минтақа муайян карда шавад.

**Дар боби дуюм - «Вазъ, хусусиятҳо ва рушди иқтидори андозии вилояти Суғд»,** ҳолати иқтидори андоз арёбӣ гардида, омилҳои таъсиррасон ба ташаккулёбии иқтидори андозии вилояти Суғд муайян карда шудааст ва нақши иқтидори андоз дар рушди минтақа асоснок гардидааст.

Дар азёбии иқтидори андоз усулҳои мухталиф истифода мегарданд. Ба назари мо, пеш аз баҳодиҳии иқтидори андозии минтақа моро зарур аст,

ки нақша ва иҷрои андозҳо ва динамикаи воридоти андозҳои бучетафзоро дар вилояти Суғд, ки ба бучети мунтахабшудаи ҷумҳуриявӣ маҳаллӣ ворид мешаванд, мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор диҳем (ниг. ҷадвали 4).

**Ҷадвали 4. - Вазъи иҷрои нақшаи воридоти андозҳо дар вилояти Суғд (бо фоиз)**

| Намудҳои андоз                                  | Солҳо |       |       |       |       | Суръати рушд<br>2024 нисбат ба<br>2019, % |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|
|                                                 | 2019  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                           |
| Андоз аз даромад:<br>%- иҷро                    | 96,5  | 103,2 | 115,9 | 106,3 | 106,4 | 110,2%                                    |
| Андоз аз ғоида:<br>%- иҷро                      | 101,5 | 105,6 | 109,6 | 108,6 | 88,8  | 87,4%                                     |
| ААИ:<br>%- иҷро                                 | 100,2 | 112,8 | 100,5 | 101,7 | 106,5 | 106,2%                                    |
| Аксизҳо:<br>%- иҷро                             | 146,5 | 117,5 | 100,4 | 103,4 | 116,6 | 79,5%                                     |
| Андози иҷтимоӣ:<br>%- иҷро                      | 97,0  | 103,7 | 101,6 | 103,0 | 106,2 | 109,4%                                    |
| Андозҳо барои<br>захираҳои табиӣ:<br>%- иҷро    | 100,1 | 109,0 | 92,6  | 100,2 | 125,0 | 124,8%                                    |
| АИРА:<br>%- иҷро                                | 90,4  | 97,7  | 0     | 0     | 0     | 0                                         |
| Низоми<br>содакардашуда:<br>%- иҷро             | 102,3 | 107,3 | 103,0 | 102,3 | 105,1 | 102,7%                                    |
| Андозҳо аз молу<br>мулк:<br>%- иҷро             | 105,0 | 101,3 | 105,8 | 105,1 | 106,4 | 101,3%                                    |
| Ҷамъи андозҳо:<br>%- иҷро                       | 100,7 | 106,3 | 106,0 | 104,8 | 104,7 | 103,9%                                    |
| Ҳамагӣ андозҳо<br>(бо анд. иҷтимоӣ):<br>%- иҷро | 100,0 | 105,9 | 105,4 | 104,6 | 104,9 | 104,9%                                    |

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти [48]

Тавре аз маълумоти ҷадвали 4 бармеояд, нақшаи умумии воридоти андозҳо дар ҳудуди вилояти Суғд дар панҷ соли охири таҳлилӣ пурра иҷро гардида, ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба андозаи 104,6 фоиз таъмин шудааст. Бояд иброз намуд, ки дар давраи таҳлилӣ, яъне дар солҳои 2019 – 2024 воридати умумии андоз дар вилояти Суғд аз 2913,9 млн. сомонӣ ба 5712,7 млн. сомонӣ расидааст, ки бештар аз 96 фоиз зиёдтар мебошад. Дар ин давра воридоти ҷамъи андозҳо, яъне бе назардошти андози иҷтимоӣ, ки ба фондҳои ғайрибучетӣ ворид мешаванд, аз 2420,3 млн. сомонӣ то 4960,3 млн. сомонӣ расидааст, ки ба андозаи 104,9 фоиз зиёд гардидааст.

Агар ба воридоти андозҳои бучетафзо дар ҳудуди вилояти Суғд назар намоем, андоз аз даромад дар қисми воридоти андозӣ ҳиссаи назаррас доранд. Гарчанде дар соли 2019 иҷрои ин намуди андоз пурра таъмин нашуда бошад ҳам дар ин давра, яъне аз соли 2019 то соли 2024 ба андозаи 183,3 фоиз ё 1,8 маротиба афзоиш ба назар мерасад.

«Воридоти андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ тамоюли баръаксро нишон медиҳад, зеро иқроиши нақшаи ин намуди андоз солҳои охир дар минтақа ташвишовар мебошад»[41], аз ҷумла нақшаи андози мазкур дар соли 2024 низ иҷро нагардидааст. Бояд иброн намуд, ки тайи солҳои 2019-2024 воридоти ин намуди андоз мунтазам афзун гардида аз 597,1 млн. сомони то ба 1122,3 млн. сомони расидааст, ки 1,8 маротиба ҳаҷми он афзоиш ёфтааст. Аммо, дар соли 2024 нақшаи воридоти андоз аз ғоида дар ҳудуди вилоят поёнтар аз нишондоди соли 2019 ё худ ба андозаи 1263,7 млн. сомони муқарар гардида иҷрои он 88,8 фоизро ташкил медиҳад, ки ба 1122,3 млн сомони баробар аст. Дар соли 2024 ба андозаи 141,4 млн. сомони андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ ба буҷет ворид нагардидааст, ки ин ҳолат ташвишовар мебошад ва ба вусъатёбии иқтисодии андозии минтақа таъсири манфӣ хоҳад расонид.

Додаҳои ҷадвали 4 шаҳодат медиҳанд, ки ААИ низ дар воридоти андозҳо дар ҳудуди вилояти Суғд ҳиссаи назаррас дошта, нишондиҳандаҳои иҷрои нақшаи ин намуди андоз дар солҳои таҳлилӣ пурра таъмин гардидааст. Агар дар соли 2019 воридоти ААИ 328,8 млн. сомони ташкил диҳад, пас дар соли 2024 ба 717,1 млн. сомони расидааст, ки 118,0 фоиз зиёд мебошад. Дигар андози ғайримустақим аксизҳо махсуб ёфта, банақшагирӣ ва иҷрои нишондиҳандаи ин андоз хеле дар ҳудуди вилоят дар солҳои таҳлилӣ ҳайратангез ба назар мерасад. Зеро иқтисодии ин намуди андоз бештар аз 2,5 маротиба дар 5 соли охир афзун гардидааст.

Дар бобати иҷораи молу мулк ва иҷрои корҳо аз ҷониби шахсони алоҳида аз ҷониби мақомоти андоз назорати ҷиддӣ бурда намешавад. Айни ҳол сохтмони биноҳои истиқоматӣ дар авҷ буда, хариду фурӯши онҳо низ аз ҷониби шахсони воқеӣ хеле зиёд мебошад, аз ин лиҳоз нархи хонаҳои истиқоматӣ ба таври сунъӣ боло рафта, шахсони миёнарав даромади муфт ба даст меоваранд. Ин вазъ боиси он мегардад, ки принципи адолатнокии андозбандӣ риоя нагардида, ҳар як шахс вобаста ба даромад ва имконоти худ ба буҷет ҳиссагузор намебошад.

Гарчанде, ки дар низоми патентӣ ғайриқонунии иқтисодии беруна пешбинӣ нагардидааст. Мувофиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии андоз ин вазъ қонунвайронкунии андоз эътироф мешавад.

Инчунин дар бозорҳо растанӣ фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст, ки деҳқонро аз уҳдадории пардохти андозҳо озод менамояд, мутаассифона дар растаҳои номбурда деҳқонон ғайриқонун надоранд, балки шахсони миёнарав, ки бо ғайриқонунии соҳибкорӣ машғуланд аз имтиёзи номбурда баҳраманд мебошанд. Ҳол он ки «Имтиёзи андозиро метавон ҳамчун ҳуқуқи афзалиятноки мақсаднок ё истисно аз манба ва объекти андозбандӣ, ки ба андозсупорандагон барои ноил шудан ба ҳадафи муайян дода мешавад, муайян кард...»[11]

Таҳлили амалияи андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ нишон медиҳад, ки як қатор мушкilotи сохторӣ ва идоравӣ мавҷуданд: нокифоягии манбаи иттилоотӣ, камбудии дар назорати фосилавӣ, сатҳи пасти маърифатнокии андозии аҳоли ва мавҷудияти равандҳои бюрократӣ.

Ҳамчунин метавон як қатор муаммоҳои дигари низоми андозро инчो ёдовар шуд «...ноустувории қонунгузории андоз, системаи ҷавобгарии андозсупорандагон, пинҳон намудани манбаи андоз ва ҷамъоварии ноустувории андозҳо...» [9].

Ин мушкилот нишон медиҳад, ки барои баланд бардоштани иқтидори андоз ва таъмини адолати андозбандӣ зарурати ислоҳоти ҷиддӣ дар самти маъмурикунонии андоз вучуд дорад.

Баҳри бартараф намудани мушкилоти номбурда, метавон чораҳои ташкили курсҳои омӯзишии истифодаи модулҳои хизматрасонии мақомоти андоз, тақомули ҳамкориҳои мақомоти андоз бо муассисаҳои олий ва мақомотҳои дигари назоратӣ, рақамикунонии муносибатҳои андозӣ ва сода намудани қонунгузории андозро ташбеҳ дод.

Бояд ибраз намуд, ки «...дар вилояти Суғд барои коҳиш додани вобастагии бучети маҳаллӣ аз воридотҳои андозӣ ва ё вусъатдиҳии иқтидори андозҳо, ҳамзамон афзоиши ҳаҷми воридотҳои ғайриандозӣ чораҳои мушаххас андешида нашудааст. Аз ин рӯ, зарурати тақмили пайвастаи сиёсати молиявӣ андозӣ ва танзими муназзами он ба миён меояд...»[16], махсусан дар шароити кунунӣ аҳамияти хоса пайдо мекунад. Хосатан дар чунин ҳолат вусъатдиҳии иқтидори андоз боиси воситаи таъмини қисми даромади бучет мегардад.

Бо мақсади арзёбии андозаи вусъатёбии иқтидори андоз дар ҳудуди вилояти Суғд дар ҷадвали 5 шахру ноҳияҳои вилоят аз рӯи фоизи рушди воридоти воқеии андоз ҷой дода шуданд.

**Ҷадвали 5. – Вусъатёбии иқтидори андоз дар шахру ноҳияҳои вилояти Суғд дар давраи солҳои 2019 – 2024 (бо % дар 5 соли охир)**

| №   | Шахру ноҳияҳо | Вусъатёбии иқтидори андоз бештар аз |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|     |               | 20%                                 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 1.  | ш.Исфара      |                                     |     |     |     |     | X   |     |     |      |
| 2   | ш.Гулистон    |                                     |     | X   |     |     |     |     |     |      |
| 3.  | ш.Конибодом   |                                     |     |     | X   |     |     |     |     |      |
| 4.  | ш.Хучанд      |                                     |     |     |     |     |     | X   |     |      |
| 5.  | ш.Панҷакент   |                                     |     |     |     |     |     |     |     | X    |
| 6.  | ш.Истаравшан  |                                     |     |     |     |     |     |     |     | X    |
| 7.  | ш.Бустон      |                                     |     |     |     |     |     | X   |     |      |
| 8.  | ш.Истиклол    |                                     |     |     |     |     | X   |     |     |      |
| 9.  | н. Айни       |                                     |     |     |     |     |     |     |     | X    |
| 10. | н. Ашт        |                                     |     |     |     |     |     | X   |     |      |
| 11. | н. Деваштич   |                                     |     |     |     |     |     |     | X   |      |
| 12. | н. Зафаробод  |                                     |     |     |     |     | X   |     |     |      |
| 13. | н. Мастҷоҳ    |                                     |     |     | X   |     |     |     |     |      |
| 14  | н. Спитамен   |                                     |     |     |     |     |     |     | X   |      |
| 15. | н. Ҷ.Расулов  |                                     |     |     |     | X   |     |     |     |      |
| 16. | н.Б.Ғафуров   |                                     |     |     |     |     |     |     | X   |      |
| 17. | н. Шаҳристон  |                                     |     |     |     |     |     | X   |     |      |
| 18. | н. К. Масҷоҳ  |                                     |     |     |     |     |     |     |     | X    |

*Сарчашма: таҳияи муаллиф.*

Аз чадвали 5 бармеояд, ки дар солҳои 2019-2024 дар ш. Гулистон, ш. Канибодом ва н. Мастчоҳ афзоиши нисбатан пасти иқтидори андоз дида мешавад. Бояд иброз намуд, ки агар таваррумро ба назар гирем, дар шаҳру ноҳияҳои мазкур метавонад афзоиши иқтидори андоз мавҷуд набошад ё хеле нишондиҳандаи ночизро ташкил диҳад. Инчунин, метавон иброз намуд, ки дар н. Шахристон, н. Ашт, ш. Хучанд, ш. Бӯстон, ш. Истиклол, ш. Исфара, н. Зафаробод ва н. Ҷ.Расулов вусъатёбии иқтидори андоз дар сатҳи хуб қарор дорад. Бояд қайд кард, ки дар вусъатёбии иқтидори андоз чунин шаҳру ноҳияҳои вилоят н. Айнӣ, ш. Панҷакент, ш. Истаравшан, н. Мастчоҳи Кӯҳӣ, н. Б. Ғафуров, н. Деваштич ва н. Спитамен пешсаф мебошанд. Ҳамин тавр шаҳру ноҳияҳоро аз нигоҳи вусъатёбии иқтидори андоз ба се сатҳ тақсим намудан имконпазир мебошад (ниг. расми 1)

| Сатҳи паст                                                     | Сатҳи миёна                                                                                    | Сатҳи олӣ                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ҷоиҳои афзоиши воридоти андоз то 60 Ҷоиҳои дар давоми панҷ сол | Ҷоиҳои афзоиши воридоти андоз аз 60 то 90 Ҷоиҳои дар давоми панҷ сол                           | Ҷоиҳои афзоиши воридоти андоз зиёда аз 90 Ҷоиҳои дар давоми панҷ сол                               |
| ш. Гулистон, ш. Канибодом, н. Мастчоҳ                          | н. Шахристон, н. Ашт, ш. Хучанд, ш. Бӯстон, ш. Истиклол, ш. Исфара, н. Зафаробод, н. Ҷ.Расулов | н. Айнӣ, ш. Панҷакент, ш. Истаравшан, н. Кӯҳистони Мастчоҳ, н. Б.Ғафуров, н. Деваштич, н. Спитамен |

### Расми 1. – Критерияи муайян намудани вусъатёбии иқтидори андоз дар шаҳру ноҳияҳои минтақа

*Сарчашма: таҳияи муаллиф.*

Ҳоло моро зарур аст, ки дар асоси усули МММ иқтидори андозро дар в. Суғд арзёбӣ намоем (Чадвали 6). Барои муайян намудан мизони миёнаи андоз ҳаҷми умумии андозҳо ва МММ ҳама минтақаҳоро истифода менамоем. Тавре арзёбии иқтидори андоз в. Суғд дар асоси усули МММ шаҳодат медиҳад дар ҳудуди вилоят иқтидори андоз пурра истифода нашудааст ва он аз 60,6 то 72,3 Ҷоиҳои дар панҷ соли охир истифода гардида аст.

### Чадвали 6. – Иқтидори андоз в. Суғд дар асоси усули арзёбии маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ

| Сол<br>Нишондиҳанда                 | 2019      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                   | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| МММ минтақаи Суғд (млн. смн.)       | 20537,1   | 27465,4   | 31939,2   | 35177,4   | 42433,3   |
| Воридоти воқеии андоз (ҳаз. смн.)   | 2913306,6 | 3871560,3 | 4342049,4 | 4936531,6 | 5712725,6 |
| Қарздорӣ андозӣ минтақа (ҳаз. смн.) | 105 354,7 | 88578,7   | 81063,8   | 84896,2   | 83704,0   |
| Афзоиши қарздорӣ андоз (ҳаз. смн.)  | -2021,6   | -43225,7  | -7514,9   | 3832,4    | -1192,2   |
| Мизони миёнаи андоз (%)             | 23,5      | 20,4      | 18,8      | 19,6      | 18,8      |
| Иқтидори андоз (млн. смн.)          | 4826,2    | 5602,9    | 6004,5    | 6894,7    | 7977,4    |

Идомаи ҷадвали 6.

| 1                                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Иқтидори андозии истифодашуда (%) | 60,3 | 69,1 | 72,3 | 71,5 | 71,6 |

Сарчашма: таҳияи муаллиф

Раванди ташаккули иқтидори андозии минтақа як силсила омилҳои гуногунҷабҳа ва гурӯҳи нишондиҳандаҳои муассирро фаро мегирад. Дар шароити муосир, яке аз вазифаҳои калидии иқтидори андоз ин истифодаи ниҳоеи самараноки имкониятҳои андозӣ маҳсуб меёбад. «...Омилҳое, ки ба вазъи иқтидори андозии минтақа таъсир мерасонанд, аз рӯи нишонаҳои мухталиф гурӯҳбандӣ карда мешаванд: аз рӯи аҳамият ба омилҳои асосӣ ва дуюминдараҷа; аз рӯи манбаи пайдоиш ба дохилӣ ва беруна»[47], аз ҷумла (эндогенӣ ва экзогенӣ); аз рӯи хусусияти тағйирпазирӣ ба доимӣ ва тағйирёбанда; инчунин аз рӯи нақши функционалӣ ба омилҳои маҳдудкунанда ва ҳавасмандкунанда тасниф мегарданд. Аз ин лиҳоз, пурра ва самаранок амалӣ намудани иқтидори андоз танҳо дар вақти ба назар гирифтани кулли омилҳо имконпазир мегардад.

Ба назари мо дар вақти амалигардонии иқтидори андоз омилҳоро ба эндогению экзогенӣ ё худ дохилию берунӣ тасниф намудан дуруст аст (ниг. расми 2).

| ОМИЛҲОИ ТАЪСИРРАСОН БА ИҚТИДОРИ АНДОЗИИ МИНТАҚА |                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дохилӣ (эндогенӣ)                               | 1. Иҷтимоию демографӣ (сатҳи музди меҳнат, сатҳи шуғлу маълумот ва таҳассуси кормандон, иқтидори корӣ, муҳоҷират ва сатҳи зиндагӣ)                                                      | Беруна (экзогенӣ) | 1. Макроиқтисодӣ ва таваррумӣ (устувории макроиқтисодӣ, фаъолияти бурунмарзӣ, вазъи иқтисодиёти ҷаҳонӣ, тағйирёбии намояи нархҳо ба молу хизматҳо)                                                                                                      |
|                                                 | 2. Ашён хом ва захираҳо (иқтидори захираҳо, таъминнокии захираҳо, сатҳи захираҳои табиӣ)                                                                                                |                   | 2. Системи сохтори давлатӣ (унитарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ)                                                                                                                                                                                       |
|                                                 | 3. Навоварӣ ва сармоягузорӣ (иқтидори инноватсионӣ, сатҳи ҷорисозии навовариҳо, сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ, муҳити сармоягузорӣ)                                                      |                   | 3. Ҷуғрофӣ ва табию иқлимӣ (ҷойгиршавӣ дар давлат, дастрасӣ ба энергетика ва намудҳои нақлиёт, релефи минтақа, иқтидори табию иқлимӣ, дастрасии захираҳои табиӣ, барқароркунии ҳифзи табиат ва ғайраҳо)                                                 |
|                                                 | 4. Маърифати андозӣ ва сатҳи маъмурикунонии андоз (анъанаю арзишҳо, сатҳи тарбия, муносибати шаҳрвандон бо ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ, ҷидду ҷаҳди андозии мақомоти минтақавӣ ва ғайра) |                   | 4. Қонунгузорию сиёсӣ (қонунгузориҳои соҳаи молияи давлатӣ, соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ ва қонунгузориҳо дар самти ҳуқуқи шаҳрвандӣ, устувории сиёсӣ, сиёсати буҷету андоз ва низоми буҷет, танзим ва назорати давлатии андоз, мақомоти ҳокимият ва идоракунии |
|                                                 | 5. Иқтисодиёти пинҳонӣ (даромади пинҳоншудаи корхонаҳо ва аҳоли аз андозбандӣ)                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Расми 2. – Омилҳои таъсиррасон ба иқтидори андозии минтақа

Сарчашма: таҳияи муаллиф



Ҳамин тавр омилҳои дохилӣ ин омилҳои махсуб меёбанд, ки мақомоти минтақавӣ ва маҳаллӣ бевосита таъсир расонида метавонанд. Ба омилҳои берунаи иқтисодии андоз системаи идоракунии давлат, ҷуғрофию иқлимӣ, қонунгузори давлатӣ, сиёсӣ ва макроиқтисодӣ мансуб шуда метавонанд.

Дар афзоиши иқтисодии андоз на андозсупорандагон бақайдгирфташуда, балки андозсупорандагон воқеан фаъолияткунанда таъсир мерасонанд.

Аз ин лиҳоз, бояд тамоюли андозсупорандагон фаъолияткунанда дар в. Суғд ва таносуби он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода шавад.

**Ҷадвали 7. – Тамоюли ҳамаи категорияи андозсупорандагон дар в. Суғд ва таносуби онҳо дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2019-2024)**

| Нишондиҳандаҳо                                                                | 2019  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Суръати афзоиш 2024/2019, |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| Ҳамагӣ шахсонӣ ҳуқуқӣ дар ҚТ, аз ҷумла фаъолияткунанда (адад)                 | 46465 | 48625 | 52134 | 55636 | 57841 | 24,4%                     |
|                                                                               | 27069 | 29967 | 31840 | 33228 | 34242 | 26,4%                     |
| Ҳамагӣ шахсонӣ ҳуқуқӣ дар в. Суғд, (адад), аз он ҷумла фаъолияткунанда (адад) | 11906 | 12359 | 13228 | 14353 | 14916 | 25,2%                     |
|                                                                               | 8280  | 8923  | 9435  | 9928  | 10242 | 23,7%                     |
| Шахсонӣ ҳуқуқӣ бақайдгирфташуда дар вилоят нисбати ҷумҳурӣ (бо %)             | 30,6  | 25,4  | 25,3  | 25,7  | 25,7  | -16,0%                    |
| Шахсонӣ ҳуқуқӣ фаъолияткунанда дар вилоят нисбати ҷумҳурӣ (бо %)              | 25,6  | 29,7  | 29,6  | 29,8  | 29,9  | 16,8%                     |
| Ҳамагӣ соҳибкорон дар ҚТ, аз ҷумла фаъолияткунанда (ҳазор нафар)              | 561,3 | 627,2 | 654,9 | 686,0 | 720,7 | 28,4%                     |
|                                                                               | 295,6 | 307,8 | 307,2 | 316,4 | 330,2 | 11,7%                     |
| Таносуби фаъолияткунандагон нисбати шумораи умумӣ дар ҷумҳурӣ (бо %)          | 52,7  | 49,1  | 46,9  | 46,1  | 45,8  | -13,0%                    |
| Шумораи соҳибкории барҳамхурда дар ҷумҳурӣ                                    | 265,7 | 319,2 | 347,7 | 369,5 | 390,4 | 46,9%                     |
| Ҳамагӣ соҳибкорон дар в. Суғд, аз ҷумла фаъолияткунандагон (ҳазор нафар)      | 196,7 | 220,2 | 229,7 | 239,7 | 250,9 | 27,5%                     |
|                                                                               | 108,8 | 112,9 | 112,2 | 113,8 | 117,4 | 7,9%                      |
| Таносуби фаъолияткунандагон нисбати шумораи умумӣ дар вилояти Суғд (бо %)     | 55,3  | 51,2  | 48,8  | 47,4  | 46,7  | -15,5%                    |
| Соҳибкорони инфиродии бақайдгирфташуда дар вилоят нисбати ҷумҳурӣ (бо %)      | 35,0  | 35,1  | 35,0  | 34,9  | 34,8  | -0,5%                     |
| Соҳибкорони инфиродии фаъолияткунанда дар вилоят нисбати ҷумҳурӣ (бо %)       | 36,8  | 36,7  | 36,5  | 35,9  | 35,5  | -3,5%                     |

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси сарчашмаи [27].

Дар асоси маълумотҳои дар ҷадвали 7 овардашуда метавон баён намуд, ки дар давраи солҳои 2019-2024 ҳам дар ҳудуди ҷумҳурии ва ҳам дар сатҳи в. Суғд шумораи шахсони ҳуқуқии фаъолияткунанда хеле назаррас афзоиш ёфтааст. Агар дар сатҳи ҷумҳурии дар ин давра шумораи шахсони ҳуқуқии фаъолияткунанда 26,4 фоиз зиёд шуда бошад, дар ҳудуди в. Суғд аз 8280 шахси ҳуқуқӣ дар соли 2019 ба 10242 дар соли 2024 расидааст, ки 23,7 фоиз зиёд гардидааст.

Чунин тамоюл дар фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ низ ба чашм мерасад. Зеро агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2019-2024 агар шумораи умумии соҳибкорони инфиродӣ 11,7 фоиз зиёд шуда, аз 295,6 ҳаз. ба 330,2 ҳаз. расида бошад ҳам, ҳиссаи соҳибкорони фаъолияткунанда нисбати дар қайдбуда коҳиш ёфтааст.

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ дар рушди иқтисодиёти минтақаҳо идоракунии раванди андозбандӣ ё худ иқтидори андоз яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. Зеро амалигардонии ҳаддиаксари иқтидори андозии минтақа аз якҷониб ба вусъатёбии воридоти андозии бучети мунтахабшуда мусоидат намуда, аз ҷониби дигар дар раванди азнавтақсимкунии воситаҳои пулӣ ба соҳаҳои аҳамиятан муҳими рушди иқтисодиёти иҷтимоии минтақа ва мамлакатро дар маҷмуъ таъмин менамояд. «Иқтидори иқтисодии минтақа ҳамчун имконияти истифодаи самарноки захираҳои фаҳмида мешавад, ки барои таъмини рушди дилхоҳи иқтисодиёти минтақавӣ нигаронида шудааст...»[41]. Дар ин замина, иқтидори иқтисодӣ ва ҷузъи таркибии он - иқтидори андозӣ, ҳамчун имконоти ҳанӯз истифоданашуда арзёбӣ мегардад, ки сатҳи амалишавии онҳо бевосита ба сифати идоракунии ва механизми ташаккулёфтаи татбиқи онҳо вобастагӣ дорад.

Яке аз масъалаи маъмурикунонии андоз ва ҳамзамон идоракунии иқтидори андозии минтақа ин вазъи бақияи қарзи андоз мебошад.

**Ҷадвали 8. – Бақияи қарзи андоз дар шахру ноҳияҳои вилояти Суғд дар солҳои 2019-2024 (бо сомонӣ)**

| Шахру ноҳияҳо | Солҳо    |         |         |         |         | 2024<br>нисбати<br>2019, % |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
|               | 2019     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                            |
| 1             | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                          |
| Исфара        | 9884172  | 8733988 | 7999643 | 7191231 | 4584921 | -53,6                      |
| Гулистон      | 535212   | 211731  | 202899  | 200569  | 722246  | +34,9                      |
| Конибодом     | 3621606  | 2892161 | 2630520 | 2606457 | 2591094 | -28,4                      |
| Хучанд        | 17992827 | 9492401 | 8468770 | 8222583 | 7574096 | -57,9                      |
| Панҷакент     | 7175080  | 6473652 | 6378248 | 5905762 | 5228863 | -27,1                      |
| Истаравшан    | 8544049  | 8251969 | 7869785 | 7730524 | 7581443 | -11,2                      |
| Бӯстон        | 3555219  | 1286431 | 1042150 | 934385  | 929802  | -73,8                      |
| Истиклол      | 762048   | 876484  | 767308  | 739076  | 698575  | -8,3                       |
| Айнӣ          | 401654   | 276785  | 234547  | 193298  | 179144  | -55,3                      |
| Ашт           | 3086920  | 2043160 | 1977994 | 1904685 | 1890537 | -38,7                      |
| Деваштич      | 1205185  | 1085131 | 1001574 | 946245  | 858589  | -28,7                      |
| Зафаробод     | 9897685  | 6905355 | 6026859 | 7476561 | 9725229 | -1,7                       |
| Масҷох        | 9198447  | 7223796 | 6106411 | 5472079 | 4438057 | -51,7                      |

## Идомаи ҷадвали 8.

| 1                                               | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7            |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Спитамен                                        | 3701797          | 3332138         | 3310482         | 3171094         | 2695493         | -27,1        |
| Ҷ.Расулов                                       | 4426803          | 1945188         | 1907025         | 1757243         | 1716023         | -61,2        |
| Б.Ғафуров                                       | 4688940          | 4114607         | 4013128         | 3889099         | 3860364         | -17,6        |
| Шаҳристон                                       | 1835169          | 1178017         | 822794          | 608715          | 455040          | -75,2        |
| Мастҷоҳи куҳӣ                                   | 194111           | 187873          | 178782          | 165402          | 1200581         | +5,1 мар.    |
| <b>Ҷамъ</b>                                     | <b>85006924</b>  | <b>66510867</b> | <b>60938919</b> | <b>59115008</b> | <b>56930097</b> | <b>-33,0</b> |
| <b>Ҳамагӣ бо қарзи андозии НААК дар в. Суғд</b> | <b>105354675</b> | <b>88578764</b> | <b>81063866</b> | <b>84896231</b> | <b>83704006</b> | <b>-20,5</b> |

**Сарчашма:** ҳисоби муаллиф дар асоси [48]

Соли 2024 нишондиҳандаи қарзи андоз дар вилоят нисбат ба соли 2019 ба андозаи 21,6 млн. сомонӣ кам шудааст. Ҳамин тариқ, бақияи қарзи андозӣ дар давраи таҳлилӣ 20,5% коҳиш ёфтааст. Дар байни шаҳру ноҳияҳои вилоят: Исфара, Хучанд, Панҷакент Истаравшан, Зафаробод, Мастҷоҳ ва Б.Ғафуров қарзи андози назаррас доранд. Баробари ин дар бартараф намудани қарзи андоз - Истаравшан, Истиклол, Зафаробод, Панҷакент ва Б.Ғафуров хеле натиҷаи пастро дар байни дигар шаҳру ноҳияҳо соҳиб шудаанд. Инчунин вобаста ба коҳиш додани қарзи андоз ғайриқонунии нозиротҳои андози ҷунин шаҳру ноҳияҳо ба монанди: Исфара, Хучанд, Бӯстон, Айнӣ, Мастҷоҳ, Ҷ. Расулов ва Шаҳристон дида мешавад. Боиси қайд аст, ки дар шаҳри Гулистон афзоиши қарзи андоз ба 34,9 фоиз ва Қўҳистони Мастҷоҳ 5,1 маротиба қарзи андозӣ афзоиш ёфтааст.

Ҳамин тавр, идоракунии иқтисодии андоз дар в. Суғд бо омилҳои зиёд вобаста буда, барои ташаккул ва амалигардонии иқтисодии пурраи андоз дар минтақа нигаронида мешавад. Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, дар идоракунии иқтисодии андозии минтақа бо мақсади вусъатдиҳии иқтисодии андоз дар оянда нуқсонҳо дар самти ҷолибияти сармоягузорӣ, баробар рушд накардани мавҷудияти захираҳои истеҳсолӣ, афзоиши нобаробари воридотҳои андоз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, ғайриқонунии пасти ситонидани бақияи қарзи андоз дар баъзе шаҳру ноҳияҳои минтақа ва афзоиши он дар солҳои охир ва ғайраҳо таъсир мерасонанд.


**Дар боби сеюм - «Баландбардории самаранокии татбиқи иқтисодии андозии вилояти Суғд»**, такмили механизми маъмурикунонии андоз, ояндабинӣ ва беҳтарсозии истифодаи иқтисодии андоз дар рушди минтақа асоснок карда шудааст.

Дар шароити рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва афзоиши муносибатҳои бозорӣ, масъалаи пурзӯр намудани низоми идоракунии андоз яке аз самтҳои калидии сиёсати иқтисодии ҳар як давлат маҳсуб меёбад. Маъмурикунонии самараноки андоз воситаи асосии таъмини даромадҳои устувори буҷет ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад.

Баррасии ҷанбаҳои назариявии маъмурикунонии андоз ва мундариҷаи он имкон медиҳад, ки се унсури асосии дар таркиби маъмурикунонии андози минтақа мавҷударо муайян намоем:

1. Банақшагирии андоз дар минтақа ва ҳудудҳои маъмурии он.
2. Иқтидори андозии минтақа ва шаҳру ноҳияҳои он.
3. Сиёсати андозии минтақа.

Ба назари мо, дар раванди тақомули маъмурикунонии андозии минтақа унсурҳои муҳими он банақшагирии андоз бояд чунин механизми минтақавии ташкил ва амалигардонӣ дошта бошад (ниг. расми 3).



**Расми 3. - Механизми ташкили банақшагирии андозии дар низомии маъмурикунонии андозии минтақа**

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф

Бо назардошти хусусиятҳои ташаккул ва амалигардонии иқтидори андозии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он метавон чунин самтҳои васеъкунии иқтидори андозро дар раванди татбиқи сиёсати андозии минтақа ба мадди назар гирифт:

**1. Афзун намудани ҳаҷми сармоягузорию ватанию хориҷӣ дар минтақа,** зеро дар шароити муносири вилояти Суғд сармоягузорӣ наҷандон тамоюли зиёдшавӣ дорад (бо назардошти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва хизматрасонӣ дар минтақа).

**2. Афзоиш додани шумораи андозсупорандагонӣ воқеан фаъолияткунанда,** чӣ шахсонӣ ҳуқуқӣ ва чӣ соҳибкорони инфиродӣ дар ҳудуди минтақа, ки дар оянда иқтидори андозро васеъ мегардонад.

**3. Вусъатдиҳии инфрасохтори истехсолӣ дар вилоят,** ки боиси афзоиши иқтидори истехсолӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти минтақа шуда, манбаи андозии андозҳои низомсоз васеъ мегардад.

**4. Тақмили механизми ҷамъоварии андоз,** дар шаҳру ноҳияҳои минтақа ва пурзӯр намудани хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз дар заминаи рақамикунони иқтисодиёти минтақа.

**5. Дарёфти механизмҳои танзими бақияи қарзи андоз дар шаҳру ноҳияҳое,** ки ҳиссаи қарзи андоз дар воридоти воқеии андоз назаррас мебошад.

**6. Баланд бардоштани самаранокии санчишҳои андоз** дар заминаи коҳиш додани шумораи санчиши андозсупорандагони бомасъулият ва иҷрои саривақтии андозу ҷаримаҳои дар рафти санчишу назорати андоз барилова ҳисобшуда.

**7. Баланд бардоштани маърифати андоз дар минтақа**, бо роҳи бозҳам зиёд намудани семинару маҳфилҳои машваратӣ-маърифатӣ, инчунин шарҳи аҳамияти андозсупории субъектони хоҷагидорӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ба андозсупорандагон тариқи ВАО ва ғайраҳо.

Дар асоси таҳқиқи анҷомдодашуда мувофиқи мақсад меҳисобем, ки барои ташаккул ва амалигардонии оқилонаи иқтидори андози минтақа тавассути тақмили сиёсати андоз чунин чораҳои муҳими самарабахш ба мадди назар гирифта шаванд:

- бунёди низоми самараноки сафарбарсозии даромадҳои андозии буҷети мунтахабшуда дар минтақа аз ҳисоби беҳтар намудани вазъи умумии иҷтимоӣ иқтисодӣ дар минтақа, инчунин истифодаи механизми қонунигардонидани даромади субъектони хоҷагидор ва аҳоли, амвол ва моликияти онҳо, коҳиш додани бақияи қарзи андоз дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, васеъ намудани иқтидори андоз бо роҳи ба ҳам наздик намудани манбаи андоз ва воридотҳои воқеии андоз дар минтақа;

- амалӣ намудани тадбирҳо ҷиҳати ҳавасмандсозии андозии фаъолияти инноватсионӣ-сармоягузории субъектони хоҷагидорӣ, ки дар оянда ба афзоиши иқтидори андоз таъсири бевосита мерасонад, инчунин аз оптимизатсияи имтиёзоти андозӣ дар фаъолияти соҳибкории хурд ва миёна бо мақсади аз байн бурдани имтиёзҳои бесамари андоз;

- тақмили механизми маъмурикунонии андоз ва баланд бардоштани масъулияти нозирони андоз ва андозсупорандагон ҷиҳати сари вақт ва пурра ворид гардидани даромади андоз ва ба ҳадди имкон маҳдуд сохтани бақияи қарзи андоз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят (истифодаи таҷрибаи ш. Гулистон ва н. Айнӣ дар ин самт), баланд бардоштани сифат ва самаранокии санчишҳои андоз оид ба беҳбуди маъмурикунонии даромади андозӣ.

Ояндабинӣ ва ҳаддикунонии истифодаи иқтидори андоз дар рушди минбаъдаи минтақа яке аз масъалаҳои муҳим дар иқтисодиёти минтақа маҳсуб меёбад. Барои амалӣ намудани пешгӯикунӣ ва ҳаддикунонии иқтидори андозии минтақа истифодаи усулҳои комилан мутобиқи арзёбии иқтидори андоз бо назардошти хусусиятҳои хоси минтақа амалӣ карда мешавад. Ба раванди пешгӯикунӣ ва истифодаи ҳаддиаксари иқтидори андозии минтақа якқатор омилҳои дохилию берунӣ, ки дар доираи таҳқиқоти мазкур баррасӣ намудем, таъсир мерасонанд ва бояд ба мадди назар гирифта шаванд.

Дар шароити вилояти Суғд барои истифодаи ҳаддиаксари иқтидори андоз таҳияи барномаи рушди иқтидори андозии минтақа зарур аст. Ин барнома бояд ба барномаҳои алоҳида, ки ҷанбаҳои мухталифи он ва давраҳои гуногунро дарбар гирад. «Барнома ба Стратегияи миллии рушди

Љумхурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 бояд мутобиқ карда шавад»[3]. Мо чунин меҳисобем, ки мундариҷа ва сохтори Барномаи рушди иқтисодии минтақа чунин самтҳои рушди иқтисодии андозро дар вилояти Суғд бояд фарогир бошад:

**1) Ҳадафҳои калидӣ ва вазифаҳои афзалиятноки сиёсати молиявӣ андозии минтақа ҷиҳати ташаккул ва вусъатдиҳии иқтисодии андозии минтақа,** ки боиси самаранокии омилҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ мегардад, барои таҳкими мустақилияти молиявӣ минтақаҳо шароит фароҳам меорад ва тақвияти механизми ҷалб ва сафарбарсозии даромадҳои буҷети минтақаро таҳким мебахшад. Ҳамзамон, татбиқи ин самтҳо ба ташкили низоми устувори андозбандӣ дар сатҳи маҳал мусоидат менамояд.

Қайд кардан бомаврид аст, ки таҳкими сифати идораи молияи ҷамъиятӣ яке аз самтҳои афзалиятноки дигаргунсозии иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Дар заминаи тақмили низоми андозбандӣ ва густариши имкониятҳои фискалӣ татбиқи он имконпазир мегардад. Бо назардошти ин, зарурати гузаронидани таҳлил ва таҷдиди самтҳои калидии сиёсати андозии минтақа, инчунин танзими сохтори воридоти пардохтҳои андозӣ дар вилояти Суғд ба миён меояд. Ин иқдом ба мақсади сафарбаркунии самараноки захираҳои молиявӣ ба буҷетҳои сатҳҳои гуногун (ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ) ва асосноккунии манбаҳои нави даромад равона шудааст.

**2) Баҳодиҳии ҳолати иқтисодии андозии вилояти Суғд.** Дар ин бахши санади стратегияи пешниҳодгардида, баррасии ҷанбаҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад: - татбиқи тадбирҳои мақсаднок дар самти тақвияти сатҳи даромаднокии аҳоли; - фароҳам овардани заминаҳои мусоид барои ҷалби сармоягузориҳо ба бахшҳои калидии иқтисодиёти минтақа; - таъмини шароити самарабахши фаъолият ва таҳкими вазъи молиявӣ хоҷагидорӣ субъектҳои соҳибкорӣ ва ташкилотҳо; - тарҳрезии механизмҳои нави ҳавасмандгардонии андозии корхонаҳои соҳаи агросаноатии минтақа; - тақомули низоми баҳисобгирии давлатии молу мулкӣ ғайриманқул дар минтақа; - назорати доимӣ ва ҷораҳои самараноки маъмурикунонии андоз барои коҳиш додани бақияи қарзи андоз.

**3) Самтҳои асосии амалигардонии барномаи тараққиёти иқтисодии андози вилояти Суғд.** Таҳлили вазъи муносири сиёсати буҷетӣ андозии минтақа далолат медиҳад, ки чунин самтҳои асосии амалигардонии барномаи тараққиёти иқтисодии андозии минтақа бояд муайян карда шаванд: а) амалигардонии сиёсати иҷтимоӣ иқтисодӣ, ки ба баланд бардоштани сатҳи зинагии аҳоли ва дараҷаи баланди шуғл мусоидат намуда, ба афзоиши андоз аз даромад ва амволи ғайриманқули аҳоли оварда мерасонад; б) тақомули минбаъдаи муносибатҳои байнибуҷетӣ дар сатҳи минтақа ва шаҳру ноҳияҳои он, ки ба вусъат додани рағбати мақомоти худидораи маҳал дар иқтисодии иқтисодӣ ва андозии маҳалҳо; в) беҳтар намудани маъмурикунонии андоз ва пешгирии имкониятҳои сарпечӣ аз пардохти андозҳо бо роҳи ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами

давлатҳои ҷаҳон ва амалигардонии назорати сангини фаврӣ оид ба риояи меъёрҳои қонунгузорию андоз аз ҷониби андозсупорандагон.

**4) Натиҷаи мунтазирии амалигардонии Барномаи тараққиёти иқтисодии андоз дар вилояти Суғд.** Ба назари мо амалкарди барномаи пешниҳодшаванда таҳти унвони «Барномаи тараққиёти иқтисодии андозии в. Суғд дар давраи солҳои 2026-2030» чунин натиҷахоро таъмин менамояд: - тақвияти ҷозибаи сармоягузорию ба минтақа ва рушди самаранокии истифодаи он, ки бевосита боиси афзоиши воридоти андозӣ ба буҷети мунтахабшуда мегардад; - густариш додани теъдоди субъектҳо ва васеъ намудани объектҳои андозбандӣ дар сатҳи ҳудуди муайян; - коҳиши назарраси ҳаҷми бақияпулиҳои андозӣ, инчунин ҷаримаҳо ва ғоизҳои ҳисобшуда; - таъмини истифодаи ниҳии иқтисодии андозии вилояти Суғд ҷиҳати ноил шудан ба рушди устувору самарабахши соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.

Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 9 иқтисодии андозии вилояти Суғдро дар давраи миёнамуҳлат хусусан солҳои 2026-2030 ояндабинӣ менамоем. Бояд иброз намуд, ки иқтисодии андозии пешбинишаванда дар асоси усули анъанавӣ ё худ МММ муайян карда шудааст.

**Ҷадвали 9. – Иқтисодии андозии вилояти Суғд дар солҳои 2019-2024**

| Нишондиҳанда \ Сол                               | 2019       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| МММ дар ҷумхурий (млн. смн.)                     | 68691,3    | 91932,0    | 108831,0   | 123026,8   | 146111,7   |
| Уҳдадорию андозии минтақаҳо (ҳаз. смн.)          | 16121500,0 | 18818738,6 | 20490742,3 | 24180182,9 | 27609302,6 |
| МММ в. Суғд (млн. смн.)                          | 20537,1    | 27465,4    | 31939,2    | 35177,4    | 42433,3    |
| Воридоти воқеии андоз минтақа (ҳаз. смн.)        | 2913306,6  | 3871560,3  | 434049,4   | 4936531,6  | 5712725,6  |
| Ҳаҷми имтиёзи андоз дар минтақа (ҳаз. смн.)      | 890012,9   | 371 913,6  | 1820600,5  | 2130800,0* | 2441000,0* |
| Ҳиссаи имтиёзи андоз дар воридоти андозҳо (бо %) | 30,5       | 9,6        | 41,9       | 43,1       | 42,7       |
| Қарздорию андозии минтақа (ҳаз. смн.)            | 105 354,7  | 88578,7    | 81063,8    | 84896,2    | 83704,0    |
| Афзоиши қарздорию андоз дар минтақа (ҳаз. смн.)  | -2021,6    | -43225,7   | -7514,9    | 3832,4     | -1192,2    |
| Иқтисодии андоз бо усули МММ (млн. смн.)         | 4826,2     | 5602,9     | 6004,5     | 6894,7     | 7977,4     |
| Иқтисодии андозии истифодашуда (бо %)            | 60,3       | 69,1       | 72,3       | 71,5       | 71,6       |

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф дар асоси [25], [48].

*\*Эзоҳ: нишондиҳандаҳои ҳаҷми имтиёзҳои андоз дар ҳудуди минтақа барои солҳои 2023 ва 2024 аз ҷониби муаллиф дар асоси усули миёнаи арифметикӣ пешбинӣ карда шудаанд.*

Тавре арзёбии иқтидори андози вилояти Суғд дар асоси усули МММ шаҳодат медиҳад, дар панҷ соли охир иқтидори андоз аз 60,3 то 72,3 фоиз истифода гардида, бо сабабҳои рушди иқтисодиёти пинҳониву коҳиши манбаҳои андозбандӣ ва афзоиши имтиёзи андозиву бақияи қарзи андоз бештар аз 30 фоизи он истифода нагардидааст.

Ҳоло мо метавонем, дар асоси маълумотҳои ҷадвали 9 пешгӯикунии иқтидори андозии минтақаро дар давраи солҳои 2026-2030 анҷом диҳем. Барои ин мо аз усули регрессияи хаттӣ, ки дар пешгӯикунии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ мусоид мебошад, истифода менамоем.

**Ҷадвали 10. – Дурнамои иқтидори андозии имконпазир дар вилояти Суғд дар давраи солҳои 2026-2030 (дар асоси усули арзёбии МММ)**

| Y – андозҳо дар солҳо (млн. сомонӣ)                    | t – омили вақт                | Y <sub>t</sub>           | t <sup>2</sup>                                                                                                          | Ŷ <sub>t</sub> - (назариявӣ) | Y- Ŷ <sub>t</sub> - (майл аз меъёр) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 4867,2                                                 | -2                            | -9734,4                  | 4                                                                                                                       | 4766,9                       | 100,3                               |
| 5602,9                                                 | -1                            | -5602,9                  | 1                                                                                                                       | 5518,12                      | 84,78                               |
| 6004,5                                                 | 0                             | 0                        | 0                                                                                                                       | 6269,34                      | -264,84                             |
| 6894,7                                                 | 1                             | 6894,7                   | 1                                                                                                                       | 7020,56                      | -125,86                             |
| 7977,4                                                 | 2                             | 15954,8                  | 4                                                                                                                       | 7771,78                      | 205,62                              |
| ΣY = 31346,7                                           | t = 0                         | ΣY <sub>t</sub> = 7512,2 | t <sup>2</sup> = 10                                                                                                     | ΣŶ <sub>t</sub> = 31346,7    | 0                                   |
| Дурнамои иқтидори андоз дар в. Суғд (солҳои 2026-2030) |                               |                          |                                                                                                                         |                              |                                     |
| Солҳо                                                  | Маблағи андозҳо (млн. сомонӣ) |                          | $a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{31346,7}{5} = 6269,34$ $b = \frac{\Sigma Y_t}{\Sigma t^2} = \frac{7512,2}{10} = 751,22$ |                              |                                     |
| 2026                                                   | 11487,45                      |                          |                                                                                                                         |                              |                                     |
| 2027                                                   | 13784,94                      |                          |                                                                                                                         |                              |                                     |
| 2028                                                   | 16541,93                      |                          |                                                                                                                         |                              |                                     |
| 2029                                                   | 19850,32                      |                          |                                                                                                                         |                              |                                     |
| 2030                                                   | 23820,38                      |                          |                                                                                                                         |                              |                                     |

**Сарчашма:** таҳияи муаллиф

Агар ба нишондиҳандаи ояндабинишудаи иқтидори андоз, ки бо усули арзёбии МММ муайян карда шудааст, назар намоем, аз нишондиҳандаи воридоти андозии пешбинишуда куллан фарқ мекунад. Зеро иқтидори имконпазири андозии ояндабинишуда аз 11487,4 млн. сомонӣ ба 23820,3 млн. сомонӣ мерасад, ки назар ба воридоти андозии ояндабинишуда 107,3 фоиз зиёд мебошад. Ин далели он аст, ки танзими дуруст шароити ба ҳади ниҳой расидани иқтидори андозии минтақаро таъмин менамояд ва истифодаи пурраи онро тақвият мебахшад.

Аз маълумоти ҷадвали 11 бармеояд, ки иқтидори андозии имконияти амалишавидошта дар минтақа дар зери таъсири чораҳои маъмурикунонии андоз, хосатан коҳиш додани андозаи имтиёзҳои андоз ва бақияи қарзи андоз дар вилоят назаррас афзоиш меёбад.



**Чадвали 11. – Дурнамои иқтидори андозии в. Суғд дар давраи  
солҳои 2026 – 2030 (бо нархҳои 2030).**

| Нишондиҳандаҳо                                                    | Дурнамо |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| МММ (млн. смн)                                                    | 56118,0 | 64535,7 | 74216,1 | 85348,5 | 98150,8 |
| Воридоти андоз дар минтақа<br>(млн. сомонӣ)                       | 8466,5  | 10159,8 | 12191,7 | 14630,1 | 17556,1 |
| Иқтидори андозии ибтидоӣ (бо<br>арзёбии усули МММ) млн.<br>сомонӣ | 11487,4 | 13784,9 | 16541,9 | 19850,3 | 23820,3 |
| Воридоти андоз бо % нисбат<br>ба иқтидори ибтидоӣ                 | 73,7    | 73,7    | 73,7    | 73,7    | 73,7    |

**Сарчашма:** ҳисоби муаллиф дар асоси [27], [48].

Ҳамин тавр, истифодаи ҳаддиаксари иқтидори андозии минтақа дар заминаи таҳия ва татбиқи барномаи махсус ва арзёбии дақиқи вазъи иқтидори андозу тақмили механизми маъмурикунонии андоз имконпазир мегардад.

## ХУЛОСА

### Натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия:

Аз натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ чунин хулосаҳо ва пешниҳодҳо ҳосил шуданд:

1. Таҳқиқи ҷанбаҳои назариявии иқтидори андозии минтақа имкон дод, ки таърифи иқтисодии категорияи иқтидори андоз қиёсан ба дигар ифшосозҳои мавҷуда амиқтару дақиқтар бо назардошти хусусиятҳои хоси муносибатҳои андозии мавҷуда дар кишвар ва минтақаҳои он муайян карда шавад. Бояд иброн намуд, ки дар заминаи муайян кардани мавқеи муаллифӣ дар ифшо намудани таърифи иқтидори андоз имкон даст дод, ки ин категорияро чун унсури муҳими сиёсати андоз ва системаи андозии минтақа ва дар маҷмӯъ мамлакат тасдиқ карда бошем.[3-М, 8-М]

2. Дар доираи кори диссертатсионӣ муайян карда шуд, ки арзёбии иқтидори андозии минтақа, ки кулли ҷузъҳои дар таърифи муаллифӣ баррасикардари фаро гирад, хеле муҳим мебошад. Зеро, дар арзёбии иқтидори андозии минтақа метавонад услуби ҳисобу китобе ҷой дошта бошад, ки ба мундариҷаи ин фаҳмиш мутобиқ нест. Аз ин нигоҳ, дар раванди таҳқиқи ва арзёбии иқтидори андоз интиҳоб ва истифодаи усули комилан мувофиқ, ки ба мундариҷаи ин категория мутобиқ мебошад, хеле муҳим аст. [3-М]

3. Таҳлил ва баҳодиҳии иқтидори андозии минтақа водор месозад, ки дар шароити муосири рибитаҳои андозбандӣ ва татбиқи иқтидори андоз бояд усули мукамал, ки имкон медиҳад арзёбии маҷмӯӣ гузаронида шавад, яъне ифодакунандаи қисмҳои хурди предмети таҳқиқ намебошад, мавриди истифода қарор гирад. Чунин амал заминаи мусоидро барои рушди минбаъдаи иқтидори андозии ҳар як минтақа ва шаҳру ноҳияҳои он

аниктар муайян менамояд ва имкониятҳои молиявӣ байни минтақаҳо ва ҳатто дар маҷмӯъ дар сатҳи мамлакат самараноктар истифода мегарданд. [1-М, 3-М]

4. Таҳқиқи анҷомдодашуда дар доираи кори диссертатсионӣ муайян намуд, ки идоракунии иқтидори андоз бояд ба назарияи умумии андозҳо хосатан концепсияи кейнсчиён, ҷонибдорони мактаби пешниҳодӣ ва синтези неоклассикӣ бо назардошти рушди сиклии иқтисодиёти минтақа ва иқтисодиёти миллий дар заминаи ташаккул ва тақомули оқилонаи сиёсати андоз, системаи андоз ва механизми андозу идоракунии он дар амал татбиқ гардида, барои вусъатдиҳии иқтидори андоз дар давраи дарозмуддат нигаронида шавад. [1-М, 2-М]

5. Таҳлилҳо муайян намуд, ки иҷрои нақшаи умумии воридоти андозҳо дар ҳудуди вилояти Суғд дар панҷ соли охир пурра иҷро гардида, нишондиҳандаи аз ҳама баландтарин, ки 105,9 фоизро ташкил медиҳад дар соли 2021 зиёд шудааст ва нишондиҳандаи камтарин дар соли 2019. Дар соли 2019 иҷрои нақшаи андоз аз даромад, андози иҷтимоӣ ва АИРА пурра таъмин нашуда аст. Чунин вазъ дар соли 2022 дар иҷрои нақшаи андозҳо барои захираҳои табиӣ низ мушоҳида мешавад. Дар соли 2024 иҷрои нақшаи андоз аз ғоида дар ҳудуди вилоят пурра таъмин нашудааст. Ин вазъ боиси бештар аз 141 млн. сомонӣ поён рафтани иқтидори андозии танҳо андоз аз ғоида дар ҳудуди вилоят дар соли 2024 гардида аст. Костагӣ дар банақшагирӣ ва арзёбии андози аксизҳо дар вилоят дида мешавад. Зеро агар дар соли 2021 воридоти ин андоз 292,1 млн. сомонӣ ба нақша гирифта шуда бошад, ба андозаи 427,8 млн. сомонӣ иҷро шудааст, ки 46,5 фоиз афзоиш ёфтааст. Чунин норасогӣ дар арзёбии иқтидори андоз аз истифодабарандагони захираҳои табиӣ низ ба назар мерасад. [2-М, 4-М]

6. Натиҷаи таҳлилҳо дар заминаи таҳқиқот нишон медиҳанд, ки буҷети маҳаллӣ тадриҷан вобастагӣ аз воридотҳои андозӣ бештар мегардад ва оянда вусъат додани иқтидори андоз бештару ҷиддитар тақозо мегардад. Шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар соли 2019 хосатан ш. Хучанд (6,0%), ш. Исфара (4,6%), ва н. Спитамен (2,2%) натавонистанд иҷрои нақшаи воридоти андозро дар тамоми сатҳҳои буҷет таъмин намоянд. Тайи солҳои таҳлили 2019-2024 дар ш. Конибодом, ш. Гулистон ва н. Мастчоҳ вусъатёбии миёнаи иқтидори андоз мушоҳида мешавад. Дар н. Шахристон, н. Ашт, ш. Хучанд, ш. Бӯстон, ш. Истиклол, ш. Исфара, н. Зафаробод, н. Ҷ.Расулов вусъатёбии иқтидори андоз дар сатҳи ҳуб қарор дорад. Вусъатёбии иқтидори андоз н. Айнӣ, ш. Панҷакент, ш. Истаравшан, н. Кӯҳистони Мастчоҳ, н. Б. Ғафуров, н. Деваштич ва н. Спитамен дар сатҳи баланд қарор дорад. [4-М, 10-М]

7. Натиҷаи таҳқиқ нишон медиҳад, ки шумораи субъектҳои хоҷагидорӣ дар вилояти Суғд афзоиши назаррас надорад. Дар давраи солҳои 2019-2024 шахсони ҳуқуқӣ дар ҳудуди вилояти Суғд ҳамагӣ 23,7 фоиз афзудааст. Аммо, новобаста ба чунин тамоюл ҳиссаи субъектҳои фаъолияткунанда дар минтақа нисбат ба нишондиҳандаи ҷумҳурӣ тамоюли афзоянда дорад. Ин ҳолат ба назари мо мустақиман ба манбаи

андоз ва иқтидори андозии минтақа таъсир мерасонад. Вобаста ба ин, барои зиёд намудани шумораи субъектҳои хоҷагидорӣ мақомоти ваколатдорро зарур аст, ки сабабҳои қатъ гардидани ғайриандозии шахсони ҳуқуқи дарёфт намуда, барои бартараф намудани ин вазъ имтиёзу сабукиҳо пешниҳод намоянд. Инчунин, сармоягузори ба фондҳои асосӣ чун омили таъсиррасон ба иқтидори андозии минтақа соли 2024 нисбат ба соли 2023 ба андозаи чашмрас поён рафта аст. Хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли ҳамчун сарчашмаи даромади ғайриандозии буҷетҳои маҳаллӣ ва ҳамзамон манбаи андози ААИ ба ҳисоб меравад, ки дар миқёси в. Суғд афзоиши хеле ночиз дорад ва бояд дар оянда густариши он дар сатҳи зарурӣ таъмин карда шавад. Ҳиссаи воридоти ғайриандозӣ дар буҷети минтақа ботадрич коҳиш ёфта, соли 2024 ба 131,3 фоизи нишондиҳандаи соли 2019 баробар шудааст, дар сурате, ки воридоти андозӣ 180,4 фоизи нишондиҳандаи соли 2019-ро ташкил намудааст. [2-М, 10-М]

8. Дар давраи таҳлилӣ шумораи миёнасолони кормандони соҳаи саноат ҳамагӣ 3,4 фоиз афзоиш ёфтааст, ки метавонад иқтидори андозии минтақаро ҳалалдор намояд. Инчунин, ғайриандозии корхонаҳо, ки манбаи андоз аз ғайриандозии мебошад, дар давраи таҳлилӣ афзоиши хуб дорад, аммо дар миқёси вилоят дар бархе солҳо коҳишёбии ин нишондиҳанда низ дида мешавад. Афзоиши ҳаҷми қарзидиҳӣ ба иқтисодиёти минтақа дар давраи таҳлилӣ назаррас мебошад. Дар зери таъсири сармоягузориҳо ва афзун шудани қарзи дарозмуддат дар минтақа имконияти вусъатдиҳии иқтидори андоз дар оянда мавҷуд мебошад. Аммо ин равандро афзоиши пасти сармоягузори асосӣ дар минтақа метавонад ҳалалдор намояд. [2-М, 4-М]

9. Тайи солҳои 2019-2023 майли гардиши савдои хориҷӣ афзоиш назаррас надорад ва ҳолати ноустувор то ҳол боқӣ мемонад, ки сабаби коҳиш ёфтани сармояи минтақа ва таназзули иқтидори андозии минтақа мегардад. Мавҷуд набудани сармоягузори хориҷӣ дар соҳаи корҳои геологӣ ва ночиз будани он дар соҳаи кишоварзӣ, дида мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, дар давраи таҳлилӣ афзоиши нобаробари сармоягузори дида мешавад. Бақияи қарзи андози замин дар давраи таҳлилӣ дар вилояти Суғд тамоюли афзоиш дорад. Инчунин аз соли 2019 то соли 2020 нишондиҳандаи қарзи андоз дар вилоят ба андозаи 26,5 млн. сомонӣ зиёд шуда, дар солҳои 2021 ва 2022 коҳиш ёфтааст ва дар соли 2023 бошад назар ба соли 2022 3,8 млн. сомонӣ зиёд шудааст. Дар байни шаҳру ноҳияҳои вилоят - Исфара, Хучанд, Панҷакент, Истаравшан, Зафаробод, Мастчоҳ ва Б.Ғафуров қарзи андози назаррас доранд. Баробари ин дар бартараф кардани қарзи андоз - Гулистон, Истаравшан, Истиклол, Зафаробод, Б.Ғафуров ва Кӯҳистони Мастчоҳ хеле натиҷаи пастро нисбати дигар шаҳру ноҳияҳо ноил шудаанд. [4-М, 9-М]

10. Дар соли 2023 назар ба соли 2022 ҳаҷми бақияи қарзи андоз дар ҳудуди вилоят зиёд гаштааст. Динамикаи мушоҳидашаванда дар н. Б.Ғафуров, н. Кӯҳистони Мастчоҳ, н. Ҷ.Расулов, ш. Истаравшан бештар ба назар мерасад. Дар соли 2024 бошад нисбат ба соли 2023 ҳиссаи бақияи қарзи андоз ба маротиб коҳиш ёфтааст. Механизми танзими қарзи андоз

дар иртибот бо назардошти ҳаҷми воридоти андоз дар ш. Гулистон ва н. Айнӣ самаранок арзёбӣ мегардад. Аммо дар шаҳрҳои: Исфара, Истаравшан, Истиклол ва ноҳияҳои Зафаробод, Мастҷоҳ ва Кӯҳистони Мастҷоҳ механизми амалкунандаи танзим ва идоракунии қарзи андоз ба такмил ниёз дорад. Аз дидгоҳи илмӣ чунин ибрази ақида намудан мумкин аст, ки шаҳру ноҳияҳое, ки дорои динамикаи манфии қарзи андоз мебошанд бояд аз таҷрибаи самараноки коҳиши қарзи андозии ш. Гулистон ва н. Айнӣ истифода намоянд. Амали мазкур метавонад ҳамчун яке аз механизмҳои вусъатдиҳии иқтисодии андозӣ дар ин шаҳру ноҳияҳо ва вилояти Суғд гардад.

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:**

1. Бо назардошти хусусиятҳои ташаккул ва амалигардонии иқтисодии андозии вилояти Суғд чунин самтҳои васеъкунии иқтисодии андоз дар раванди татбиқи сиёсати андозии минтақа муҳиманд:

- тақвияти иқтисодии сармоягузорӣ ва густариши он дар минтақа, инчунин зиёд намудани шумораи андозсупорандагон дар иқтисодиёти расмӣ ва коҳиш додани андозсупорандагони дар иқтисодиёти пинҳонӣ фаъолияткунанда;

- вусъатдиҳии низоми таъминоти истеҳсолот дар вилоят, мукамалгардонии низоми андозбандӣ ва механизмҳои алоҳидаи он;

- дарёфти механизмҳои танзими бақияи қарзи андоз ва натиҷабахшии чораҳои назоратии мақомоти андоз;

- тақвияти маърифати андозӣ ва фарҳанги андозсупорӣ дар минтақа.

2. Барои ташаккул ва амалигардонии оқилонаи иқтисодии андозии минтақа тавассути такмили сиёсати андоз чунин чораҳои муҳими самарабахш бояд ба мадди назар гирифта шаванд:

- бунёди низоми самараноки сафарбарсозии даромадҳои андозии бучети мунтахабшуда дар минтақа дар асоси тақвияти омилҳои иҷтимоию иқтисодии минтақа;

- истифодаи механизми қонунигардонидани даромади субъектони хоҷагидор ва аҳоли, васеъ намудани иқтисодии андоз бо роҳи ба ҳам наздик намудани манбаи андоз ва воридотҳои воқеии андоз дар минтақа;

- амалӣ намудани тадбирҳо ҷиҳати ҳавасмандсозии андозии фаъолияти инноватсионӣ-сармоягузорию субъектони хоҷагидорӣ, ки дар оянда ба афзоиши иқтисодии андоз таъсири бевосита мерасонад, инчунин аз оптимизатсияи имтиёзоти андозӣ;

- такмили механизми маъмурикунонии андоз ва мукамалгардонии вазифа ва уҳдадорӣҳои субъектҳои муносибатҳои андозӣ бо мақсади таъмини пурра ва саривақтии даромадҳои андозӣ.

3. Дар раванди тақомули сиёсати андозии кишвар ва минтақа, ки иқтисодии андозии минтақаро васеъ менамояд, чунин самтҳои муҳимро тасниф намудан имконпазир аст, ки бояд дар мадди назари мақомоти андоз пайваста қарор гиранд:

- чорӣ намудан ва амалигардони минбаъдаи барномаҳои таҳкимбаҳшии буҷетӣ; таҳия ва амлигардони барномаю санадҳои меъёрие, ки ба маҳдудсозии баҳши пинҳони иқтисодиёт нигаронида шудаанд;

- такмили идоракунии иқтидори андоз тариқи таҳия ва татбиқи барномаҳои амлигардони сиёсати андози минтақа;

- таҳияи концепсия ё барномаи идоракунӣ ва ташаккули амалигардони иқтидори андозии минтақа бо мақсади асоси методологӣ доштани васеъкунии иқтидори андоз ва мутобиқати он бо дигар самтҳои сиёсати андоз;

- амалӣ намудани чораҳо бо мақсади пешгирии гарони андози андозсупорандагони бомасъулият, ҳавасмандгардони андозии ғайриқонунии сармоягузорӣ ва инноватсионии субъектони соҳибкорӣ дар минтақа.

4. Барои ташаккул ва истифодаи ҳадиаксари иқтидори андозии минтақа «Барномаи тараққиёти иқтидори андози в. Суғд дар давраи солҳои 2026-2030» бояд бо мундариҷа ва муҳтавои зерин таҳия гардад; ҳадафҳои асосӣ ва вазифаю самтҳои сиёсати минтақавии буҷетиву андозӣ оид ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори андозии минтақа, арзёбии вазъ ва вузъатдиҳии иқтидори андози вилояти Суғд таҳия карда шавад.

## РҶҶҲАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

- [1] Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021 [манбаи электронӣ]. URL: <http://prezident.tj>.
- [2] Суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук ва бонкдорӣ кишвар аз 10.05.2019 // URL: [Манбаи электронӣ]. URL: <http://www.president.tj/node/20101> [санаи мурочиат 20.04.2021 с].
- [3] Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори маҷлиси намояндагонӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 № 636 тасдиқ шудааст. - Душанбе - 2016 -99 с. // [Манбаи электронӣ]. URL: <http://mmk.tj/system/files/ArticleAttachments>.
- [4] Абдугафаров, А., Ахмедова, Д.А. Теоретические проблемы формирования модели рыночной экономики Таджикистана [Текст] /А. Абдугафаров, Д.А. Ахмедова. – Худжанд, 2006. – 128 с.
- [5] Азизов, Ф.Х. Региональные аспекты фискальной политики. Монография [Текст] / Ф.Х. Азизов, А.О. Орипов, А.Х. Турсунов. – М.: Спутник+, 2004. – 132с.
- [6] Байматов, А.А. Инфраструктурный фактор устойчивого социально – экономического развития региона [Текст] // А.А., Байматов., Х.Х. Хошимов «Вестник ТГУПБП» Серия гуманитарных наук. Научно-теоретический журнал. - Худжанд, 2017. - № 2 (71). - С. 25-34.
- [7] Воҳидов, У.М. Равияҳои илмӣ-методӣ баҳодиҳии иқтисодӣ андозии сатҳи минтақавӣ [Матн] / У.М. Воҳидов, А.Х. Баротов / Паёми молия ва иқтисод.Маҷаллаи илмӣ-амалӣ. – 2022. - №4/1(33). –С. 173-178.
- [8] Волошина, А.Н. Анализ налогового потенциала и пути повышения эффективности его использования [Текст] // Налоговый вестник. – 2002. – №7.
- [9] Гулов, Ш.М. Муаммоҳои андозбандӣ дар шароити муосир [Матн] / Ш.М. Гулов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2023. – №2 (82). – С. 193-200.
- [10] Давыдова, Л.В. Сравнительная характеристика и выбор метода оценки налогового потенциала региона [Текст] / Л.В. Давыдова, О.Ф. Фокина // Финансы и кредит. 2010 - № 5. С. 14-22.
- [11] Джумабоев, Х.К. Теоретические подходы к определению сущности налоговых льгот / Х. К. Джумабоев // Финансово-экономический вестник. – 2022. – № 4-1(33). – С. 83-91.
- [12] Дьякова, Е.Б. Формирование и оценка налогового потенциала региона (на примере Волгоградской области) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук / Дьякова Елена Борисовна. – Волгоград, 2002. – 229 с.
- [13] Зенченко, С.В. Бюджетный потенциал региона и методические подходы к его оценке [Текст] // РППЭ. 2008. №1. С.188.

- [14] Иброҳимзода, И.Р. Усулҳои баҳодиҳии иқтисодии андозии минтақа [Матн] / И.Р. Иброҳимзода, И. А. Камолзода // Механизми идоракунии молияи давлатӣ дар раванди рушди босуботи инноватсиониву индустриалии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе : Донишгоҳи миллии тоҷикистон, 2024. – С. 59-69.
- [15] Ибрапилов, Х.А., Сулейманов, М.М. Налоговый потенциал региона: экономическое содержание и структурно-функциональная организация [Текст] // Налоги и налогообложение. – 2017. – № 6. – С. 58 - 70.
- [16] Исмамов, Х.Х., Бободжонов, Д.Р. Бюджетно-налоговое регулирование развития региона. Финансово-экономический вестник. 2021. № 3 (27). С. 114-124.
- [17] Кадочников, П. Оценка налогового потенциала и расходных потребностей субъектов Российской Федерации [Текст] / П. Кадочников, О. Луговой, С. Синельников - Мурылев, И. Трунин – М.: Консорциум по вопросам прикладных экономических исследований, 2001. – 260с.
- [18] Калинина, О.В. Комплексная методика оценки налогового потенциала региона. Авт. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Иваново, 2006 г. – 20 с.
- [19] Кашина, Н.В. Методика расчетов налогового потенциала [Текст] // Финансы. – 2001. – № 12. – С. 35 – 38.
- [20] Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. [Текст] Монография / Дж. М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. ISBN: 978-5-699-20989-7.
- [21] Коломиец, А.Л. Анализ концептуальных подходов и методов оценки налогового потенциала региона [Текст] // Налоговый вестник. – 2000. – №2. – С.3 – 5.
- [22] Кусраева, Д.Э. Эффективность реализации и факторы роста налогового потенциала субъекта Российской Федерации [Текст]: дисс. канд. эк. наук: 08.00.10, Ростов-н/Д, 2010, С.41.
- [23] Лаффер, А.Б., Сеймур Ч. Теория экономического протеста против налогообложения. (The Economics of the Tax Revolt) [электронный ресурс]. — Нью-Йорк: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. – режим доступа: <https://archive.org/details/economicsoftaxrevolt>.
- [24] Матрусов, Н.Д. Региональное прогнозирование и региональное развитие России. [Текст] - М.: Наука, 1995. 234 с.
- [25] Мирпочоев, Д.А. Налоговая политика Республики Таджикистан в условиях перехода к рыночной экономике [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.14 / Д.А. Мирпочоев. – М., 2007. – 189 с.
- [26] Маъмуров, А.М. Баҳодиҳии иқтисодӣ ва тамоюли нишондиҳандаҳои асосии ҷамъоварии андоз дар вилояти Суғд [Матн] /А.М. Маъмуров, Х.Д. Исмамов // Ахбори ДДДБСТ, силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. Маҷаллаи илмӣ-назариявӣ. - Хучанд, 2021. - №2 (87). С. 41-55.
- [27] Омори солони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. - С.224., 2023. - С. 226-231, 2024.- С.- 2026-231, 2025.-С. 227, 229, 232, 233.

- [28] Омори солонаи вилояти Суғд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2025. - С. 11.
- [29] Петров, Ю.В., Афонина С.Л. Коллизии налоговой системы и налоговый кодекс [Текст] // Российский экономический журнал. – 2001. – №5.
- [30] Перонко, И.А. Методы и формы налогового администрирования [Текст] / Перонко И.А. // Налоговый вестник. - Москва, 2000. - № 11. - С. 8-12.
- [31] Протасова, Н.Н. Налоговый потенциал региона: методические и структурные проблемы оценки. Электронный ресурс URL: <http://vectoreconomy.ru/images/publications/2017/10/taxes/Protasova.pdf> (дата обращения: 05.01.2019).
- [32] Раҳимзода, Ш. Сиёсати иқтисодӣ: моҳият ва роҳҳои пешбурди он [Матн] // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2024. - № 1. – С. 14-24.
- [33] Рахматов, Б.Б. Фискальный характер налогов в национальной экономике Таджикистана [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10/ Б.Б. Рахматов – Худжанд, 2011. – 133 с.
- [34] Ризокулов, Т.Р. Формирование стратегии устойчивого развития региональной экономики. [Текст] Коллективная монография / Т.Р. Ризокулов и [др.] – Душанбе: Ирфон, 2014. – 279 с.
- [35] Рошупкина, В.В. Теория и методология комплексной оценки налогового потенциала региона [Текст]: дис. ... канд. экон. наук / Рошупкина Виолетта Викторовна. – Ставрополь, 2014. – 367 с.
- [36] Салимова, М.М. Самтҳои афзалиятноки рушди маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.М. Салимова // «Ахбори ДДҲБСТ». Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. Маҷаллаи илмӣ – назариявӣ. - Хучанд, 2015. - № 4 (65).-- С. 22-29.
- [37] Стиглиц, Д.Ю. Экономика государственного сектора. [Текст] Инфра-М Изд-во МГУ ISBN: 5-211-03068-0 Год издания: 1997.
- [38] Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] /Адам Смит – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. – 682с.
- [39] Саидмуродов, Л.Х. Налоговый потенциал региона и региональная система налогового администрирования: механизмы и инструменты управления [Текст] / Л.Х. Саидмуродов, В.Д. Сабуров : монография. – Душанбе : Матбуоти Уротеппа, 2020. – 176 с. – Текст : электронный // НЭБ eLIBRARY. С. 134
- [40] Солехзода, А.М. Развитие концептуальных подходов к оценке эффективности налогового администрирования в Республике Таджикистан [Текст] / А.М Солехзода // Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. Экономика Таджикистана. –Душанбе, 2019 - № 1. - С. 71-77.
- [41] Сабуров, В.Д. Методы и инструменты совершенствования управления региональной системой налогового администрирования (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 05.13.10: / В.Д. Сабуров. –Душанбе, 2018. -177с.



- [42] Тухтаев, Т.М. Налоговое регулирование социально-экономического развития особых экономических зон России [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Т.М. Тухтаев. – М., 2006. – С.19.
- [43] Убайдов, Ф.С. Теневая экономика как угроза экономической безопасности и инструменты ее нейтрализации в условиях переходной экономики (на материалах Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ф. С. Убайдов. – Душанбе, 2012. – 24 с.
- [44] Улугходжаева, Х.Р. Основные тенденции формирования налоговой политики Таджикистана в переходный период: теория и практика [Текст] : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Х.Р. Улугходжаева. - Худжанд, 2014. - 297с.
- [45] Умаров, Х.У. Налоговая система: попиране классических принципов / Х.У. Умаров // Диалог «Таджикистан и мир». [электронный ресурс]. URL: <https://www.dialog.tj/news/professor-kh-umarov-nalogovaya-sistema-popiranie-klassicheskikh-printsipov> (дата обращения: 12.09.2019).
- [46] Файзуллоева, С.Ч., Файзуллоев К.Ч. Ҷабҳаҳои назариявии ташаккули потенциалҳои андозии минтақа [Матн] // ТГФЭУ. 2022. №2 (31)
- [47] Филатова, Е.А. Анализ факторов, влияющих на величину налогового потенциала региона / Е.А. Филатова // Вестник экономики, права и социологии. - 2013. - №1. С.112-116.
- [48] Ҳисоботи расмӣ Раёсати андоз дар вилояти Суғд №1А оид ба иҷроиши нақшаи қисми даромади буҷети вилояти Суғд барои солҳои 2019-2024.
- [49] Шемякина М.С. Генезис категории «налоговый потенциал» [Текст] // Налоги и налогообложение. 2013. № 9. С.689 – 704.
- [50] Шералиев, Э.Н. Ҷанбаҳои назариявии ташаккул ва тақмили низомии маъмурикунонии андоз дар шароити муосир [Матн] / Э. Н. Шералиев, С. Халифазода, С. Бахтиер // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. – 2022. – №4-1 (43). – С. 283-289.

## **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ**

### **I. Мақолаҳои, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъби расидаанд:**

[1-М]. Бобоев, Ф.М. Ҷанбаҳои институтсионалии омӯзиши вазифаи иҷтимоии андозҳо [Матн] / Ф. М. Бобоев // Паёми молия ва иқтисод. – 2024. – №4-1 (43). – С. 389-400. 1 ҷ.ч.

[2-М]. Бобоев, Ф.М. Имтиёзҳо дар андозсупорӣ дар низомии омилҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақаҳо: асосҳои назариявӣ [Матн] / Ф. М. Бобоев // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шӯбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2021. – №2 (263). – С. 91-96. 0,9 ҷ.ч.

[3-М]. Бобоев, Ф.М. Оид ба масоили тадқиқи моҳияти иқтисодии андозии минтақа ва усулҳои баҳодиҳии он дар замони муосир [Матн] / Ф.М. Бобоев // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.

**II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ  
чош шудаанд:**

[4-М]. Бобоев, Ф.М. Такмили маъмурикунонии андоз дар самти андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Идоракунии захираҳои инсонӣ дар шароти иқтисодиёти рақамӣ», ДИС ДДТТ, Хучанд 2025.-С.285-294. 0,65 ч.ч.

[5-М]. Бобоев, Ф.М. Нақши маъмурикунонии андоз дар рушди муносибатҳои андозӣ. [Матн] / Бобоев Ф.М. // Конференсияи донишқадавии илмию амалӣ дар мавзӯи «Иқтисодиёти сабз-муҳаррики рушди устувори иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои истифодабарии самараноки захираҳо», ДИС ДДТТ, Хучанд 2025.- С. 98-105. 0,30 ч.ч.

[6-М]. Бобоев, Ф.М. Афзалиятҳои рақамикунонӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ муосир дар раванди муносибатҳои андозӣ [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи вилоятӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «Роҳҳои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди босуботи иқтисодиёти милли ва баландбардории сатҳи некӯаҳволии халқ», ДИС ДДТТ, Хучанд 2024.-С.187-192. 0,31 ч.ч.

[7-М]. Бобоев, Ф.М. Ҳолати муосири раванди рақамисозии маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи вилоятӣ илмию амалӣ таҳти унвони «Роҳҳои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди босуботи иқтисодиёти милли ва баландбардории сатҳи некӯаҳволии халқ», ДИС ДДТТ, Хучанд 2024.- С.325-329. 0,30 ч.ч.

[8-М]. Бобоев, Ф.М. Арзёбӣ ва идоракунии иқтисодӣ андозии минтақа дар шароити рушди иқтисоди муосир [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи донишқадавии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Ҷанбаҳои муҳталифи рушди «Иқтисодиёти сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ДИС ДДТТ, Хучанд 2023.- С.136-142. 0,30 ч.ч.

[9-М]. Бобоев, Ф.М. Таҳлили муқоисавии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои Осиёи Миёна. [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи илмию амалӣ дар мавзӯи «Ҷанбаҳои молиявии тараққиёти иқтисодӣ дар шароити гузариш» (4), ДДХБС, Хучанд 2018.- С. 77-87. 0,65 ч.ч.

[10-М]. Бобоев, Ф.М. Некоторые вопросы усовершенствования национальной налоговой системы для улучшения предпринимательской среды. [Текст] / Ф.М. Бобоев, Б.Б. Рахматов // Научный журнал «Интернаука». Москва, 2017. С. 32-35. 0,30 п.л.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ТАДЖИКСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ В Г.  
ХУДЖАНДЕ»**

ВБД 336. 2

На правах рукописи



**БОБОЕВ ФАРУХЗОД МАХКАМОВИЧ**

**РАСШИРЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ  
ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНА (на основе материалов Согдийской области)**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание учёной степени  
кандидата экономических наук по специальности  
5.2.4. Территориальная экономика**

**ХУДЖАНД – 2026**

Диссертация выполнена на кафедре экономики и предпринимательства Государственного образовательного учреждения «Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанде».

**Научный руководитель:** **Махмадали Бахтиёр Наби**, доктор экономических наук, доцент, ректор Государственного учреждения «Худжандский международный институт» Государственного учреждения «Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана».

**Официальные оппоненты:** **Нурализода Эмомали Нурали**, доктор экономических наук, доцент кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета;

**Маъмуров Анварджон Махмуджонович**, кандидат экономических наук, доцент кафедры налогов и налогообложения Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

**Ведущая организация:** Таджикский национальный университет

Защита диссертации состоится «26» сентября 2026 года в 09:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-013 при Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, мкр-н 17, дом 1, учебное здание №5, E-mail: <http://ds.tsulbp.tj>, телефон учёного секретаря: (+992) 928582212.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикском государственного университета права, бизнеса и политики Таджикистана, а также на сайте: <http://ds.tsulbp.tj>.

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 года.

**Учёный секретарь  
диссертационного совета,**

**кандидат экономических наук, доцент**



**Саиджонов С.Ш.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** На современном этапе развития хозяйственной системы и роста экономических показателей Республики Таджикистан и ее административных единиц устойчивость финансовых ресурсов тесно связана со степенью эффективного использования возможностей налогового потенциала и его конечных показателей на местах. Фактически, в современном процессе формирования экономических связей налоговые поступления являются одним из важнейших источников обеспечения доходной части бюджетов различных уровней, что обусловлено уровнем и качеством налогового администрирования отдельных регионов страны и рационального управления налоговым потенциалом регионов. По исследованиям нормативно-правовой основы, налогового потенциала и реформы налоговой системы в Республике Таджикистан можно увидеть, что обычно, такие процедуры проводятся по принципу «проб и ошибок», то есть происходит копирование опыта зарубежных стран. Соответственно, игнорирование специфики национальной экономики в процессе реализации накопленного опыта налоговой системы нашей страны, снижает эффективность налоговой политики и оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие республики и всех её регионов.

Известно, что на современном этапе укрепление фискальных возможностей и расширение потенциала налогообложения признаны главной осью социально-экономической политики Правительства Республики Таджикистан. В связи с таким положением отметим, что в нашей стране разработана «...Национальная стратегия развития Республики Таджикистан, намеченная на период до 2030 года, и которая поэтапно реализуется с 2016 года. Данная стратегия предусматривает ряд мер в качестве основных направлений деятельности в области реформы государственного управления, в частности, в направлении развития потенциала государственных финансов, включая развитие налогового администрирования, с целью повышения уровня сбора налогов, повышения уровня прозрачности данной процедуры, планируемости и предсказуемости налоговой системы, а также внедрение механизмов, которые могут быть использованы в качестве базовой необходимости для развития и успешного функционирования эффективной системы налогового администрирования в регионе, обеспечивающей качественное социально-экономическое развитие. Кроме того, в Национальной стратегии отмечается отсутствие условий для развития деловой среды, что отражается в чрезмерном и неэффективном регулировании, в затрагивании коррупции, в чрезмерном налоговом бремени и трудностях в процессе налогового администрирования» [3]. В результате, при наличии этих проблем, мешающих развитию деловой среды, инвестиционный и экспортный потенциал продукции с растущей добавленной стоимостью, являющейся основным источником налоговых поступлений для различных уровней бюджета, не используется в достаточной мере.

В своем выступлении перед работниками сферы Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выразил заинтересованность в расширении налогового потенциала страны: «...Налоговый комитет должен принять необходимые меры для изучения опыта развитых стран в области налогового администрирования и повышения налоговой осведомленности, повышения квалификации своих сотрудников, отбора и трудоустройства высококвалифицированных кадров посредством конкурса... Руководители Министерства финансов и его региональных отделов и подразделений, исполнительных органов государственной власти регионов, городов и районов обязаны уделять первостепенное внимание вопросам надлежащего планирования местных бюджетов, соответствия расходов установленным нормам и оценки реальных возможностей налоговых источников»[2].

Ещё один вопрос влияния глобальных кризисов и пандемии на экономическую и социальную ситуацию был также подчеркнут в «Послании Основателя мира и национального единства – Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан, почтенного Эмомали Рахмона, который напрямую затрагивает государственные и местные финансовые ресурсы: Последствия пандемии оказывают негативное воздействие на экономику стран всего мира, в том числе на развитие национальной экономики, государственный бюджет, внешнеторговый оборот, обменный курс национальной валюты, а также на деятельность наших промышленных предприятий и учреждений сферы услуг» [1]. В этой связи важно отметить, что естественно, необходимы эффективные меры по расширению налогового потенциала регионов и обеспечению качественных и своевременных налоговых поступлений в бюджет, что также зависит от предотвращения случаев использования налоговых авансов для обеспечения части бюджетных доходов и сокращения объёма непогашённой налоговой задолженности в регионах. Это также требует создания благоприятных налоговых условий и механизмов стимулирования, которые помогут снизить уровень теневой экономики.

Заслуживает внимания тот факт, что в ближайшем будущем совершенствование координации деятельности уполномоченных органов в сфере государственных финансов с целью расширения налогового потенциала регионов, в частности, поиск путей расширения налоговой базы по конкретным налогам, совершенствование механизма налогового планирования, регулирования и контроля, остаются нерешёнными. Анализ научно-экономической литературы на основе расширения фискальных возможностей как ключевого фактора социально-экономического прогресса административных территорий показывает, что изучение этого вопроса все еще находится в стадии формирования. Поэтому разработка организационно-методических основ расширения налогового потенциала региона, совершенствование системы налогового администрирования, прогнозирование и максимизация использования налогового потенциала в развитии региона являются приоритетными направлениями современных бюджетно-налоговых исследований и обосновывают актуальность темы диссертации.

**Степень изученности проблемы.** После обретения страной независимости, в Таджикистане постепенно проводился ряд научно-исследовательских работ по консолидации, формированию и совершенствованию налоговой политики страны, что обеспечило научную основу для национальной налоговой системы. За последние 30 лет в Таджикистане были проведены многочисленные исследования теоретических и методологических аспектов развития национальной налоговой системы, которые нашли отражение в работах отечественных учёных, в том числе Абдугафорова А.А. [4], Азизова Ф.Х. [5], Бойматова А.А. [6], Рахимзода Ш.М. [32], Ризозода Т.Р. [34], Саидмуродова Л.Х. [39], Солахзода А.М. [40], Умарова Х.У. [45] и других.

Среди исследований зарубежных учёных, изучавших вопросы расширения налогового потенциала, как фактора социально-экономической системы, наиболее продуктивно оценены работы А. Лаффера [23], А. Смита [38], Стиглица Дж. [37] и Кейнса Дж.М. [20].

Исследования российских учёных, посвящённые вопросам расширения налогового потенциала, в основном представлены работами исследователей: Дьякова Е. Б. [12] и Перонко И.А. [30], которые изучали различные аспекты развития налоговой системы в направлении налогового потенциала.

Проблемы расширения налогового потенциала в контексте развития налоговой политики в Республике Таджикистан, обеспечивающей развитие национальной экономики, изучались в работах и научных трудах различных отечественных учёных, таких как Иброхимзода И.Р. [14], Исматов Х.Х. [16], Мирпочоев Д.А. [25], Рахматов Б.Б. [33], Салимова М.М. [36], Тухтаев Т.М. [42], Улугходжаева Г.Р. [44].

Методологические вопросы оценки налогового потенциала изучались в научных работах многих зарубежных учёных, таких как Зенченко С.В. [13], Калинина О.В. [18], Кусраева Д.Э. [22], Рошупкина В.В. [35], Давыдова Л.В. [10] и др.

Вопрос расширения налогового потенциала региона на основе совершенствования налогового механизма и его администрирования, обеспечивающего развитие региональной экономики, изучался в работах и научных трудах отечественных учёных, таких как Нурализода Э.Н. [50], Кодирзода Х.К. [11], Маъмуров А.М. [26], Сабуров В.Д. [41], Гулов Ш.М. [9] и Убайдов Ф.С. [43].

Стоит отметить, что научные работы современных отечественных исследователей посвящены проблемам налоговой системы. Однако, вопрос расширения налогового потенциала региона изучен недостаточно, и его исследование крайне редко встречается в научных работах учёных. Нужно отметить, что в изучении развития налогового потенциала региона отсутствует единая научно обоснованная теоретическая и методологическая точка зрения, что обусловило необходимость рассмотрения данного вопроса.

**Связь темы диссертации с основными научными и государственными программами.** Диссертационное исследование связано со следующими разделами Национальной стратегии развития Республики

Таджикистан на период до 2030 года: Глава 1. Таджикистан в 2030 году: п.п. 1.1. Видение, миссия, цели и задачи; п.п 1.3. Сценарии развития; п.п. 1.4. Сроки реализации НСР – 2030. Глава 2. Угрозы и возможности развития: п.п. 2.1. Угрозы; п.п. 2.2. Возможности. Глава 3. Укрепление институционального потенциала страны: п.п. 3.1. Эффективная система государственного управления; п.п. 3.2. Развитие регионов. Диссертационное исследование также связано со следующими документами: Законом Республики Таджикистан «О государственных финансах Республики Таджикистан» и «Среднесрочной программой социально-экономического развития Согдийской области».

Данная диссертация подготовлена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры экономики и предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции.

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

Диссертационное исследование посвящено расширению налогового потенциала в системе факторов социально-экономического развития Согдийской области. Особенности формирования и развития налогового потенциала Согдийской области определяются влиянием факторов социально-экономического развития, эффективности налогового администрирования, состояния налоговой задолженности и дифференциации налоговых возможностей городов и районов области. В ходе исследования были оценены тенденции изменения налогового потенциала, определены факторы, влияющие на его расширение, предложена классификация городов и районов Согдийской области по уровню налогового потенциала и обоснованы направления совершенствования механизма управления налоговым потенциалом. Результаты исследования направлены на повышение эффективности использования налогового потенциала региона, совершенствование налоговой политики и налогового администрирования, увеличение доходов бюджета и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Согдийской области.

**Целью исследования** является совершенствование и развитие теории региональной экономики, концепции налогообложения, а также разработка научно-практических рекомендаций по расширению налогового потенциала в Согдийской области.

**Задачи исследования.** Для достижения цели диссертации, в основу исследования взяты следующие задачи:

- исследование научных концепций, социально-экономической сущности налогового потенциала территорий, конкретизация методико-теоретических основ его оценки в регионе;
- анализ текущего состояния налогового потенциала региона, оценка влияния различных факторов на его формирование в Согдийской области;



- оценка состояния управления налоговым потенциалом в направлении его расширения и использования в системе социально-экономического развития Согдийской области;

- совершенствование системы налогового администрирования, а также механизма прогнозирования и ограничения использования налогового потенциала в развитии Согдийской области.

**Объектом исследования** является совокупность экономических отношений, связанных с формированием и развитием налоговой системы в регионах.

**Предметом исследования** является процесс расширения налогового потенциала региона в системе социально-экономического развития Согдийской области.

**Гипотеза исследования** заключается в том, что увеличение налогового потенциала региона в будущем будет способствовать социально-экономическому развитию, росту занятости и повышению уровня благосостояния населения.

**Теоретические основы исследования.** Теоретическая основа данного исследования сформирована работами признанных зарубежных и отечественных исследователей, внёсших значительный вклад в изучение процессов формирования и развития налогового потенциала региона. При этом в процессе исследования использовались монографии, материалы научно-практических конференций международного и республиканского уровней и симпозиумов, нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые отношения, а также государственные стратегии и программы. Также в качестве теоретической основы исследования рассматриваются ежегодное послание Основателя мира и национального единства, Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, государственные программы, государственные концепции и стратегии, нормативно-правовые акты о регулировании налогово-финансовых отношений.

**Методологическая основа исследования.** В процессе исследования были использованы следующие специальные методы: классификация, дифференциация, индексный метод, анализ относительных показателей, факторный анализ, сравнительный анализ, обобщение и классификация данных, экономико-математические и монографические методы и др. Также методологической основой исследования является взаимодействие хозяйствующих субъектов и уполномоченных органов в налоговой системе страны и её регионов, которые формируются с целью расширения налоговых поступлений в бюджеты на основе совершенствования механизма налогообложения и сбора налогов.

**Источник информации.** Источниками информации для диссертации послужили различные публикации, а также научные работы зарубежных и отечественных учёных в области налогообложения, нормативно-правовые акты в сфере государственных финансов, статистические материалы Статистического управления при Президенте Республики Таджикистан, Главного управления Статистического управления при Президенте Республики

Таджикистан в Согдийской области, статистические данные Налогового управления Согдийской области и Таможенной службы при Президенте Республики Таджикистан, а также интернет-источники, еженедельник «Боджу Хирож», экспертная оценка автора и другие источники, широко использованные в процессе подготовки диссертационной работы.

**Научная база.** Диссертационное исследование выполнено на базе кафедры экономики и предпринимательства Государственного образовательного учреждения «Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в городе Худжанде» в период 2021–2025 годов. Процесс диссертационного исследования осуществлялся с использованием материально-технической базы, научного кадрового потенциала и библиотечных ресурсов данного учреждения, что создало благоприятные научные и организационные условия для реализации цели и задач исследования.

**Научная новизна исследования.** Научная новизна исследования выражается в обогащении научных теорий и концепций налогового потенциала региона, а также в разработке практических рекомендаций по расширению налоговой базы на административных территориях, совершенствованию механизма налогового администрирования в развитии социально-экономической системы территорий.

Основные научные результаты, отражающие содержание и сущность научных нововведений, состоят из следующих пунктов:

1. Систематизированы научные концепции изучения налогового потенциала региона и внесены корректировки в его содержание. В соответствии с этим, «налоговый потенциал региона отражает совокупность налоговых платежей, штрафов и процентов, а также налоговой задолженности, направленной на пополнение республиканского и местного бюджетов, а также некоторые незарегистрированные налоговые базы, в том числе существующие в теневой экономике отдельных административно-территориальных единиц» [З-А]. Доказано, что методы оценки налогового потенциала регионов разнообразны. Выявлены наиболее приемлемые методы оценки налогового потенциала регионов страны: метод ВРП, корректировка коэффициентов и регрессионный анализ, которые следует применять на практике для устранения отсутствия взаимной зависимости.

2. Установлено, что расширение налогового потенциала в Согдийской области имеет неоднозначные тенденции, и в настоящее время используется лишь на уровне двух третей от его общего объема. Была проведена группировка городов и районов в соответствии с развитием налогового потенциала. Группа среднего уровня развития (г. Гулистон, г. Канибадам, Матчинский район), группа хорошего уровня (Шахристанский район, Аштский район, г. Худжанд, г. Бустон, г. Истиклол, г. Исфара, Зафарабадский район, Дж. Расуловский район) и группа высокого уровня (Айнинский район, Пенджикентский район, г. Истаравшан, горно Матчинский район, Б. Гафуровский район, Деваштичский район, Спитаменский район). Определены факторы, влияющие на расширение налогового потенциала региона, которые

классифицированы на внутренние и внешние. Первая группа факторов включает: налоговую грамотность, демографию, доступность ресурсов, инвестиции, налоговое администрирование, цифровизацию, инновационную деятельность и теневую экономику. Внешняя группа факторов включает в себя: макроэкономическую стабильность, уровень инфляции, структуру государства, законодательство, политическую стабильность, природный и климатический потенциал, государственный налоговый контроль и процесс глобализации.

3. Обосновано, что основным направлением управления исполнительных органов государственной власти является формирование и реализация полного налогового потенциала, что способствует укреплению финансовой базы. Установлено, что проблемы управлением налоговым потенциалом существуют на административных территориях и состоят из следующих факторов: недостатки в привлечении инвестиций, неполное оборотное движение производственных ресурсов, неравномерный сбор налоговых поступлений и наличие непогашенной налоговой задолженности в городах и районах Согдийской области. Проведена классификация городов и районов Согдийской области по объёму налоговой задолженности, в результате чего установлено, что в городах и районах Ашт, Худжанд, Исфара, Пенджикент, Истаравшан, Матчинский, Бободжон-Гафуровский и Зафарабадский районы уровень налоговой задолженности превышает общереспубликанский показатель, что обуславливает необходимость разработки и реализации соответствующих мер.

4. Обосновано, что расширение налогового потенциала региона напрямую зависит от следующих направлений: создание благоприятной инвестиционной среды для реального сектора региона, содействие формально функционирующим налогоплательщикам, механизм стимулирование создания новых предприятий, растущая динамика предпринимательства, укрепление налоговой грамотности населения, совершенствование налогового администрирования (планирование налоговых поступлений в режиме реального времени, цифровизация налоговых услуг, совершенствование управления налоговой задолженностью и др.). Прогнозирование роста налогового потенциала Согдийской области осуществлялось экономико-математическим методом с использованием метода оценки ВРП. В соответствии с ним установлено, что при эффективном управлении экономическим потенциалом региона, совершенствовании налогового администрирования существует возможность расширения налогового потенциала Согдийской области.

**Основные положения, выносимые на защиту:** В ходе диссертационного исследования, на основе полученных научных результатов и решения задач исследования, на защиту представляются следующие научные положения по расширению налогового потенциала в системе факторов социально-экономического развития региона:

- уточнено содержание понятия «налоговый потенциал региона», доказано, что методика его оценки разнообразны, преобладает использование метода ВРП, коррекции коэффициентов и регрессионного расчета;
- установлено, что расширение налогового потенциала в Согдийской области имеет различные тенденции, на которые влияют внутренние и внешние

факторы, обоснована классификация городов и районов по развитию налогового потенциала;

- обосновано, что в процессе управления налоговым потенциалом значительную роль играют исполнительные органы государственной власти, выявлены проблемы, существующие в сфере управления налоговым потенциалом, а также проведена классификация административно-территориальных единиц по уровню налоговой задолженности;

- доказано, что расширение налогового потенциала региона непосредственно зависит от ряда направлений деятельности, разработан прогноз роста налогового потенциала в Согдийской области с использованием экономико-математической модели и представлены научные рекомендации по совершенствованию налогового администрирования.

#### **Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что диссертация исследует теоретические аспекты расширения налогового потенциала, а механизм его государственного регулирования определяется более глубоко, чем в существующих исследованиях. Выводы и рекомендации диссертации основаны на научном понимании расширения налогового потенциала, как одного из приоритетных факторов развития региональной экономики. Разработанный в исследовании механизм расширения налогового потенциала путем совершенствования налоговой базы и налогового администрирования в развитии региона рекомендуется и учитывается при его практическом применении. Выводы и рекомендации диссертации обладают потенциалом повышения эффективности финансового потенциала регионов и приемлемы для использования региональными налоговыми органами. Результаты диссертационной работы также могут быть использованы в процессе проведения общеобразовательных и специализированных курсов, включая региональную экономику, местные финансы, государственное финансовое управление, налоговую политику, налоговое администрирование и другие академические дисциплины в высших учебных заведениях Республики Таджикистан.

#### **Практическая значимость диссертационного исследования.**

Практические и методические результаты диссертации были представлены на республиканских и международных научных конференциях, проводившихся в высших учебных заведениях Республики Таджикистан и зарубежных государств, а также на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Государственного образовательного учреждения «Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в городе Худжанде». В частности, результаты исследования будут специально учтены в процессе разработки «Среднесрочной программы социально-экономического развития Согдийской области на 2026–2030 годы». Результаты диссертационного исследования используются при разработке учебных программ по дисциплинам «Налоговый потенциал и налоговая нагрузка региона», «Налоги и налогообложение», «Государственный и местный

бюджет», «Налоговый менеджмент», «Налоговое администрирование» и «Экономика предприятий».

**Степень достоверности результатов исследования.** С учётом проведенного анализа и оценок, достаточности объёма диссертационной работы, статистической обработки результатов исследования и авторского стиля изложения, достоверность результатов исследования подтверждается. Выводы и рекомендации по практическому применению результатов диссертационной работы основаны на научном анализе теоретических и экспериментальных аспектов, что также свидетельствует о достоверности результатов исследования.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Научная работа соответствует следующим пунктам Паспорта перечня специальностей Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан по специальности 5.2.4. Территориальная экономика: пункт 1. Разработка теорий территориальной и региональной экономики; методы и инструменты территориального экономического исследования; проблемы регионального экономического измерения; территориальная эконометрика; систематическая диагностика региональных проблем и ситуаций; пункт 11. Инструменты стабилизации пространственной замкнутости (государственные трансферты, инвестиционные фонды, фонды региональной поддержки, налоговая система и др.), эффективность их использования. Проблемы устойчивого и сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов; Пункт 21. Региональные особенности осуществления фискально-бюджетной политики. Развитие денежно-кредитных и фискально-бюджетных отношений в регионах (категория, методология, метод, механизм и рычаги).

**Личный вклад соискателя.** Личный вклад соискателя в исследовательскую работу проявляется в выборе темы, выполнении исследовательской работы в процессе написания диссертации, определении цели, объекта, предмета, задач исследования, обосновании научной базы, определении основных положений результатов исследования и выборе метода исследования. Также вклад соискателя свидетельствует о его участии в исследовательском процессе посредством публикации научных статей по теме исследования, докладов на международных, республиканских и региональных конференциях.

**Апробация и внедрение результатов диссертации** выражается в возможности использования результатов исследования исполнительным органом государственной власти Согдийской области, Управлением экономического развития, торговли и мониторинга при разработке «Среднесрочной программы социально-экономического развития Согдийской области на период 2026-2030 годы» (справка №202/1 от 07.05.2025). Кроме того, могут быть использованы для разработки рекомендаций по расширению налогового потенциала в регионе путем совершенствования механизма управления с целью увеличения объема налоговых поступлений с учетом качественного исполнения налогов.

Также результаты диссертационной работы могут быть использованы в образовательном процессе высших учебных заведений республики при совершенствовании учебных программ по дисциплинам «Налоговый потенциал и налоговая нагрузка региона», «Налоги и налогообложение», «Государственный и местный бюджет», «Налоговый менеджмент», «Налоговое администрирование» и «Экономика предприятий». (акт №1151 от 30.12.2024)

**Публикации по теме диссертации.** 10 научных статей по теме исследования, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура и объём диссертации.** Научное исследование состоит из введения, 3 глав, 8 параграфов, выводов и рекомендаций по применению, списка использованной литературы и приложений. Общий объём диссертации составляет 183 страниц компьютерного текста, включая 23 таблицы, 9 рисунков, 2 диаграммы и 10 формул.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Введение** обосновывает важность темы исследования, указывает цель, объект, предмет и задачи диссертационной работы, а также констатирует научную новизну, теоретическую и практическую значимость диссертации.

**В первой главе — «Теоретические и методологические аспекты изучения налогового потенциала региона»** - социально-экономический характер налогового потенциала на региональном уровне был всесторонне проанализирован и обоснованы методологические принципы оценки региональных фискальных возможностей. Финансовые ресурсы и их устойчивость представлены в структуре хозяйства как ключевой элемент и движущая сила экономического развития. «В условиях преобладания рыночных отношений экономическое развитие каждого региона зависит от собственных финансовых ресурсов» [41].

В частности, экономическое развитие административных единиц и их территорий в достаточной степени зависит от уровня их финансовой самодостаточности и самостоятельной деятельности. В этом контексте фундаментальную роль играет налоговый потенциал региона, отражающий объём средств, накопленных в местных бюджетах. С этой точки зрения, в каждой региональной социально-экономической системе на определенном этапе развития, целесообразно изучать возможный перспективный приток доходов в бюджетную систему как на республиканском, так и на региональном (местном) уровнях в соответствии с поставленной задачей.

В экономике налоговая состоятельность рассматривается как основной источник финансового дохода. Следует отметить, что среди экономистов и специалистов, изучавших содержание налогового потенциала, наблюдается неоднородность или сходство в содержании раскрытия ими сущности налогового потенциала.

Некоторые варианты раскрытия экономической концепции налогового потенциала различными авторами представлены в таблице 1.

**Таблица 1. – Содержание понятия «налоговый потенциал» с точки зрения зарубежных ученых**

| <b>Источник</b>                      | <b>Раскрытие определения термина налогового потенциала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Матрусов Н.Д. [24]                   | В широком смысле «налоговый потенциал» это общий объем налогооблагаемых ресурсов региона. В узком смысле «налоговый потенциал» представляет собой максимальный объем налоговых поступлений и сборов, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                                                                                         |
| Волошина А.Н. [8]                    | Налоговый потенциал региона определяется, как максимальный объем налогов, которые могут быть собраны в регионе без разрушения производственного потенциала.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Петров Ю.В., Афонина С.Л. [29]       | Налоговый потенциал определяется как «рассчитанные возможные налоговые поступления в зависимости от налоговой базы с учетом действующих (прогнозируемых) норм, установленного порядка их расчета и уплаты в стандартных и повышенных налоговых условиях»                                                                                                                                                                                                  |
| Зенченко С.В. [13]                   | Налоговый потенциал — это налоговая база региона, которую можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, это фактически доступная налоговая база, представляющая собой общую налоговую базу налогоплательщиков и платежей зарегистрированных физических лиц в регионе. Во-вторых, это потенциальная способность налоговой базы региона при рациональном использовании всех факторов и природных, демографических, производственных и т. Д. ресурсов. |
| Исрапилов Х.А., Сулейманов М.М. [15] | Важные показатели налогового потенциала региона определяются на основе его экономического содержания, которое включает потенциальный и воспроизводимый характер преобразования налоговых ресурсов в бюджетные налоговые поступления, осуществляемого посредством организации налогообложения в рамках существующей институциональной формы и с учетом налоговых рисков и усилий по сбору налогов.                                                         |

**Источник:** разработано автором

В целом, по показанным определениям, нашедших отражение в таблице 1, становится ясно, что ученые и специалисты уделяют особое внимание вопросу раскрытия экономической сущности налогового потенциала. Это оправдано тем, что деятельность государственных органов по обеспечению стабильности, внедрению инноваций, направленных на обеспечение благосостояния населения, в значительной степени зависит от налогового потенциала региона.

После обретения государственной независимости в Республике Таджикистан ряд отечественных экономистов провели научные исследования, посвящённые сущности и содержанию налогового потенциала, некоторые из которых могут быть предметом обсуждения (см. таблица 2).

**Таблица 2. – Раскрытие термина «налоговый потенциал» отечественными учеными**

| <b>Источник</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Раскрытие определения термина налогового потенциала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Саидмуродов Л.Х.,<br>Сабуров В.Д. [39]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Налоговый потенциал региона следует рассматривать в узком и широком смысле. В широком смысле он понимается как оценка резервной части определенного региона, которая способствует наиболее полному использованию его возможностей. В узком смысле он представляет собой фискальный потенциал региона по пополнению государственного бюджета.                                        |
| Иброхимзода И. Р. [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель налогового потенциала рассматривается не только как неотъемлемая часть финансового потенциала региона, но и как самостоятельный показатель, а метод оценки налогового потенциала региона должен основываться на анализе структуры и объема налоговых источников. Налоговый потенциал в основном используется в направлении регулирования межправительственных отношений. |
| Улугходжаева, Х.Р. [44]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Налоговый потенциал определяет возможности регионов в формировании налоговых платежей в бюджетную систему, он может служить основой для прогнозирования налоговых поступлений в республиканский и местный бюджеты.                                                                                                                                                                  |
| Вохидов У.М., Баротов А.Х. [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Налоговый потенциал региона функционально зависит от наличия производственных факторов, которые определяются качественно и количественно в рамках определенной налоговой системы.                                                                                                                                                                                                   |
| Файзуллоева С.Дж. [46]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Региональный налоговый потенциал — это максимально возможный налоговый доход бюджета от налогоплательщиков, действующих на территории Республики Таджикистан.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Предложение автора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Налоговый потенциал региона отражает совокупность налоговых платежей, штрафов и процентов, а также налоговой задолженности, направленной на пополнение республиканского и местного бюджетов, а также некоторые незарегистрированные налогооблагаемые базы, в том числе существующие в теневой экономике отдельных административно-территориальных округов. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Источник:** разработка автора.

Выводы проведенных исследований и показатели таблиц 1 и 2 доказывают, что налоговый потенциал региона тесно связан с рядом ключевых факторов, в частности, уровень налогового потенциала напрямую зависит от тенденций снижения объемов производства, изменения потребительских цен, притока внутренних и иностранных инвестиций, механизм функционирования системы налогообложения и трансформации налоговой политики и законодательства. Кроме того, качество управления бюджетными средствами, миграционные процессы населения и изменение численности активной рабочей силы являются одними из эффективных показателей, определяющих состояние налогового потенциала регионов.



На основе проведённого нами исследования предлагается следующее авторское определение сущности экономической категории налогового потенциала: «Налоговый потенциал региона отражает совокупность налоговых платежей, штрафов и процентов, а также налоговой задолженности, целью которой является пополнение республиканского и местного бюджетов, а также некоторых незарегистрированных налоговых баз, включая существующие в теневой экономике отдельных административно-территориальных единиц»[3-А].

В предложенном определении имеются такие специфические особенности, которые не встречаются в исследованиях других ученых в данной области:

1. Установлено, что в налоговый потенциал включается общая сумма полученных платежей и те, которые могут быть получены в будущем.

2. Определение поясняет, что налоговый потенциал региона направлен на обеспечение как республиканского, так и местного бюджетов.

3. Отмечено, что в состав налогового потенциала входят налоговые поступления, относящиеся к невидимой налоговой базе, которая собирается на основе проведения контрольной работы.

4. Доказано, что вся налоговая база не может представлять налоговый потенциал региона, поскольку часть налогооблагаемых ресурсов остается вне сферы налогообложения из-за существования сектора теневой экономики.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что налоговый потенциал региона включает, как фактически реализованные налоговые поступления, так и потенциальные налоговые поступления, которые могут быть собраны с конкретной территории, то есть с конкретного региона.

В данном контексте налоговый потенциал может рассматриваться как оценочный индикатор, который одновременно характеризует как текущее состояние, так и возможный объём будущих налоговых поступлений. Лишь в этом аспекте налоговый потенциал способен дать количественную оценку финансовых возможностей региона в перспективном периоде.

Оценка любой экономической категории требует применения соответствующего методологического подхода, соответствующего её содержанию. В связи с этим исследование налогового потенциала региона предполагает систематизацию методов его оценки. В этом контексте изучение существующих подходов и методов оценки налогового потенциала в условиях современного развития национальной экономики Таджикистана имеет важное научное и практическое значение.

В этой связи следует отметить, что в современной экономической науке существуют различные подходы и методы оценки налогового потенциала региона. Содержание некоторых из них в сжатом виде представлено в таблице 3.

**Таблица 3. – Методы оценки налогового потенциала**

| Формула                                                                                                                 | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Фактический метод или фактические налоговые поступления                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $НПР = \Phi + \Delta + Л$                                                                                               | Где: НПР – налоговый потенциал региона, денежная единица; $\Phi$ - фактические налоговые поступления, денежная единица; $\Delta$ – увеличение налоговой задолженности за отчетный период, денежная единица; Л – общие налоговые поступления, соответствующие региональным и местным льготам, денежная единица.                                                                                                          |
| Метод валового регионального продукта (ВРП)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $НП_i = PC * ВРП_i$                                                                                                     | Где: $НП_i$ – налоговый потенциал региона, $ВРП_i$ – валовый региональный продукт в регионе; PC – средняя налоговая ставка                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Метод репрезентативной налоговой системы (РСС)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $НП = НБ_i * PC_i * K$                                                                                                  | Где: НП – налоговый потенциал, НБ – налоговая база i-го налога за отчетный период; $PC_i$ – средняя репрезентативная ставка i-го налога; K – коэффициент сбора i-го налога с налогоплательщика                                                                                                                                                                                                                          |
| Метод корректировки коэффициента                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $НПР = \sum НБ_i * PC_i * k_n$                                                                                          | Где: НПР – налоговый потенциал региона, $НБ_i$ – налоговая база i-го налога в регионе в прогнозном году; $PC_i$ – средняя репрезентативная налоговая ставка для i-го налога в регионе; $k_n$ – коэффициент социально-экономической эффективности региона в рассматриваемом регионе в прогнозном году.                                                                                                                   |
| Метод совокупного налогового потенциала                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>СНП= P (НП)*НО,</p> <p>где P(НП) рассчитывается по следующей формуле:</p> $P_{налог} (НП) i = 1 - \frac{НЕД_i}{100}$ | СНП – совокупный налоговый потенциал региона в денежных единицах; P(НП) – общая способность выполнять налоговые обязательства в исследуемый период; НО – налоговые обязательства в исследуемый период в денежных единицах; НЕД <sub>i</sub> – налоговая задолженность по каждому виду налога в исследуемый период в %                                                                                                   |
| Модель матричной цепочки                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $НПР = \sum C_{nij}$                                                                                                    | Эта система представляет собой систему показателей и стандартов, объединенных и представленных в виде матрицы. Матрица $C_{nij}$ представляет собой таблицу, в которой в строках расположены секторы экономики, а в столбцах — отдельные виды налогов. В результате может быть получена многомерная система количественной зависимости налогового потенциала конкретного региона от факторов развития секторов региона. |
| Метод оценки на основе дохода на душу населения                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $ВРП_i^* = \frac{ВРП_i}{N_i^{гор} + N_i^{сел}}$                                                                         | Где: $ВРП_i$ – валовой региональный продукт; $N_i^{гор}$ – общая численность населения городов региона; $N_i^{сел}$ – общая численность населения сельских районов региона.                                                                                                                                                                                                                                             |

Продолжение таблицы 3.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод регрессионного анализа                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Для оценки налогового потенциала региона на основе метода регрессионного анализа $b_1, b_2, \dots, b_m$ используется оптимальный расчет случайных факторов в форме следующего равенства:<br>$НП = НБ_{0j} \times b_1 + НБ_{2j} \times b_2 + НБ_{mj} \times b_m + E_j,$ | Где: НП – налоговый потенциал; $НБ_i$ – показатель налоговой базы, который прямо или косвенно выражает размер общей налоговой базы в конкретном регионе или ее отдельных компонентах; $m$ – количество рассматриваемых регионов; $E_j$ – случайная ошибка измерения. |

**Источник:** разработано автором на основе следующих источников: [12]; [19]; [21]; [17]; [49]; [35]; [31].

Как видно из приведенной выше таблицы, каждый метод оценки налогового потенциала имеет свои преимущества и недостатки. В экономической литературе и исследованиях все методы оценки налогового потенциала классифицируются на две группы. В том числе «...первая группа включает методы, основанные на реальных показателях, а вторая группа включает методы, основанные на макроэкономических показателях»[16].

Фактический метод оценки налогового потенциала из числа указанных методов наиболее часто применяется в экономических исследованиях отечественных ученых. Данный метод, прежде всего, по сравнению с другими методами оценки отличается сравнительно простой техникой расчёта и основывается на реальных данных, публикуемых налоговыми органами или принимаемых в качестве отчётных показателей, которые, как правило, не вызывают значительных разногласий среди исследователей. Для экономики Таджикистана в целом оценка налогового потенциала региона с использованием метода фактической оценки налогового потенциала сталкивается с трудностями, связанными с недоступностью достоверных данных.

Мы считаем, что одним из серьезных недостатков этого методологического подхода является то, что оценка проводится в рамках формальной экономики (без учета неформальной экономики). То есть в этом случае в анализ включаются только те экономические субъекты региона, которые имеют госрегистрацию. Важно подчеркнуть, что теневая экономика, которая значительно расширилась за период стабилизации таджикской экономики, остается вне поля зрения. Как было установлено в исследовании, при формировании налогового потенциала следует, также учитывать скрытую налоговую базу (которая может быть выявлена в процессе налоговой проверки), что очень важно в условиях существования теневой экономики. В Республике Таджикистан доля сектора теневой экономики является одной из самых высоких среди стран СНГ, достигая в среднем 42,9 процента по данным МВФ за последние 25 лет, что ставит ее на 31-е место среди 158 исследованных стран.

В процессе изучения налогового потенциала территорий республики использование метода регионального валового продукта (ВРП) создает условия

для более точной оценки налогового потенциала. Этот подход имеет больше преимуществ по сравнению с методом расчета дохода на душу населения, используемым в некоторых экономических исследованиях. Ведь в данной модели весь объем имеющихся налоговых ресурсов покрывается налогообложением. Подход метода ВРП отличается тем, что в отличие от метода фактической оценки налогового потенциала и метода дохода на душу населения, в нем учитываются все источники налогообложения, включая перспективные ресурсы и часть неформальной экономики. При этом еще одним достоинством данного метода является то, что исследователь учитывает совокупный доход резидентов и нерезидентов.

Отметим, что к существенным недостаткам при использовании данного метода относится неспособность учитывать остальные республиканские и местные налоги. Кроме того, при оценке с помощью метода ВРП не учитывается влияние ряда республиканских налогов и государственных трансфертов на налоговый потенциал региона. Поэтому, хотя этот метод имеет преимущества перед методом реальной оценки и расчета дохода на душу населения, он не включает в себя некоторые аспекты экономической деятельности.

Метод репрезентативной налоговой системы (РСС) — один из методов, не используемых в исследованиях отечественных ученых и государственных органов при оценке налогового потенциала. Этот метод чаще всего применяется при оценке налогового потенциала в развитых странах с развитыми рынками, перешедших на цифровую экономику, или там, где имеется точная информация о налоговой базе бюджетобразующих налогов.

Метод корректировки коэффициентов, наоборот, очень популярен и широко используется на практике. В процессе прогнозирования налогового потенциала большинство стран мира широко применяют этот метод. Преимущество данного метода заключается в том, что в зависимости от новых требований налогового законодательства используются различные прогнозные коэффициенты (например, рост налоговой базы, рост налоговых поступлений, рост уровня производства, коэффициент роста доходов) для корректировки отчетных показателей в соответствии с условиями планового года.

Метод совокупного налогового потенциала — один из методов оценки реальных показателей, используемый на практике в большинстве стран мира. Следует отметить, что этот метод позволяет точно получать реальный объем налоговых ресурсов, по сравнению с методом оценки ВРП. Причина заключается в том, что в процессе оценки метод ВРП может не дать желаемого результата в случае, если обнаружатся искажения в экономических показателях региона. Однако такая ситуация не может негативно сказаться на методе совокупного налогового потенциала. Еще одним достоинством данного метода выступает то обстоятельство, что он соответствует вертикальной концепции власти в направлении распределения бюджетных доходов и налогового законодательства.

Метод регрессионного анализа является одним из методов оценки налогового потенциала, который в процессе применения не требует большого

объёма исходных показателей для расчётов, в отличие от других методов, основанных на фактических данных. Фактически, при реализации данного подхода в качестве косвенных показателей налоговой базы необходимы только данные об общем объеме региональных доходов и совокупности переменных показателей. «...Еще одним преимуществом метода регрессионного анализа является то, что при использовании этого метода устраняется необходимость группировки статей доходов по налоговым компонентам и создания частной налоговой базы для каждого компонента налоговой системы. Однако включение большого количества переменных в процесс расчета повышает уровень точности оценки за счет эффективного анализа показателей»[4], тогда как использование ограниченного числа переменных приводит к обратному эффекту.

Метод оценки на основе дохода на душу населения на протяжении многих лет широко используется в практике США и ряда других государств, особенно стран Европы, в качестве сравнительного показателя налогового потенциала. Даже в некоторых исследованиях отечественных учёных, в частности Сабуров В. Д. [41], можно встретить анализ, основанный на данном методе.

Главное преимущество использования метода оценки дохода на душу населения как средства оценки налогового потенциала региона заключается в том, что информация об используемых показателях находится в открытом доступе и официально публикуется уполномоченными органами. В Республике Таджикистан статистические органы официально публикуют информацию в ежегодных статистических сборниках, о доходе на душу населения, как на республиканском, так и на региональном уровнях, соответственно при этом обязательно учитывается и население, проживающее в городах и селах. Это позволяет оценивать налоговый потенциал всех городов и районов региона в отдельности. Мы считаем, что в будущем в процессе оценки налогового потенциала региона, вместо фактического метода оценки, исследователи и налоговые специалисты будут применять другие доминирующие методы. В этом отношении будет целесообразным, использование метода валового регионального продукта (ВРП), метода репрезентативной налоговой системы (РНС) и метода корректировки коэффициентов. Среди перечисленных методов метод корректировки коэффициентов может быть на наш взгляд, относительно более подходящим для использования. Потому что источник расчета этого метода учитывает такие коэффициенты, как коэффициент скрытой экономики, инфляции, безработицы, уровня банкротства хозяйствующих субъектов и т. д.

Важно отметить, что в процессе оценки перед каждым исследователем могут возникнуть проблемы, которые потребуют краткосрочного решения. На наш взгляд, эти проблемы наиболее остро проявляются, как в национальной, так и в региональной экономике. К числу таких проблем, требующих краткосрочного решения, относятся:

- низкая доступность источников статистических данных по каждому виду налогов в городах и районах Республики Таджикистан, что снижает качество и скорость определения налогового потенциала регионов;

- различие в значениях показателей, представленных в материалах или опубликованных отчётах различных ведомств, нередко вводит исследователей и даже отдельных специалистов отрасли в заблуждение при определении достоверности тех или иных показателей, содержащихся в официальной информации. Это требует от исследователя опоры на единый источник данных либо систематизации информации в соответствии с налоговыми информационными источниками.;

- отсутствие информации в отчётах налоговых органов по таким показателям, как налоговая задолженность, неуплаченные налоги за год и т. д.;

- низкий уровень автоматизации отчётов налоговых органов, что негативно сказывается на своевременности публикации информации о налогах в городах и районах Республики Таджикистан.

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем внесёт существенный вклад в эффективность оценки налогового потенциала региона. Мы считаем, что данное положение позволит определять относительно точное значение налогового потенциала региона.

**Во второй главе - «Состояние, особенности и развитие налогового потенциала Согдийской области»** — установлено состояние налогового потенциала, определены факторы, влияющие на формирование налогового потенциала Согдийской области, обоснована роль налогового потенциала в развитии региона. В целях оценки налогового потенциала области применяются различные методы. На наш взгляд, перед тем как проводить оценку налогового потенциала региона, важно в первую очередь рассмотреть и проанализировать план и реализацию налогов, а также динамику внебюджетных налоговых поступлений в Согдийской области, которые включены в отдельные республиканские и местные бюджеты (см. таблицу 4).

**Таблица 4. — Состояние реализации плана налоговых поступлений в Согдийской области (в процентах)**

| Виды налогов                                   | Годы  |       |       |       |       | Темп роста 2024 по отношению к 2019, % |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|
|                                                | 2019  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                        |
| 1                                              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7                                      |
| Подходный налог<br>% - выполнение              | 96,5  | 103,2 | 115,9 | 106,3 | 106,4 | 110,2%                                 |
| Налог на прибыль:<br>% - выполнение            | 101,5 | 105,6 | 109,6 | 108,6 | 88,8  | 87,4%                                  |
| НДС:<br>% - выполнение                         | 100,2 | 112,8 | 100,5 | 101,7 | 106,5 | 106,2%                                 |
| Акцизы:<br>% - выполнение                      | 146,5 | 117,5 | 100,4 | 103,4 | 116,6 | 79,5%                                  |
| Социальный налог:<br>% - выполнение            | 97,0  | 103,7 | 101,6 | 103,0 | 106,2 | 109,4%                                 |
| Налоги на природные ресурсы:<br>% - выполнение | 100,1 | 109,0 | 92,6  | 100,2 | 125,0 | 124,8%                                 |

Продолжение таблицы 4.

| 1                                                                          | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| НИАД: - план;<br>% - выполнение                                            | 90,4  | 97,7  | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Упрощённая система:<br>% - выполнение                                      | 102,3 | 107,3 | 103,0 | 102,3 | 105,1 | 102,7% |
| Налоги на имущество:<br>% - выполнение                                     | 105,0 | 101,3 | 105,8 | 105,1 | 106,4 | 101,3% |
| <b>Общая сумма налогов:</b><br>% - выполнение                              | 100,7 | 106,3 | 106,0 | 104,8 | 104,7 | 103,9% |
| <b>Всего налогов</b><br>(с учётом социального<br>налога)<br>% - выполнение | 100,0 | 105,9 | 105,4 | 104,6 | 104,9 | 104,9% |

**Источник:** Разработка автора на основе источника [48]

Как мы видим из приведённой таблицы, общий план налоговых поступлений в Согдийской области был полностью реализован за анализируемый период 2019-2024гг. показатель которого составил 104,6% в 2024 году. Следует отметить, изменения, которые произошли за эти периоды, общие налоговые поступления в Согдийской области увеличились с 2913,9 млн. сомони до 5712,7 млн. сомони, что составило более чем 96% роста. С 2019-2024 гг. общие налоговые поступления, т.е. за исключением социальных налогов, поступающих во внебюджетные фонды, увеличились с 2420,3 млн. сомони до 4960,3 млн. сомони, что на 104,9% больше, чем в 2019 году.

При изучении бюджетобразующих налогов в Согдийской области, видно, что значительную долю в налоговых поступлениях занимает подоходный налог. Хотя в 2019 году его реализация не была полностью обеспечена, за рассматриваемый период, наблюдается увеличение на 183,3 процента, то есть в 1,8 раза.

«Поступления подоходного налога с юридических лиц (в настоящее время - подоходный налог с предприятий) демонстрируют противоположную тенденцию, поскольку выполнение плана по данному виду налога в последние годы вызывает тревогу в регионе» [41], в том числе данный налоговый план на 2024 году также не был реализован.

Следует отметить, что в течение 2019–2024 годов, поступления от этого вида налога неуклонно росли, достигнув 597,1 млн. сомони до 1122,3 млн. сомони, что составляет увеличение в 1,8 раза. В 2024 году в бюджет не поступил налог на доходы юридических лиц в размере 141,4 млн. сомони, иными словами, выполнение плана по данному виду налога составило 88 %, что является тревожным показателем и может оказать негативное влияние на расширение налогового потенциала региона.

Данные приведённые в таблице 4, показывают, что НДС также занимает значительную долю в налоговых поступлениях Согдийской области, и показатели выполнения плана по этому виду налога в анализируемые годы были достигнуты полностью. Если в 2019 году поступления от НДС составили 328,8 млн. сомони, то в 2024 году они достигли 717,1 млн. сомони, что

составляет увеличение на 118,0%. Другим косвенным налогом являются акцизные налоги, и показатели планирования и выполнения по этому налогу в регионе, в анализируемые годы, выглядят весьма впечатляюще. Потому как, за последние 5 лет объём этого вида налога увеличился более чем в 2,5 раза.

Отметим, что со стороны налоговых органов не осуществляется строгий контроль в отношении сдачи недвижимости в аренду и выполнения работ физическими лицами. На сегодняшний день активно идёт строительство жилых домов, вместе с тем, высок уровень их купли-продажи частными лицами, в связи с этим цены на жилую недвижимость искусственно завышены, а посредники получают необоснованный доход. Данное положение приводит к тому, что принцип справедливости налогообложения не соблюдается, и не каждый гражданин вносит свой вклад в бюджет в соответствии со своими доходами и возможностями.

Хотя в патентной системе внешнеэкономическая деятельность не предусмотрена. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов данная ситуация признается налоговым правонарушением.

Кроме того, на рынках создана зона сбыта сельскохозяйственной продукции, где фермеры могут пользоваться налоговыми льготами. Однако фермеры не осуществляют деятельность в этих зонах, а вместо них этой льготой пользуются посредники, занимающиеся коммерческой деятельностью. Принимая во внимание, что «Налоговая льгота может быть определена как целевое предпочтительное право или исключение из источника и объекта налогообложения, предоставляемое налогоплательщикам для достижения определенной цели...» [11].

Анализ практики сбора подоходного налога с физических лиц выявляет ряд структурных и административных проблем: недостаток информационных ресурсов, неадекватный дистанционный надзор, низкий уровень осведомлённости населения о налогах и громоздкие бюрократические процедуры.

Можно также упомянуть ряд других проблем налоговой системы: «нестабильность налогового законодательства, система ответственности налогоплательщиков, сокращение налоговой базы и нестабильный сбор налогов...» [9].

Данные проблемы указывают на то, что налоговое управление нуждается в существенных реформах в целях повышения эффективности сбора налогов и обеспечения налоговой справедливости.

Для решения этих проблем могут быть приняты такие меры, как: организация учебных курсов по использованию сервисных модулей налоговых органов; укрепление сотрудничества между налоговыми органами с вышестоящими ведомствами и другими регулирующими органами; содействие цифровизации налоговых отношений; упрощение налогового законодательства.

Следует отметить, «...в Согдийской области конкретных мер по снижению зависимости местного бюджета от налоговых поступлений или расширению налогового потенциала при одновременном увеличении объемов неналоговых поступлений не предпринималось. Поэтому возникает необходимость в



постоянном совершенствовании налогово-бюджетной политики и ее систематическом регулировании...» [16], особенно в нынешних условиях, приобретает особое значение. В частности, в такой ситуации расширение налоговых поступлений становится средством обеспечения части бюджетных доходов.

Для оценки масштабов расширения налоговых поступлений в Согдийской области в таблице 5 приведены города и районы области в процентах роста фактических налоговых поступлений.

**Таблица 5. – Расширение налогового потенциала в городах и районах Согдийской области за периоды с 2019–2024 гг. (в % за последние 5 лет)**

| №   | Города и районы        | Расширение налогового потенциала больше, чем |     |     |     |     |      |     |     |      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|     |                        | 20%                                          | 30% | 40% | 50% | 60% | 70 % | 80% | 90% | 100% |
| 1.  | город Исфара           |                                              |     |     |     |     | X    |     |     |      |
| 2.  | город Гулистан         |                                              |     | X   |     |     |      |     |     |      |
| 3.  | город Канибадам        |                                              |     |     | X   |     |      |     |     |      |
| 4.  | город Худжанд          |                                              |     |     |     |     |      | X   |     |      |
| 5.  | город Пенджикент       |                                              |     |     |     |     |      |     |     | X    |
| 6.  | город Истаравшан       |                                              |     |     |     |     |      |     |     | X    |
| 7.  | город Бустон           |                                              |     |     |     |     |      | X   |     |      |
| 8.  | город Истиклол         |                                              |     |     |     |     | X    |     |     |      |
| 9.  | Айнинский район        |                                              |     |     |     |     |      |     |     | X    |
| 10. | Аштский район          |                                              |     |     |     |     |      | X   |     |      |
| 11. | Деваштичский район     |                                              |     |     |     |     |      |     | X   |      |
| 12. | Зафарабадский район    |                                              |     |     |     |     | X    |     |     |      |
| 13. | Матчинский район       |                                              |     |     | X   |     |      |     |     |      |
| 14. | Спитаменский район     |                                              |     |     |     |     |      |     | X   |      |
| 15. | Дж. Расуловский район  |                                              |     |     |     | X   |      |     |     |      |
| 16. | Б. Гафуровский район   |                                              |     |     |     |     |      |     | X   |      |
| 17. | Шахристанский район    |                                              |     |     |     |     |      | X   |     |      |
| 18. | Горно-Матчинский район |                                              |     |     |     |     |      |     |     | X    |

**Источник:** разработано автором

По данным таблицы 5 показано, что за периоды с 2019–2024 гг. относительно низкий рост налоговых поступлений наблюдается в городах Гулистан, Канибадам и Матчинском районе. Необходимо отметить, что, если примем во внимание инфляцию в данных городах и районах расширение налогового потенциала не наблюдается или составляет очень низкий показатель. Также можно увидеть, что в Шахристанском, Аштском районе, городе Худжанде, городе Бустоне, городе Истиклоле, городе Исфара, Зафарабадском районе и Дж. Расуловском районе расширение налогового

потенциала показывает средний уровень. Таким образом, в росте налогового потенциала лидерами являются такие города и районы, как Айнинский район, город Пенджикент, город Истаравшан, Горно-Матчинский район, Б. Гафуровский район, Деваштичский и Спитаменский районы. По показанным данным можно наблюдать процесс, где города и районы можно разделить на три уровня по темпам роста налогового потенциала (см. рис. 1).

| Низкий уровень                                                | Средний уровень                                                                                            | Высший уровень                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Темп роста налоговых поступлений – до 60% в течение пяти лет. | Темп роста налоговых поступлений с 60 до 90% в течение пяти лет                                            | Темп роста налоговых поступлений составит более 90% за пять лет.                                           |
| г. Гулистан, г. Канибадам, Матчинский район                   | г.Худжанд, г.Бустон, г.Истиклол, г. Исфара, Шахристанский, Аштский, Зафарабадский, и Дж.Расуловский районы | Пенджикент, г. Истаравшан, Айнинский, Горно-Матчинский, Б. Гафуровский, Деваштичский и Спитаменский районы |

**Рисунок 1. – Критерии определения расширения налогового потенциала в городах и районах области**

*Источник: разработано автором*

После изучения вопроса расширения налогового потенциала, возникает необходимость оценки налогового потенциала Согдийской области на основе метода ВРП (таблица 6). В целях определения средней налоговой ставки мы используем общую сумму налогов и ВРП всех регионов. Как показывает оценка налогового потенциала Согдийской области на основе метода ВРП, налоговый потенциал региона используется не полностью и за последние пять лет был использован на 60,6–72,3 процента.

**Таблица 6. – Налоговый потенциал Согдийской области на основе метода ВРП**

| Показатель \ Год                                | 2019      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ВВП Согдийской области (млн. сомон.)            | 20537,1   | 27465,4   | 31939,2   | 35177,4   | 42433,3   |
| Фактические налоговые поступления (тыс. сомон.) | 2913306,6 | 3871560,3 | 4342049,4 | 4936531,6 | 5712725,6 |
| Региональный налоговый долг (тыс. сомон.)       | 105 354,7 | 88578,7   | 81063,8   | 84896,2   | 83704,0   |
| Увеличение налогового долга (тыс. сомон.)       | -2021,6   | -43225,7  | -7514,9   | 3832,4    | -1192,2   |
| Средняя налоговая ставка (%)                    | 23,5      | 20,4      | 18,8      | 19,6      | 18,8      |
| Налоговый потенциал (млн. смн.)                 | 4826,2    | 5602,9    | 6004,5    | 6894,7    | 7977,4    |
| Использованная налоговая мощность (%)           | 60,3      | 69,1      | 72,3      | 71,5      | 71,6      |

**Источник:** разработано автором

Процесс формирования налогового потенциала региона охватывает ряд многогранных факторов и группу эффективных показателей. В современных условиях одной из ключевых функций налогового потенциала является максимально эффективное использование налоговых возможностей. «...Факторы, влияющие на состояние налогового потенциала региона, классифицируются по различным признакам: по значимости к основным и вторичным факторам; по источнику возникновения к внутренним и внешним» [47], в том числе (эндогенные и экзогенные); по характеру изменчивости к постоянным и переменным; также они классифицируются по функциональной роли на ограничивающие и стимулирующие факторы. В этом отношении полное и эффективное использование налогового потенциала возможно только при учёте всех факторов. На наш взгляд, при использовании налогового потенциала целесообразно классифицировать факторы на эндогенные и экзогенные, или внутренние и внешние (рис. 2).

| <b>ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Внутренние (эндогенные)</b>                          | <b>1. Социально-демографические</b> (уровень заработной платы, уровень занятости, образование и квалификация работников, трудоспособность, миграция и уровень жизни)                                                         | <b>Внешние (экзогенные)</b> | <b>1. Макроэкономические и инфляционные</b> (макроэкономическая стабильность, внешняя активность, состояние мировой экономики, изменения индекса цен на товары и услуги)                                                                                                                                                                         |
|                                                         | <b>2. Сырьё и ресурсы</b> (ресурсный потенциал, доступность ресурсов, уровень природных запасов)                                                                                                                             |                             | <b>2. Система государственной структуры</b> (унитарная, федеративная и конфедеративная)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | <b>3. Инновации и инвестиции</b> (инновационный потенциал, уровень реализации инноваций, уровень инвестиционной привлекательности, инвестиционный климат)                                                                    |                             | <b>3. Географические и природно-климатические</b> (расположение в стране, доступ к энергии и видам транспорта, региональный рельеф, природно-климатический потенциал, наличие природных ресурсов, восстановление и защита природы и т. д.)                                                                                                       |
|                                                         | <b>4. Налоговая осведомленность и уровень администрирования</b> (традиции и ценности, уровень образования, отношения граждан с государственными и общественными учреждениями, налоговые усилия региональных властей и т. д.) |                             | <b>4. Законодательная и политическая</b> (законодательство в области государственных финансов, административного права и законодательство в области гражданских прав, политической стабильности, бюджетной и налоговой политики и бюджетной системы, регулирование и контроль государственного налогообложения, органы управления и руководства) |
|                                                         | <b>5. Теневая экономика</b> (предприятия и население получающие скрытый доход от налогообложения)                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Рисунок 2. – Факторы, влияющие на налоговый потенциал региона**

Источник: разработано автором

Таким образом, внутренние факторы – это те, на которые региональные и местные власти могут оказывать непосредственное влияние. К внешним факторам налогового потенциала относятся, система государственного

управления, география и климат, государственное законодательство, политика и макроэкономика.

На рост налогового потенциала влияют не зарегистрированные налогоплательщики, а фактически действующие налогоплательщики. В этой связи следует проанализировать динамику действующих налогоплательщиков в Согдийской области и их долю в Республике Таджикистан.

**Таблица 7. – Динамика всех категорий налогоплательщиков в Согдийской области и их доля в Республике Таджикистан (2019-2024 гг.)**

| Показатели                                                                                      | 2019  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Темп прироста 2024/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Общее число юридических лиц в Республике Таджикистан, включая действующих (число)               | 46465 | 48625 | 52134 | 55636 | 57841 | 24,4%                   |
|                                                                                                 | 27069 | 29967 | 31840 | 33228 | 34242 | 26,4%                   |
| Общее число юридических лиц в Согдийской области, (число), включая действующих (число)          | 11906 | 12359 | 13228 | 14353 | 14916 | 25,2%                   |
|                                                                                                 | 8280  | 8923  | 9435  | 9928  | 10242 | 23,7%                   |
| Зарегистрированные юридические лица в регионе по отношению к республике (в %)                   | 30,6  | 25,4  | 25,3  | 25,7  | 25,7  | -16,0%                  |
| Действующие юридические лица в регионе по отношению к республике (в %)                          | 25,6  | 29,7  | 29,6  | 29,8  | 29,9  | 16,8%                   |
| Общая численность предпринимателей в Республике Таджикистан, включая действующих (тыс. человек) | 561,3 | 627,2 | 654,9 | 686,0 | 720,7 | 28,4%                   |
|                                                                                                 | 295,6 | 307,8 | 307,2 | 316,4 | 330,2 | 11,7%                   |
| Соотношение действующих к общему числу в республике (в %)                                       | 52,7  | 49,1  | 46,9  | 46,1  | 45,8  | -13,0%                  |
| Число ликвидированных предприятий в республике                                                  | 265,7 | 319,2 | 347,7 | 369,5 | 390,4 | 46,9%                   |
| Общее число предпринимателей в Согдийской области, включая действующих лиц (тыс. человек)       | 196,7 | 220,2 | 229,7 | 239,7 | 250,9 | 27,5%                   |
|                                                                                                 | 108,8 | 112,9 | 112,2 | 113,8 | 117,4 | 7,9%                    |
| Соотношение действующих лиц к общему числу в Согдийской области (в %)                           | 55,3  | 51,2  | 48,8  | 47,4  | 46,7  | -15,5%                  |
| Зарегистрированные индивидуальные предприниматели в регионе по отношению к республике (в %)     | 35,0  | 35,1  | 35,0  | 34,9  | 34,8  | -0,5%                   |
| Действующие индивидуальные предприниматели в регионе по отношению к республике (в %)            | 36,8  | 36,7  | 36,5  | 35,9  | 35,5  | -3,5%                   |

**Источник:** разработано автором на основе следующего источника [25].

На основании данных, представленных в Таблице 7, можно утверждать, что в период 2019-2024 годов, как по республике в целом, так и по Согдийской области значительно увеличилось число действующих юридических лиц. Если на республиканском уровне за этот период число действующих юридических лиц увеличилось на 26,4%, то на уровне Согдийской области оно выросло с 8280 юридических лиц в 2019 году до 10242 в 2024 году, что составляет увеличение на 23,7%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в деятельности индивидуальных предпринимателей. Если в Республике Таджикистан на период 2019-2024 годов общее число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11,7%, с 295,6 тыс. до 330,2 тыс., несмотря на тенденцию увеличения, при этом, доля действующих предпринимателей по отношению к зарегистрированным показывает тенденцию снижения.

В контексте рыночных отношений управление налоговым процессом, или, точнее, налоговым потенциалом, является одним из важнейших вопросов развития региональной экономики. Максимальное использование налогового потенциала региона, с одной стороны, способствует увеличению налоговых поступлений в выбранный бюджет, а с другой — обеспечивает перераспределение средств в наиболее важные области экономического и социального развития региона и страны в целом. «Экономический потенциал региона понимается как возможность эффективного использования ресурсов, направленных на обеспечение желаемого развития региональной экономики...»[41]. В этом контексте экономический потенциал и его составная часть-налоговый потенциал-оцениваются как еще неиспользованные возможности, уровень реализации которых напрямую зависит от качества управления и формирующегося механизма их реализации.

К одним из вопросов налогового администрирования и одновременно управления налоговым потенциалом региона относится состояние непогашенной налоговой задолженности.

**Таблица 8. –Налоговая задолженность в городах и районах Согдийской области в 2019-2024 гг. (в сомони)**

| Города и районы | Годы     |         |         |         |         | Темп прироста 2024 по отношению к 2019 |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
|                 | 2019     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                                        |
| 1               | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                      |
| г. Исфара       | 9884172  | 8733988 | 7999643 | 7191231 | 4584921 | -53,6                                  |
| г. Гулистон     | 535212   | 211731  | 202899  | 200569  | 722246  | +34,9                                  |
| г. Канибадам    | 3621606  | 2892161 | 2630520 | 2606457 | 2591094 | -28,4                                  |
| г. Худжанд      | 17992827 | 9492401 | 8468770 | 8222583 | 7574096 | -57,9                                  |
| г. Пенджикент   | 7175080  | 6473652 | 6378248 | 5905762 | 5228863 | -27,1                                  |
| г. Истаравшан   | 8544049  | 8251969 | 7869785 | 7730524 | 7581443 | -11,2                                  |
| г. Бустон       | 3555219  | 1286431 | 1042150 | 934385  | 929802  | -73,8                                  |
| г. Истиклол     | 762048   | 876484  | 767308  | 739076  | 698575  | -8,3                                   |
| Айнский район   | 401654   | 276785  | 234547  | 193298  | 179144  | -55,3                                  |
| Аштский район   | 3086920  | 2043160 | 1977994 | 1904685 | 1890537 | -38,7                                  |

Продолжение таблицы 8.

| 1                                                                 | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Деваштинский район                                                | 1205185          | 1085131         | 1001574         | 946245          | 858589          | -28,7        |
| Зафарабадский район                                               | 9897685          | 6905355         | 6026859         | 7476561         | 9725229         | -1,7         |
| Матчинский район                                                  | 9198447          | 7223796         | 6106411         | 5472079         | 4438057         | -51,7        |
| Спитаменский район                                                | 3701797          | 3332138         | 3310482         | 3171094         | 2695493         | -27,1        |
| Дж. Расуловский район                                             | 4426803          | 1945188         | 1907025         | 1757243         | 1716023         | -61,2        |
| Б. Гафуровский район                                              | 4688940          | 4114607         | 4013128         | 3889099         | 3860364         | -17,6        |
| Шахристанский район                                               | 1835169          | 1178017         | 822794          | 608715          | 455040          | -75,2        |
| Горно-Матчинский район                                            | 194111           | 187873          | 178782          | 165402          | 1200581         | +5,1 разы    |
| <b>Итого</b>                                                      | <b>85006924</b>  | <b>66510867</b> | <b>60938919</b> | <b>59115008</b> | <b>56930097</b> | <b>-33,0</b> |
| <b>Всего налоговая задолженность по Согдийской области с НИБН</b> | <b>105354675</b> | <b>88578764</b> | <b>81063866</b> | <b>84896231</b> | <b>83704006</b> | <b>-20,5</b> |

*Источник: расчеты автора на основе следующего источника [48].*

В 2024 году показатель налоговой задолженности в регионе снизился на 21,6 млн сомони по сравнению с 2019 годом. Таким образом, баланс налоговой задолженности за анализируемый период снизился на 20,5%. Среди городов и районов региона Исфара, Худжанд, Пенджикент, Истаравшан, Зафарабадский, Матчинский и Б.Гафуровский районы имеют значительную налоговую задолженность. В то же время, в погашении налоговой задолженности – Истаравшан, Истиклол, Зафарабад, Пенджикент и Б.Гафуров имеют очень низкие результаты по сравнению с другими городами и районами. Также заметна активность налоговых инспекций в таких городах и районах, как Исфара, Худжанд, Бустон, а также Айнинский, Матчинский, Джаббор-Расуловский и Шахристанский районы, по сокращению налоговой задолженности. Стоит отметить, что в городе Гулистан увеличение налоговой задолженности составило 34,9 процента, а в Горно Матчинском районе — в 5,1 раза.

Таким образом, управление налоговым потенциалом в Согдийской области зависит от многих факторов и направлено на формирование и использование всего налогового потенциала региона. Как показывает анализ, на управление налоговым потенциалом региона с целью его расширения в будущем влияют недостатки в направлении инвестиционной привлекательности, неравномерное развитие доступности производственных ресурсов, неравномерный рост налоговых поступлений в городах и районах региона, низкая активность по сбору налоговой задолженности в некоторых городах и районах региона и её рост в последние годы и т. д.

### **В третьей главе – «Повышение эффективности использования налогового потенциала Согдийской области»**


Обосновываются необходимость совершенствования механизма налогового администрирования, прогнозирования и оптимизации использования налогового потенциала в развитии региона.

В контексте развития глобальной экономики и роста рыночных отношений вопрос укрепления системы налогового администрирования является одним из ключевых направлений экономической политики каждого государства. Эффективное налоговое администрирование – главное средство обеспечения стабильных бюджетных поступлений и социально-экономического развития.

Обзор теоретических аспектов налогового администрирования и его содержания позволяет выделить три основных элемента, составляющих структуру регионального налогового администрирования:

1. Налоговое планирование в регионе и его административных территориях.
2. Налоговый потенциал региона, его городов и районов.
3. Региональная налоговая политика.

На наш взгляд, в процессе совершенствования регионального налогового администрирования важным элементом налогового планирования должен быть именно такой региональный механизм организации и реализации (рис. 3).



**Рисунок 3. – Механизм организации налогового планирования в региональной системе налогового управления**

*Источник: разработано автором*

С учётом специфики формирования и реализации налогового потенциала Согдийской области и её городов и районов, в процессе реализации региональной налоговой политики можно рассмотреть следующие направления расширения налогового потенциала:

1. Увеличение объёма внутренних и внешних инвестиций в регионе, поскольку в нынешних условиях Согдийской области, инвестиции имеют незначительную тенденцию к росту (с учётом инвестиций в сельское хозяйство и сферу услуг в регионе).

2. Увеличение числа фактически действующих налогоплательщиков, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей в регионе, что в будущем расширит налоговый потенциал.

3. Расширение производственной инфраструктуры в регионе, что приведёт к увеличению производственных мощностей в региональной экономике и расширению налоговой базы для регулирующих налогов.

4. Совершенствование механизма сбора налогов в городах и районах региона и усиление электронных услуг налоговых органов на основе цифровизации экономики региона.

5. Поиск механизмов регулирования налоговой задолженности в городах и районах, где доля налоговой задолженности в фактических налоговых поступлениях значительна.

6. Повышение эффективности налоговых проверок за счет сокращения числа проверок ответственных налогоплательщиков и своевременной уплаты налогов и штрафов, переплаченных в ходе налоговых проверок и контроля.

7. Повышение налоговой осведомлённости в регионе путём дальнейшего увеличения числа консультативно-образовательных семинаров и мастер-классов, а также разъяснение налогоплательщикам через средства массовой информации и т. д. важности уплаты налогов хозяйствующими субъектами в решении социально-экономических проблем.

На основе проведённого исследования мы считаем целесообразным учитывать следующие важные и эффективные меры по формированию и рациональному использованию налогового потенциала региона посредством совершенствования налоговой политики: - создание эффективной системы мобилизации налоговых поступлений из выбранного бюджета в регионе путём улучшения общего социально-экономического положения в регионе, а также использование механизма легализации доходов хозяйствующих субъектов и населения, их имущества и собственности, сокращение остатка налоговой задолженности в отдельных городах и районах Согдийской области, расширение налогового потенциала путём сближения налоговой базы и фактических налоговых поступлений в регионе;

- внедрение мер по стимулированию налоговых льгот для инновационной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, которые в будущем будут напрямую влиять на рост налогового потенциала, а также оптимизация налоговых льгот в деятельности малых и средних предприятий с целью устранения неэффективных налоговых льгот;



- совершенствование механизма налогового администрирования и повышение ответственности налоговых инспекторов и налогоплательщиков за своевременное и полное взыскание налоговых поступлений и минимизацию остатка налоговой задолженности в городах и районах региона (с использованием опыта города Гулистан и Айнинского района в этой области), повышение качества и эффективности налоговых проверок для улучшения управления налоговыми поступлениями.

Прогнозирование и максимальное использование налогового потенциала в дальнейшем развитии региона является одним из важных вопросов региональной экономики. Для реализации прогнозирования и максимизации налогового потенциала региона практикуется использование вполне согласованных методов оценки налогового потенциала, учитывающих специфику региона. На процесс прогнозирования и максимизации использования налогового потенциала региона влияет ряд внутренних и внешних факторов, которые мы рассмотрели в рамках данного исследования и которые следует учитывать.

В условиях Согдийской области, для максимального использования налогового потенциала, необходимо разработать программу развития налогового потенциала региона. Такая программа должна быть разделена на отдельные пункты, охватывающие различные аспекты и периоды её реализации. «Программа должна соответствовать Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года»[3]. Мы считаем, что содержание и структура Программы развития налогового потенциала региона должны включать следующие направления развития на уровне Согдийской области:

**1). Ключевые цели и приоритетные задачи налогово-бюджетной политики региона направлены на формирование и расширение налогового потенциала региона,** что приводит к эффективности социально-экономических факторов, создает условия для укрепления финансовой самостоятельности регионов и усиливает механизм привлечения и мобилизации доходов регионального бюджета. В то же время реализация этих направлений способствует созданию устойчивой системы налогообложения на местном уровне. Стоит отметить, что укрепление качества управления государственными финансами является одним из приоритетных направлений трансформации национальной и региональной экономики. На основе совершенствования системы налогообложения и расширения фискальных возможностей ее реализация становится возможной. В связи с этим возникает необходимость проведения анализа и пересмотра ключевых направлений налоговой политики региона, а также регулирования структуры поступления налоговых платежей в бюджет Согдийской области. Этот шаг направлен на эффективную мобилизацию финансовых ресурсов в бюджеты различных уровней (республиканские и местные) и обоснование новых источников доходов.

**2). Оценка состояния налогового потенциала Согдийской области.** В этом разделе предлагаемого стратегического документа целесообразно

рассмотреть следующие аспекты: - реализация целевых мер по повышению уровня доходности населения; - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ключевые секторы экономики региона; - обеспечение эффективных условий деятельности и укрепление финансово-хозяйственного положения субъектов предпринимательства и организаций; - разработка новых механизмов налогового стимулирования предприятий агропромышленного сектора региона; - совершенствование системы государственного учета недвижимого имущества в регионе; - постоянный контроль и эффективные меры налогового администрирования для уменьшения остатка налоговой задолженности.

**3). Основные направления реализации программы развития налогового потенциала Согдийской области.** Анализ текущего состояния бюджетной и налоговой политики региона позволяет выделить следующие основные направления реализации программы развития налогового потенциала региона: а) проведение социально-экономической политики, способствующей повышению уровня доходов населения и высокому уровню занятости, что приведёт к увеличению налогов на доходы и имущество населения; б) дальнейшее развитие межбюджетных отношений на уровне региона, его городов и районов, что будет способствовать повышению заинтересованности органов местного самоуправления в экономическом и налоговом потенциале муниципалитетов; г) совершенствование налогового администрирования и предотвращение возможностей для уклонения от уплаты налогов путём внедрения передового опыта стран мира и осуществления строгого и оперативного контроля за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства.

**4). Ожидаемые результаты реализации Программы развития налогового потенциала Согдийской области.** На наш взгляд, реализация предлагаемой программы под названием «Программа развития налогового потенциала Согдийской области на период 2026-2030 годов» обеспечит следующие результаты: - усиление инвестиционной привлекательности региона и повышение эффективности его использования, что непосредственно ведет к увеличению налоговых поступлений в избранный бюджет; - расширение числа субъектов и расширение объектов налогообложения на уровне определенных границ; - значительное сокращение объема налоговых недоимок, а также начисленных штрафов и процентов; - обеспечение максимального использования налогового потенциала Согдийской области для достижения устойчивого и эффективного развития экономической и социальной сфер.

На основе данных в таблице 9, проведём прогноз налогового потенциала Согдийской области в среднесрочной перспективе, а именно на 2026-2030 годы.

**Таблица 9. – Экономический и налоговый потенциал Согдийской области в 2019-2024 годах.**

| <b>Показатель \ Год</b>                                  | <b>2019</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                                                 | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>    |
| ВРП по республике (млн. сомони)                          | 68691,3     | 91932,0     | 108831,0    | 123026,8    | 146111,7    |
| Налоговые обязательства регионов (тыс. сом.)             | 16121500,0  | 18818738,6  | 20490742,3  | 24180182,9  | 27609302,6  |
| ВРП по Согдийской области (млн. сомони)                  | 20537,1     | 27465,4     | 31939,2     | 35177,4     | 42433,3     |
| Фактические налоговые поступления региона (тыс. сом.)    | 2913306,6   | 3871560,3   | 434049,4    | 4936531,6   | 5712725,6   |
| Объём налоговых льгот в регионе (тыс. сом.)              | 890012,9    | 371 913,6   | 1820600,5   | 2130800,0*  | 2441000,0*  |
| Доля налоговых льгот в налоговых поступлениях (в %)      | 30,5        | 9,6         | 41,9        | 43,1        | 42,7        |
| Налоговая задолженность региона (тыс. сом.)              | 105 354,7   | 88578,7     | 81063,8     | 84896,2     | 83704,0     |
| Увеличение налоговой задолженности в регионе (тыс. сом.) | -2021,6     | -43225,7    | -7514,9     | 3832,4      | -1192,2     |
| Налоговый потенциал по методу ВРП (млн. сом.)            | 4826,2      | 5602,9      | 6004,5      | 6894,7      | 7977,4      |
| Использованный налоговый потенциал в %                   | 60,3        | 69,1        | 72,3        | 71,5        | 71,6        |

**Источник:** расчеты автора

*\*Примечание: показатели объёма налоговых льгот в регионе на 2023 и 2024 годы спрогнозированы автором с применением средне-арифметического метода.*

Следует отметить, что прогнозируемый налоговый потенциал был определен на основе традиционного метода или метода ВРП.

Как свидетельствует оценка налогового потенциала Согдийской области на основе метода ВРП, за последние пять лет налоговый потенциал использовался от 60,3% до 72,3%, в связи с развитием теневой экономики, сокращением источников налогообложения, увеличением налоговых льгот и сальдо налоговой задолженности не было использовано более 30%.

Итак, в результате проведённого анализа данных в Таблице 9, можно провести прогноз налогового потенциала региона на период 2026–2030 годов. Для этого мы используем метод линейной регрессии, который является наиболее благоприятным для прогнозирования макроэкономических показателей.

**Таблица 10. – Прогнозируемый потенциальный объём налоговых поступлений в Согдийской области на период 2026-2030 гг. (на основе метода оценки ВРП)**

| Y – налоги в годах<br>(млн. сомони)                                 | t –<br>временной<br>фактор  | Y <sub>t</sub>           | t <sup>2</sup>                                                                                                    | Ȳ <sub>t</sub> -<br>(теоретическ<br>ий) | Y- Ȳ <sub>t</sub> -<br>(больше<br>предела) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4867,2                                                              | -2                          | -9734,4                  | 4                                                                                                                 | 4766,9                                  | 100,3                                      |
| 5602,9                                                              | -1                          | -5602,9                  | 1                                                                                                                 | 5518,12                                 | 84,78                                      |
| 6004,5                                                              | 0                           | 0                        | 0                                                                                                                 | 6269,34                                 | -264,84                                    |
| 6894,7                                                              | 1                           | 6894,7                   | 1                                                                                                                 | 7020,56                                 | -125,86                                    |
| 7977,4                                                              | 2                           | 15954,8                  | 4                                                                                                                 | 7771,78                                 | 205,62                                     |
| ΣY = 31346,7                                                        | t = 0                       | ΣY <sub>t</sub> = 7512,2 | t <sup>2</sup> = 10                                                                                               | ΣȲ <sub>t</sub> =<br>31346,7            | 0                                          |
| Перспективы налогового потенциала Согдийской области (2026-2030гг.) |                             |                          |                                                                                                                   |                                         |                                            |
| Года                                                                | Сумма налогов (млн. сомони) |                          | $a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{31346,7}{5} = 6269,34$ $b = \frac{\sum Y_t}{\sum t^2} = \frac{7512,2}{10} = 751,22$ |                                         |                                            |
| 2026                                                                | 11487,45                    |                          |                                                                                                                   |                                         |                                            |
| 2027                                                                | 13784,94                    |                          |                                                                                                                   |                                         |                                            |
| 2028                                                                | 16541,93                    |                          |                                                                                                                   |                                         |                                            |
| 2029                                                                | 19850,32                    |                          |                                                                                                                   |                                         |                                            |
| 2030                                                                | 23820,38                    |                          |                                                                                                                   |                                         |                                            |

**Источник:** расчеты автора

Если мы посмотрим на прогнозируемый показатель налогового потенциала, определённый методом оценки ВРП, то можно увидеть принципиальное отличие от прогнозируемого показателя налоговых поступлений. Поскольку прогнозируемый налоговый потенциал составляет от 11487,4 млн сомони до 23820,3 млн сомони, что на 107,3% больше прогнозируемых налоговых поступлений. Это свидетельствует о том, что правильное регулирование обеспечивает условия для максимального использования налогового потенциала региона и способствует его полному использованию.

По приведённым данным таблицы 11 можно проследить значительное увеличение налогового потенциала региона под влиянием мер налогового администрирования, в частности, сокращения объёма налоговых льгот и баланса налоговой задолженности в регионе.

**Таблица 11. – Прогнозируемый налоговый потенциал Согдийской области на период 2026–2030 гг. (в текущих ценах).**

| Показатели                                                                          | Перспективы |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                     | 2026        | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| ВРП (млн. сом)                                                                      | 56118,0     | 64535,7 | 74216,1 | 85348,5 | 98150,8 |
| Налоговые поступления в регионе (млн. сом)                                          | 8466,5      | 10159,8 | 12191,7 | 14630,1 | 17556,1 |
| Первоначальный налоговый потенциал (с использованием метода оценки ВРП) млн. сомони | 11487,4     | 13784,9 | 16541,9 | 19850,3 | 23820,3 |
| Налоговые поступления в % от первоначальной емкости                                 | 73,7        | 73,7    | 73,7    | 73,7    | 73,7    |

**Источник:** разработано автором согласно следующим источникам [27], [48].

Соответственно, становится возможным максимально эффективное использование налогового потенциала региона на основе разработки и реализации специальной программы, а также точной оценки состояния налогового потенциала и совершенствования механизма налогового администрирования.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **Основные результаты научной диссертации:**

По результатам диссертационного исследования были сделаны следующие выводы и предложения:

1. Исследование теоретических аспектов налогового потенциала региона позволило выявить определение категории налогового потенциала с экономической точки зрения, при изучении существующих на сегодняшний день других определений, с учетом специфики действующих налоговых отношений в стране и ее регионах. Нужно подчеркнуть, что на основе подхода автора к выявлению определения налогового потенциала, удалось подтвердить данную категорию, как важного элемента в налоговой политике и налоговой системе региона и страны в целом.[3-А, 8-А]

2. В рамках диссертационного исследования установлено, что оценка налогового потенциала региона, охватывающая все элементы, рассмотренные в авторском определении, имеет важное значение. Это обусловлено тем, что при оценке налогового потенциала региона могут применяться методы расчёта, не соответствующие содержанию данной категории. В этой связи в процессе исследования и оценки налогового потенциала крайне важно правильно

выбрать и использовать метод, полностью соответствующий содержанию данной категории. [3-А]

3. Анализ и оценка налогового потенциала региона приводит к тому, что в современных условиях налогообложения и реализации налогового потенциала необходимо применять комплексный метод, позволяющий проводить комплексную оценку, т. е. не отражать мелкие части предмета исследования. Такие действия более четко определяют благоприятную основу для дальнейшего развития налогового потенциала каждого региона, его городов и районов, а также более эффективно используют финансовые возможности между регионами и даже на уровне страны в целом. [1-А, 3-А]

4. Исследование, проведенное в рамках диссертации, выявило, что управление налоговым потенциалом должно соответствовать общей теории налогов, особенно концепции кейнсианцев, являющихся сторонниками школы предложений и неоклассического синтеза, с учетом периодического развития региональной и национальной экономики на основе формирования и целесообразного развития налоговой политики, налоговой системы, механизма налогообложения и управления им на практике, в целях развития налогового потенциала в долгосрочной перспективе. [1-А, 2-А]

5. В результате проведенного анализа установлено, что за последние пять лет плановый показатель налоговых поступлений на территории Согдийской области показал полное выполнение. Наивысший показатель, составляющий 105,9%, увеличился за 2021 год, а самый низкий показатель был увеличен в 2019 году, наряду с этими показателями, в 2019 году был реализован в полном объеме план по подоходному налогу, социальному налогу и НИАД. Аналогичная ситуация произошла по налогу на природные ресурсы в 2022 году. Нужно отметить, что за 2024 год план по налогу на прибыль в регионе был достигнут не в полной мере, что привело к потере на сумму более 141 млн.сомони. Не был реализован план также и в отношении акцизного налога. По намеченному плану в 2021 году доходы этого налога должны были составить 292,1 млн.сомони, фактически получено 427,8 миллиона сомони, что показал темп роста на 46,5 процента. Подобная ситуация прослеживается и отношении оценки налогового потенциала природопользователей. [2-А, 4-А]

6. По полученным результатам, полученным на основе анализа в исследовании мы видим, что местный бюджет в прогрессивном темпе становится все более зависимым от налоговых поступлений, и соответственно, вероятно возможность в дальнейшем расширение налогового потенциала. В некоторых городах и районах Согдийской области за 2019 год, не смогли обеспечить выполнение плана налоговых поступлений на всех уровнях бюджета, это касается г.Худжанда (6,0%), г. Исфары (4,6%) и Спитаменского района (2,2%). За периоды 2019-2024 гг. в г. Канибадам, г. Гулистан и

Матчинском районе наблюдалось увеличение среднего налогового потенциала. Положительную тенденцию в расширении налогового потенциала можно наблюдать в таких городах и районах области, как Шахристанский район, Аштский район, г. Худжанд, г. Бустон, г. Истиклол, г. Исфара, Зафарабадский и Дж. Расуловский районы. Безусловными лидерами в данном вопросе стали Айнинский район, г. Пенджикент, г. Истаравшан, Горно-Матчинский район, Б. Гафуровский район, Деваштичский и Спитаменский районы. [3-А, 10-А]

7. Результаты исследования показали, что в Согдийской области наблюдается повышение численности зарегистрированных юридических лиц, что показало темп роста за 2019-2024гг. на 23,7 процента. Однако, несмотря на эту тенденцию, доля организаций, действующих в регионе, по отношению к общенациональному показателю демонстрирует тенденцию к росту. На наш взгляд такое положение напрямую оказывает влияние на источник налога и налоговый потенциал региона. В связи с этим для увеличения числа хозяйствующих субъектов уполномоченным органам необходимо выяснить причины прекращения деятельности юридических лиц и предложить соответствующие льготы и преференции для преодоления данной ситуации. Более того, уровень инвестиций в основной капитал как фактор, воздействующий на налоговый потенциал региона, за 2024 год по сравнению с 2023 годом существенно сократился. Кассовое обслуживание населения, как источник неналоговых доходов местных бюджетов и одновременно источник налога на добавленную стоимость по Согдийской области показывает наибольший рост, что непременно нужно иметь в виду в перспективе. Доля неналоговых доходов в бюджете региона постепенно снижалась и в 2024 году составила 131,3% по отношению к показателю 2019 года, тогда как налоговые поступления составили 180,4% по отношению к показателю за 2019 год.

8. За анализируемый период среднегодовая численность работников промышленности увеличилась всего на 3,4 %, что может негативно сказаться на налоговом потенциале региона. В то же время прибыль предприятий, являющаяся источником налога на прибыль, в рассматриваемый период в целом демонстрирует хороший рост, однако в масштабе области в отдельные годы наблюдается и снижение данного показателя. Рост объемов кредитования экономики региона в анализируемый период является значительным. Под воздействием инвестиций и увеличения долгосрочной задолженности в регионе формируются возможности для расширения налогового потенциала в будущем. Однако данный процесс может сдерживаться низкими темпами роста инвестиций в основной капитал в регионе. [2-А, 10-А]

9. В течение 2019-2023 годов тенденция внешнеторгового оборота не имеет существенного роста, а нестабильная ситуация сохраняется, что обусловлено сокращением капитала региона и снижением налогового

потенциала региона. Отсутствие иностранных инвестиций в геологоразведочные работы и их незначительность в сельском хозяйстве. В городах и районах области в аналитический период наблюдается неравномерный рост инвестиций. Остаточная задолженность по земельному налогу в аналитическом периоде в Согдийской области имеет тенденцию к росту. Также с 2019 по 2020 год показатель налоговой задолженности в области составил 26,5 млн. сомони увеличился и снизился в 2021 и 2022 годах, а в 2023 году по сравнению с 2022 годом составит 3,8 млн. сомони увеличилось. Среди городов и районов области - Исфара, Худжанд, Пенджикент, Истаравшан, Зафарабад, Б.Гафуров и Матчинском районе имеют значительную налоговую задолженность. Одновременно с этим, в работе по сокращению налоговой задолженности - Гулистан, Истаравшан, Истиклол, Зафарабад, Б.Гафуров и Горно Матчинском районе достигли очень низкого результата по сравнению с другими городами и районами. [2-А, 4-А].

10. В 2023 году по сравнению с показателями 2022 года увеличилась доля налоговой задолженности. Наблюдаемая динамика наиболее отчетливо проявляется в Бободжон-Гафуровском, Горно-Матчинском и Джаббор-Расуловском районах. В 2024 году по сравнению с 2023 годом доля налоговой задолженности снизилась. Механизм регулирования налоговой задолженности с учетом объема налоговых поступлений в г. Гулистон и Айнинском районе оценивается как достаточно эффективный. Однако в городах Исфара, Истаравшан и Истиклол, а также в Зафарабадском, Матчинском и Горно-Матчинском районах действующий механизм регулирования и управления налоговой задолженностью нуждается в совершенствовании. С научной точки зрения можно утверждать, что города и районы, характеризующиеся отрицательной динамикой налоговой задолженности, должны использовать эффективный опыт снижения налоговой задолженности, накопленный в г. Гулистон и Айнинском районе. Данная практика может стать одним из механизмов расширения налогового потенциала этих городов и районов, а также Согдийской области в целом. [4-А, 9-А].

### **Рекомендации по практическому использованию результатов:**

1. Учитывая особенности формирования и реализации налогового потенциала Согдийской области, в процессе проведения региональной налоговой политики важными являются следующие направления раскрытия налогового потенциала:

- прирост объема внутренних и иностранных инвестиций в регион и рост числа фактических налогоплательщиков;
- развитие производственной инфраструктуры в регионе, совершенствование механизма сбора налогов;



- поиск путей ликвидации остатков налоговой задолженности, повышение эффективности налоговых проверок;

- усиление налоговой компетентности в регионе.

2. В целях разработки и рациональной реализации налогового потенциала региона посредством совершенствования налоговой политики, необходимо учитывать следующие значимые эффективные меры:

- создание эффективной системы мобилизации налоговых доходов избранного бюджета региона, за счет улучшения общей социально-экономической ситуации;

- применение механизма легализации доходов хозяйствующих субъектов и населения, расширение налогового потенциала за счёт сближения налогового источника и реальных налоговых поступлений в регионе;

- реализация мер по налоговому стимулированию инновационной деятельности инвестиций хозяйствующих субъектов, что в перспективе окажет непосредственное влияние на повышение налогового потенциала, параллельно вместе с рационализацией налоговых льгот;

- совершенствование механизма налогового администрирования и повышение ответственности налоговых инспекторов и налогоплательщиков за своевременное и абсолютное получение налоговых доходов.

3. В процессе совершенствования налоговой политики страны и региона, дающих возможность наращивать налоговые возможности области, можно изучить классификацию наиболее важных направлений, которые постоянно должны быть в поле зрения работников налоговых органов:

- внедрение и дальнейшая реализация программ укрепления бюджета; разработка и внедрение программ и нормативных документов, направленных на ограничение скрытого сектора экономики;

- совершенствование способов управления налоговым потенциалом, путем разработки и воплощения программ осуществления региональной налоговой политики;

- разработка концепции или специальной программы управления, которая помогает формированию налогового потенциала региона, с целью создания методологической основы раскрытия налогового потенциала и его совместимости с другими направлениями налоговой политики;

- реализация мер, направленных на предотвращение налогового бремени в отношении ответственных налогоплательщиков, налоговое стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности субъектов предпринимательства в регионе.

4. Для формирования и максимального использования налогового потенциала региона с такими данными должна быть на комплексной основе, разработана «Программа развития налогового потенциала «Согдийской области

на 2026-2030 годы»; должны быть разработаны основные цели, задачи и направления регионального бюджета и налоговой политики по формированию и развитию налогового потенциала региона, оценка состояния налогового потенциала Согдийской области.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1]

- [1] Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021 [манбаи электронӣ]. URL: <http://prezident.tj>.
- [2] Суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук ва бонкдорӣ кишвар аз 10.05.2019 // URL: [Манбаи электронӣ]. URL: <http://www.president.tj/node/20101> [санаи мурочиат 20.04.2021 с].
- [3] Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори маҷлиси намояндагонӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 № 636 тасдиқ шудааст. - Душанбе -2016 -99 с. // [Манбаи электронӣ]. URL: <http://mmk.tj/system/files/ArticleAttachments>.
- [4] Абдугафаров, А., Ахмедова, Д.А. Теоретические проблемы формирования модели рыночной экономики Таджикистана [Текст] /А. Абдугафаров, Д.А. Ахмедова. – Худжанд, 2006. – 128 с.
- [5] Азизов, Ф.Х. Региональные аспекты фискальной политики. Монография [Текст] / Ф.Х. Азизов, А.О. Орипов, А.Х. Турсунов. – М.: Спутник+, 2004. – 132с.
- [6] Байматов, А.А. Инфраструктурный фактор устойчивого социально – экономического развития региона [Текст] // А.А., Байматов., Х.Х. Хошимов «Вестник ТГУПБП» Серия гуманитарных наук. Научно-теоретический журнал. - Худжанд, 2017. - № 2 (71). - С. 25-34.
- [7] Воҳидов, У.М. Равияҳои илмӣ-методи баҳодиҳии иқтисодӣ андозии сатҳи минтақавӣ [Матн] / У.М. Воҳидов, А.Х. Баротов / Паёми молия ва иқтисод.Маҷаллаи илмӣ-амалӣ. – 2022. - №4/1(33). –С. 173-178.
- [8] Волошина, А.Н. Анализ налогового потенциала и пути повышения эффективности его использования [Текст] // Налоговый вестник. – 2002. – №7.
- [9] Гулов, Ш.М. Муаммоҳои андозбандӣ дар шароити муосир [Матн] / Ш.М. Гулов // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2023. – №2 (82). – С. 193-200.
- [10] Давыдова, Л.В. Сравнительная характеристика и выбор метода оценки налогового потенциала региона [Текст] / Л.В. Давыдова, О.Ф. Фокина // Финансы и кредит. 2010 - № 5. С. 14-22.

- [11] Джумабоев, Х.К. Теоретические подходы к определению сущности налоговых льгот / Х. К. Джумабоев // Финансово-экономический вестник. – 2022. – № 4-1(33). – С. 83-91.
- [12] Дьякова, Е.Б. Формирование и оценка налогового потенциала региона (на примере Волгоградской области) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук / Дьякова Елена Борисовна. – Волгоград, 2002. – 229 с.
- [13] Зенченко, С.В. Бюджетный потенциал региона и методические подходы к его оценке [Текст] // РППЭ. 2008. №1. С.188.
- [14] Иброҳимзода, И.Р. Усулҳои баҳодиҳии иқтисодии минтақа [Матн] / И.Р. Иброҳимзода, И. А. Камолзода // Механизми идоракунии молияи давлатӣ дар раванди рушди босуботи инноватсиониву индустриалии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе : Донишгоҳи миллии тоҷикистон, 2024. – С. 59-69.
- [15] Ибрапилов, Х.А., Сулейманов, М.М. Налоговый потенциал региона: экономическое содержание и структурно-функциональная организация [Текст] // Налоги и налогообложение. – 2017. – № 6. – С. 58 - 70.
- [16] Исмагов, Х.Х., Бободжонов, Д.Р. Бюджетно-налоговое регулирование развития региона. Финансово-экономический вестник. 2021. № 3 (27). С. 114-124.
- [17] Кадочников, П. Оценка налогового потенциала и расходных потребностей субъектов Российской Федерации [Текст] / П. Кадочников, О. Луговой, С. Синельников - Мурылев, И. Трунин – М.: Консорциум по вопросам прикладных экономических исследований, 2001. – 260с.
- [18] Калинина, О.В. Комплексная методика оценки налогового потенциала региона. Авт. дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук. – Иваново, 2006 г. – 20 с.
- [19] Кашина, Н.В. Методика расчетов налогового потенциала [Текст] // Финансы. – 2001. – № 12. – С. 35 – 38.
- [20] Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. [Текст] Монография / Дж. М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. ISBN: 978-5-699-20989-7.
- [21] Коломиец, А.Л. Анализ концептуальных подходов и методов оценки налогового потенциала региона [Текст] // Налоговый вестник. – 2000. – №2. – С.3 – 5.
- [22] Кусраева, Д.Э. Эффективность реализации и факторы роста налогового потенциала субъекта Российской Федерации [Текст]: дисс. канд. эк. наук: 08.00.10, Ростов-н/Д, 2010, С.41.
- [23] Лаффер, А.Б., Сеймур Ч. Теория экономического протеста против налогообложения. (The Economics of the Tax Revolt) [электронный ресурс]. — Нью-Йорк: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. – режим доступа: <https://archive.org/details/economicsoftaxrevolt>.
- [24] Матрусов, Н.Д. Региональное прогнозирование и региональное развитие России. [Текст] - М.: Наука, 1995. 234 с.

- [25] Мирпочоев, Д.А. Налоговая политика Республики Таджикистан в условиях перехода к рыночной экономике [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.14 / Д.А. Мирпочоев. – М., 2007. – 189 с.
- [26] Маъмуров, А.М. Баҳодиҳии иқтидор ва тамоюли нишондиҳандаҳои асосии ҷамъоварии андоз дар вилояти Суғд [Матн] / А.М. Маъмуров, Х.Д. Исмаилов // Ахбори ДДДБСТ, силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. Маҷаллаи илмӣ-назариявӣ. - Хуҷанд, 2021. - №2 (87). С. 41-55.
- [27] Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. - С.224., 2023. - С. 226-231, 2024.- С.- 2026-231, 2025.-С. 227, 229, 232, 233.
- [28] Омори солонаи вилояти Суғд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2025. - С. 11.
- [29] Петров, Ю.В., Афонина С.Л. Коллизии налоговой системы и налоговый кодекс [Текст] // Российский экономический журнал. – 2001. – №5.
- [30] Перонко, И.А. Методы и формы налогового администрирования [Текст] / Перонко И.А. // Налоговый вестник. - Москва, 2000. - № 11. - С. 8-12.
- [31] Протасова, Н.Н. Налоговый потенциал региона: методические и структурные проблемы оценки. Электронный ресурс URL: <http://vectoreconomy.ru/images/publications/2017/10/taxes/Protasova.pdf> (дата обращения: 05.01.2019).
- [32] Раҳимзода, Ш. Сиёсати иқтисодӣ: моҳият ва роҳҳои пешбурди он [Матн] // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2024. - № 1. – С. 14-24.
- [33] Рахматов, Б.Б. Фискальный характер налогов в национальной экономике Таджикистана [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10/ Б.Б. Рахматов – Худжанд, 2011. – 133 с.
- [34] Ризокулов, Т.Р. Формирование стратегии устойчивого развития региональной экономики. [Текст] Коллективная монография / Т.Р. Ризокулов и [др.] – Душанбе: Ирфон, 2014. – 279 с.
- [35] Рошупкина, В.В. Теория и методология комплексной оценки налогового потенциала региона [Текст]: дис. ... канд. экон. наук / Рошупкина Виолетта Викторовна. – Ставрополь, 2014. – 367 с.
- [36] Салимова, М.М. Самтҳои афзалиятноки рушди маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.М. Салимова // «Ахбори ДДХБСТ». Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. Маҷаллаи илмӣ – назариявӣ. - Хуҷанд, 2015. - № 4 (65).-- С. 22-29.
- [37] Стиглиц, Д.Ю. Экономика государственного сектора. [Текст] Инфра-М Изд-во МГУ ISBN: 5-211-03068-0 Год издания: 1997.
- [38] Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / Адам Смит – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. – 682с.
- [39] Саидмуродов, Л.Х. Налоговый потенциал региона и региональная система налогового администрирования: механизмы и инструменты управления [Текст] / Л.Х. Саидмуродов, В.Д. Сабуров : монография. –

Душанбе : Матбуоти Уротеппа, 2020. – 176 с. – Текст : электронный // НЭБ eLIBRARY. С. 134

- [40] Солеҳзода, А.М. Развитие концептуальных подходов к оценке эффективности налогового администрирования в Республике Таджикистан [Текст] / А.М Солеҳзода // Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. Экономика Таджикистана. –Душанбе, 2019 - № 1. - С. 71-77.
- [41] Сабуров, В.Д. Методы и инструменты совершенствования управления региональной системой налогового администрирования (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 05.13.10: / В.Д. Сабуров. –Душанбе, 2018. -177с.
- [42] Тухтаев, Т.М. Налоговое регулирование социально-экономического развития особых экономических зон России [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Т.М. Тухтаев. – М., 2006. – С.19.
- [43] Убайдов, Ф.С. Теневая экономика как угроза экономической безопасности и инструменты ее нейтрализации в условиях переходной экономики (на материалах Республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ф. С. Убайдов. – Душанбе, 2012. – 24 с.
- [44] Улугходжаева, Х.Р. Основные тенденции формирования налоговой политики Таджикистана в переходный период: теория и практика [Текст] : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Х.Р. Улугходжаева. - Худжанд, 2014. - 297с.
- [45] Умаров, Х.У. Налоговая система: попиране классических принципов / Х.У. Умаров // Диалог «Таджикистан и мир». [электронный ресурс]. URL: <https://www.dialog.tj/news/professor-kh-umarov-nalogoaya-sistema-popiranie-klassicheskikh-printsipov> (дата обращения: 12.09.2019).
- [46] Файзуллоева, С.Қ., Файзуллоев К.Қ. Ҷабҳаҳои назариявии ташаккули потенциали андозии минтақа [Матн] // ТГФЭУ. 2022. №2 (31)
- [47] Филатова, Е.А. Анализ факторов, влияющих на величину налогового потенциала региона / Е.А. Филатова // Вестник экономики, права и социологии. - 2013. - №1. С.112-116.
- [48] Ҳисоботи расмии Раёсати андоз дар вилояти Суғд №1А оид ба иҷроии нақшаи қисми даромади буҷети вилояти Суғд барои солҳои 2019-2024.
- [49] Шемякина М.С. Генезис категории «налоговый потенциал» [Текст] // Налоги и налогообложение. 2013. № 9. С.689 – 704.
- [50] Шералиев, Э.Н. Ҷанбаҳои назариявии ташаккул ва тақмили низоми маъмурикунонии андоз дар шароити муосир [Матн] / Э. Н. Шералиев, С. Халифазода, С. Бахтиер // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. – 2022. – №4-1 (43). – С. 283-289.

## НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

### а) Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах и рекомендованные Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики

#### Таджикистан:

[1-А]. Бобоев, Ф.М. Ҷанбаҳои институтсионалии омӯзиши вазифаи иҷтимоии андозҳо [Матн] / Ф. М. Бобоев // Паёми молия ва иқтисод. – 2024. – №4-1 (43). – С. 389-400. 1 ҷ.ч.

[2-А]. Бобоев, Ф.М. Имтиёзҳо дар андозсупорӣ дар низоми омилҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақаҳо: асосҳои назариявӣ [Матн] / Ф. М. Бобоев // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шӯбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2021. – №2 (263). – С. 91-96. 0,9 ҷ.ч.

[3-А]. Бобоев, Ф.М. Оид ба масоили тадқиқи моҳияти иқтисодии андозии минтақа ва усулҳои баҳодиҳии он дар замони муосир [Матн] / Ф.М. Бобоев // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2020. – №S1-4-2(80). – С. 280-284. 0,65 ҷ.ч.

### б) Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

[4-А]. Бобоев, Ф.М. Такмили маъмурикунонии андоз дар самти андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзуи «Идоракунии захираҳои инсонӣ дар шароти иқтисодиёти рақамӣ», ДИС ДДТТ, Хучанд 2025.-С.285-294. 0,65 ҷ.ч.

[5-А]. Бобоев, Ф.М. Нақши маъмурикунонии андоз дар рушди муносибатҳои андозӣ. [Матн] / Бобоев Ф.М. // Конференсияи донишқадавии илмию амалӣ дар мавзуи «Иқтисодиёти сабз-муҳаррики рушди устувори иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои истифодабарии самараноки захираҳо», ДИС ДДТТ, Хучанд 2025.- С. 98-105. 0,30 ҷ.ч.

[6-А]. Бобоев, Ф.М. Афзалиятҳои рақамикунонӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ муосир дар раванди муносибатҳои андозӣ [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи вилоятӣ илмию амалӣ дар мавзуи «Роҳҳои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди босуботи иқтисодиёти миллий ва баландбардории сатҳи некӯаҳволии халқ», ДИС ДДТТ, Хучанд 2024.-С.187-192. 0,31 ҷ.ч.

[7-А]. Бобоев, Ф.М. Ҳолати муосири раванди рақамисозии маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи вилоятӣ илмию амалӣ таҳти унвони «Роҳҳои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди босуботи иқтисодиёти миллий ва баландбардории сатҳи некӯаҳволии халқ», ДИС ДДТТ, Хучанд 2024.- С.325-329. 0,30 ҷ.ч.

[8-А]. Бобоев, Ф.М. Арзёбӣ ва идоракунии иқтисодии андозии минтақа дар шароити рушди иқтисоди муосир [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи донишқадавии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Ҷанбаҳои муҳталифи рушди

«Иқтисодиёти сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ДИС ДДТТ, Хучанд 2023.- С.136-142. 0,30 ҷ.ч.

[9-А]. Бобоев, Ф.М. Таҳлили муқоисавии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамолики Осиёи Миёна. [Матн] / Ф.М. Бобоев // Конференсияи илмию амалӣ дар мавзӯи «Ҷабҳаҳои молиявии тараққиёти иқтисодӣ дар шароити гузариш» (4), ДДХБС, Хучанд 2018.- С. 77-87. 0,65 ҷ.ч.

[10-А]. Бобоев, Ф.М. Некоторые вопросы усовершенствования национальной налоговой системы для улучшения предпринимательской среды. [Текст] / Ф.М. Бобоев, Б.Б. Рахматов // Научный журнал «Интернаука». Москва, 2017. С. 32-35. 0,30 п.л.

## АННОТАТСИЯ

**ба диссертатсияи Бобоев Фарухзод Махкамович дар мавзуи «Вусъатдиҳии иқтидори андоз дар низоми омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар асоси маводҳои вилояти Суғд)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 5.2.4 Иқтисодиёти ҳудудӣ**

**Калидвожаҳо:** андоз, иқтидори андоз, манбаи андоз, сиёсати андоз, қарзи андоз, буҷет, маъмурикунони андоз, банақшагирии андоз, назорати андоз, маҷмӯи маҳсулоти минтақа, унсурҳои андозбандӣ, сармоягузорӣ.

**Муҳимияти мазуи таҳқиқот.** Дар шароити муосир тақмили ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ваколатдори соҳаи молияи давлатӣ лоялати васеъ намудани иқтидори андозии минтақаҳо, ҳосатан дарёфти роҳҳои вусъатдиҳии манбаи андоzi андозҳои мушаххас, тақмили механизми банақшагирӣ, танзим ва назорати андоз масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мемонанд. Аз ин рӯ, коркарди заминаҳои ташкилию методологии вусъатбахшии иқтидори андозии минтақа, тақмили низоми маъмурикунонии андоз ва пешгӯию ба ҳадди аксар расонидани истифодаи иқтидори андоз дар рушди минтақа аз самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти муосири буҷету андоз маҳсуб ёфта, мубрамияти мавзуи диссертатсияро асоснок менамоянд.

**Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ** аз рушд додан ва ғанӣ гардонидани назарияҳои иқтисодиёти минтақа, консепсияҳои андозбандӣ, коркарди тавсияҳои илмӣ - амалӣ оид ба вусъатдиҳии иқтидори андозӣ дар вилояти Суғд иборат мебошад.

**Натиҷаҳои бадастомада ва нағгонии илмӣ таҳқиқот ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирад:** консепсияҳои илмӣ оид ба таҳқиқи иқтидори андозии минтақа низомбандӣ гардида, назари муаллиф ба моҳияти «иқтидори андозии минтақа» пешниҳод карда шудааст; вусъатёбии иқтидори андоз дар вилояти Суғд мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст, ки мутобиқи он аз се ду ҳиссаи он истифода мешавад; гурӯҳбандии шаҳру ноҳияҳо аз рӯи инкишофи иқтидори андозӣ гузаронида шуда, омилҳои таъсиррасон ба вусъатёбии иқтидори андозии минтақа муайян карда шудаанд; муаммоҳои идоракунии иқтидори андозӣ дар ҳудудҳои маъмурӣ муайян карда шудаанд; гурӯҳбандии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тибқи ҳаҷми қарзи андозӣ гузаронида шудааст; самтҳои вусъатдиҳии иқтидори андозии минтақа асоснок карда шудааст; пешбиниҳои афзоиши иқтидори андозии вилояти Суғд тибқи усули МММ гузаронида шудааст; инчунин самтҳои самаранокии идоракунии иқтидори иқтисодии минтақа ва роҳҳои тақмили маъмурикунонии андозӣ баҳри вусъатдиҳии иқтидори андозӣ дар вилояти Суғд муайян гардидааст.

Дар ҳулоса натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда ҷамъбааст гардида, тавсия ва пешниҳодҳо оид ба самтҳои назариявӣ ва амалӣ дошта ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд пешниҳод карда шудааст.



## **АННОТАЦИЯ**

**на диссертацию Бобоева Фарухзода Махкамовича на тему «Расширение налогового потенциала в системе факторов социально-экономического развития региона (на материалах Согдийской области)» представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.4 Территориальная экономика**

**Ключевые слова:** налог, налоговый потенциал, налоговая база, налоговая политика, налоговая задолженность, бюджет, налоговое администрирование, налоговое планирование, налоговый контроль, валовой региональный продукт, элементы налогообложения, инвестиции.

**Актуальность темы исследования.** В современных условиях актуальными остаются вопросы совершенствования координации деятельности уполномоченных органов сферы государственных финансов с целью расширения налогового потенциала регионов, в частности поиска путей расширения налоговой базы конкретных налогов, совершенствования механизма налогового планирования, регулирования и контроля. Поэтому разработка организационно-методических основ расширения налогового потенциала региона, совершенствование системы налогового администрирования, прогнозирование и максимизация использования налогового потенциала в развитии региона являются приоритетными направлениями современных бюджетно-налоговых исследований и обосновывают актуальность темы диссертации.

**Целью диссертационного исследования** является развитие и обогащение теорий экономики региона, концепций налогообложения, разработка научно - практических рекомендаций по расширению налогового потенциала Согдийской области.

**Полученные результаты и научная новизна исследования включают в себя следующие аспекты:** систематизированы научные концепции исследования налогового потенциала региона, представлен авторский взгляд на сущность «налогового потенциала региона; проведена оценка расширения налогового потенциала в Согдийской области, установлено, что в настоящее время используется две трети из них; была проведена классификация городов и районов по развитию налогового потенциала, определены факторы, влияющие на расширение налогового потенциала региона; выявлены проблемы управления налоговым потенциалом на административных территориях; праведено группировка городов и районов Согдийской области по уровню налоговой задолженности; обоснованы направления расширения налогового потенциала региона; проведено прогнозирование роста налогового потенциала Согдийской области с применением метода ВРП; также определены направления эффективности управления экономическим потенциалом региона и пути совершенствования налогового администрирования для расширения налогового потенциала Согдийской области.

В заключении обобщены результаты проведенного исследования, а также представлены теоретические и практические рекомендации и предложения, адресованные органам исполнительной государственной власти Согдийской области.

## ANNOTATION

to the dissertation of Boboev Farukhzod Makhkamovich on the topic «Expansion of tax capacity in the system of factors of socio-economic development of the region (based on the materials of Sughd Province)» for obtaining the academic degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 5.2.4 Regional Economics

**Keywords:** tax, tax potential, tax base, tax policy, tax credit, budget, tax administration, tax planning, tax control, gross regional product, elements of taxation, investments.

**The relevance of the research topic.** In modern conditions, the issues of improving the coordination of the activities of authorized bodies in the field of public finance remain relevant in order to expand the tax potential of the regions, in particular, to find ways to expand the tax base of specific taxes, improve the mechanism of tax planning, regulation and control. Therefore, the development of organizational and methodological foundations for expanding the tax potential of the region, improving the tax administration system, forecasting and maximizing the use of tax potential in the development of the region are priority areas of modern fiscal research and substantiate the relevance of the thesis topic.

**The purpose of the dissertation** research is to develop and enrich regional economic theories, tax concepts, and develop scientific and practical recommendations for expanding the tax potential of the Sughd region.

**The results obtained and the scientific novelty of the study include the following aspects:** the scientific concepts of the study of the tax potential of the region are systematized, the author's view of the essence of the "tax potential of the region" is presented; the expansion of tax potential in Sughd region is estimated, according to which two thirds are used; cities and districts are classified according to the development of tax potential, and factors influencing the expansion of the region's tax potential are identified; the problems of tax potential management in administrative territories are revealed; cities and districts of Sughd region are classified according to the volume of tax arrears; the directions of expanding the tax potential of the region are substantiated; Forecasting the growth of the Sughd region's tax potential was carried out using the GRP method; the directions of effective management of the region's economic potential and ways to improve tax administration to expand the Sughd region's tax potential were also identified.

In conclusion, the results of the conducted research are summarized and recommendations and suggestions on theoretical and practical directions are given to the executive body of the state authority of the Sughd region.



Ба матбаа 01.07.2026 с. супорида шуд.  
Ба чопаш 10.07.2026 с. имзо шуд. Қоғаз офсет  
Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи ч.ш. 5,5  
Супориши №63. Адади нашр 100 нусха

*Матбаии Парки технологии ДДХБСТ  
ш. Хуҷанд, маҳаллаи 17-ум, хонаи 1.*

Сдано в набор 01.07.2026 г.  
Подписано в печать 10.07.2026 г.  
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная  
Усл. п.л. 5,5. Заказ №63. Тираж 100 экз.

*Отпечатано в типографии Технологического парка ТГУПБП  
г. Худжанд, 17 мкр., дом 1.*